

**ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН  
БА НОМИ С. АЙНӢ**

**Бо ҳуқуқи дастнавис**

**ТДУ: 372.854**

**ТКБ: 74.265.7**

**Ф-22**

**ФАЙЗУЛЛОЕВА МУКАРРАМА МАҲМУДҖНОВНА**

**ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ТАДРИСИ ФАННИ ХИМИЯ БО  
ДАРНАЗАРДОШТИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ**

**Диссертатсия**

**барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи  
иҳтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (химия)**

**Роҳбари илмӣ: Бобизода Ф.М. - доктори  
илмҳои биологӣ ва фарматсевтӣ,  
профессор, президенти Академияи  
таҳсилоти Тоҷикистон**

**Душанбе 2021**

## МУНДАРИЧА

	<b>РАМЗХО ВА ИХТИСОРАХО</b>	3
	<b>МУҚАДДИМА</b>	4
<b>БОБИ 1</b>	<b>МАСЬАЛАХОИ ИСТИФОДАИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ ФАННИ ХИМИЯ</b>	15
1.1.	Мушкилоти муайянсозии мундариҷаи муносибати босалоҳият ба таълим	15
1.2.	Намуди салоҳиятҳо ва ташаккули онҳо	26
1.3.	Принципҳои ченкунӣ ва арзёбии салоҳиятҳои хонандагон	49
	Хулосаи боби аввал	58
<b>БОБИ 2</b>	<b>ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ТАҲҚИҚОТИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ ӮМУМӢ ДАР ДАРСҲОИ ХИМИЯ</b>	61
2.1.	Татбиқи амсилаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар дарсҳои химия	61
2.2.	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар дарсҳои химия дар давраи озмоиши ташаккулдиҳанда	92
2.3.	Натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоиши ҷиҳати ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон	112
2.4.	Дараҷаҳои бадастомадаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон	124
	Хулосаи боби дуввум	128
	<b>ХУЛОСА</b>	129
	<b>АДАБИЁТ</b>	134

## **ИХТИСОРАХО**

**ФБИ** – Форуми байналмиллалии иқтисодӣ

**БДРМИ** – Барномаи давлатии рушди маориф ва илм

**ТИИ** – Технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ

**МЗН** – Мактабҳои зеҳни Назарбоев

**TIMSS** – Trends in International Mathematics and Science Study

**МТМУ** – Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ

## МУҚАДДИМА

**Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот.** Имрӯзҳо таҳсилот дар ҳама зинаҳояш бояд дастрас бошад, ки ин такмили низоми маорифи кишварро тақозо мекунад. Табиист, ки зери такмили низоми маориф мӯраванди баланд бардоштани сифати таълимро дар назар дорем. Таълими босифат бояд ҳам дар зинаи таҳсилоти томактабӣ ва ҳам мактабӣ таъмин карда шавад. Сифати таҳсилот бешак кафили муфаффақияти хатмунанда буда, минбаъд боиси рақобатпазирии ўдар бозори меҳнат ва соҳиб гаштанаш ба салоҳиятҳои барои фаъолияти ҳаётияш муҳим мегардад. Малакаҳои дар мактаб ташаккулёфта метавонад барои таълими минбаъда дар донишкадаву донишгоҳҳо зарур гарданд.

Таҳлили низоми анъанавии таҳсилот гувоҳи он аст, ки хонандагон дар мактаб танҳо дониш ва таҷрибаи ҳаётӣ ба даст меоранд. Оё дар чунин вазъият дар хонанда ташаккул додани донишҳои мустаҳкамро, ки метавонанд тӯли тамоми ҳаёти ўзарур гарданд, мумкин аст? Масъалаи мазкур аз бӯҳрони низоми донишӣ-равшаннамоӣ дар таҳсилоти муосири кишвар гувоҳӣ медиҳад, ки аз якчанд омил вобастааст. Яке аз омилҳои асосӣ дигаргуншавии худи хориқаи дониш мебошад. Дар баробари ин таносуби онро бо таҷрибаи иҷтимоӣ низ дида баромадан зарур аст. Дар ин ҳолат мо муҳиммии гирифтани иттилоотро дар назар дорем. Инсон тӯли тамоми ҳаёти худ ба иттилоот ниёз дорад. Он дар тамоми соҳаҳои фаъолияти ҳаётӣ, аз он ҷумла дар истеҳсолот ва ҳаёти ҳаррӯза ба ўзарур аст. Сабаби ин дар суръати навгониҳо дар илм ва истеҳсолот мебошад.

Гуфтаҳои боло зарурияти дигаргун намудани низоми таҳсилотро ба миён мегузоранд. Муносибати анъанавӣ, ки тай солҳои зиёд арзи вуҷӯд дорад, ба гирифтани ҳаҷми ҳарҷӣ бештари дониш аз ҷониби қӯдак дар мактаб равона гардидааст. Имрӯзҳо талабот ба хатмунандаи муассисаи таҳсилоти умумӣ дигар аст ва дараҷаи маълумотнокиро аз рӯи ҳаҷми дониши хонанда муайян кардан ғайримкон аст. Воқеияти имрӯза

чунон аст, ки таҳсилотро мебояд ба дархости иқтисодиёт ва талаботи чомеа ҷавобгӯ бошад. Суръати инкишофи чомеаи муосир ба низоми таҳсилоти тасири муайян меравонад. Бо дарназардошти ин гуфтан мумкин аст, ки мақсади таҳсилоти муосир дар муассисаи таълимӣ – ин омода намудани шахсияти хонанда ба ҳаёт дар чомеаи тағйирпазир аст. Дар раванди омодасозӣ дар хонанда бояд чунин сифатҳои муҳим аз қабили созандагӣ, фаъолӣ ва мутаҳарик буданро тақвият дод. Сифатҳои мазкур дар ӯ барои фаъолияти минбаъдаи қасбияш зарур ҳоҳанд шуд. Муассисаи таълимии муосир бояд дар хонандагон универсиализми қасбиро ташаккул дидад, ки ба ӯ имконият медиҳад тули ҳаёти хеш воситаҳо ва соҳаҳои фаъолияти худро иваз анмояд. Дар раванди ташаккули универсиализми қасбӣ гузариши амсилаи анъанавии таҳсилот ба муносибати босалоҳият имконпазир мегардад.

Мувоғиқан, донишу маҳорат ва малакаҳо бояд ҳамчун воҳидҳои маданият баррасӣ гарданд. Аз воҳидҳои маданият онҳо бояд ба воҳидҳои иқтисоди бозаргонӣ, ба ҷамъият нигаронидашуда мубаддал гарданд. Ворид намудани муносибати босалоҳият ба низоми таҳсилотии муассисаи таҳсилоти умумӣ ба хонандагон имконият медиҳад, то мустақилона амал намуданро дар вазъиятҳои номуайян ва ҳалли масъалаҳои муҳим омӯзанд. Табиист, ки тамоми дигаргуниҳои дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ баамалоянда дар низоми таҳсилот низ инъикос мегарданд. Ин зарурияти таҷдиdi назар намудани мазмуни таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти умумиро ба миён меорад.

**Сатҳи омӯзиш ва коркарди мавзӯи таҳқиқот.** Ба масъалаҳои муносибати босалоҳият ва салоҳиятҳои таҳқиқотӣ олимон аз Тоҷикистон, Қазоқистон, Россия ва дигар мамлакатҳо машғул шудаанд.

Дар корҳои олимони Тоҷикистон ба методҳо ва шаклҳои нави таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, рушди зеҳн ва қобилиятаи эҷодии хонандагон диққати зиёд додаанд, ки бешак ба ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон мусоидат мекунанд.

Масъалаҳои дидактикаи муосир дар асарҳои олимон Лутфуллоев М., Шарифзода Ф., Зубайдов У.З., Гусейнова Т. Мавриди таҳқиқот ва баррасӣ қарор гирифтаанд. Миёни олимони мазкур китоби Лутфуллоев М. «Дидактикаи муосир», ки ба методҳо ва шаклҳои нави таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар диққати маҳсус дода мешавад, мавқеи хоса дорад. Олимони соҳаи педагогика ва психология дар Тоҷикистон М.С. Ахмедов, Дадабоев М.А., Раҳмонов Д.З., Назирӣ Л.Қ, Шарипова Д.Я., Шарифзода Ф. дар корҳои худ масъалаи ташаккули қобилиятҳои эҷодии хонандагонро дида баромадаанд.

Дар асарҳои олимон-педагогҳои маъруфи тоҷик аз қабили Ағзалов Х.С., Базарова С.Ш., Раҳимов Б., Буйдоқов Ҳ., Зубайдов У.З., Қодиров Б., Қодиров К.Б., Лутфуллоев М., Нуров А., Паҳлавонов А., Раҷабов Т., Табаров С., Ҳамрӯзов А., Шукурев Т.А. ва дигарон базе ҷанбаҳои масъалаи омӯхташаванд ба баррасӣ гаштаанд.

Бозорова С.Ш. дар кори худ «Масъалаи ташаккули зеҳн: нақши донишҳо дар ташаккули зеҳн» (2011) қайд мекунад, ки сифати таҳсилот ба ояндаи инсоният ва зарфиёти тамоми ҷомеа тасир дорад. Дар шароити имрӯза ташаккули шахсияти зеҳнан рушдёфта аҳамияти қалон дорад.

Зубайдов У.З. дар монографияи худ «Тафриқа – асоси инкишофи раванди таълим» таълими тафриқаро дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи тадриси фанни химия баррасӣ менамояд. Гунаҳои (вариантҳои) имконпазири мувофиқати усулҳои гуногуни ташкили фаъолияти маърифатии хонандагон ҳангоми ташкили кори мустақилона дар шароити таълими тафриқавӣ нишон дода шудаанд. Роҳҳои имконпазири мураккабнамоии супоришҳои тафриқавӣ ошкор карда шудаанд.

Масъалаҳои муносибати босалоҳият ба таълимро олимон аз Академияи таҳсилоти Қазоқистон омӯхтаанд. Олимон Ҷадрина М., Нурахметов Н.Н., Муқанова С., Ҳолиқова С., Сулаймонова Р.А дар асарҳои худ таърифи мағҳуми «босалоҳият» - ро пешниҳод намудаанд.

Онҳо ба муносибати босалоҳият такя намуда, мазмуни мағҳуми «салоҳият» -ро таҳлил менамоянд ва оиди салоҳиятҳои заминавии калидӣ андешаҳои худро иброз доштаанд.

Олимони рус ба масъалаи ташаккул ва рушди салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дикати ҷиддӣ додаанд (Александрова Н.А., 2011; Гармашов М.Ю., 2013; Кривенко Я.В., 2006; Никитина Л.А., 2014; Скарбич С.Н., 2006; Ушаков А.А., 2008; Федотова Н.А., 2010; Феськова Е.В., 2005; Форкунова Л.В., 2010).

Мақсади татбиқи муносибати босалоҳият дар раванди таълими фанни химия дар хонандагон ташаккул додани системаи салоҳиятҳои дар соҳаи додашудаи таълими аст.

Дар нисбати фанни химия салоҳияти фаннӣ донишу маҳорат ва малакаҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Фаҳмиш дар бораи химия ҳамчун ҷузъи таркибии тасвири табиий-илмии олам, ҳамчун илми меҳварӣ оид ба табиат, ки бо дигар фанҳои табиий алоқамандии зич дорад;

2. Фаҳмиш дар бораи он, ки олами иҳотакарда аз маводе таркиб ёфтааст, ки сохтори муайян дошта, қобили ба ҳамдигар табдилёбӣ доранд; миёни сохтор, хусусиятҳо ва истифодаи маводҳои мазкур алоқамандии муайян вучӯд дорад;

3. Тафаккури химиявӣ, маҳорати таҳлил намудани ҳодисаҳои олами иҳотакарда тавассути истолоҳоти химиявӣ, қобилият бо забони химиявӣ ҳарф задан ва андешаронӣ намудан;

4. Дарки нақши химия дар ҳаёти рӯзмарра ва нақши амалии химия дар ҳаёти чомеа ва инчунин дар ҳалли муаммоҳои глобалии башар: озуқаворӣ, нерӯӣ (энергетикӣ), экологӣ ва амсоли ин.

5. Малакаҳои амалии муомила бо маводҳо, ашёҳо ва равандҳои химиявӣ дар ҳаёти ҳаррӯза ва ҳамчунин маҳорати идора кардани равандҳои химиявӣ.

Новобаста аз он, ки бисёре аз олимон масъалаҳои ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагонро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор

додаанд, бაъзе ҷанбаҳои масъалаи мазкур ҳанӯз ҳам кам омӯхта шудаанд, аз ҷумла:

- маҳсусияти ба вуҷуд омадани фаъолияти таҳқиқотии хонандагон дар шароити таҷдиди мазмуни таҳсилот дақиқ нагардидааст;
- соҳтори таркибии салоҳияти мазкур муайян карда нашудааст;
- системаи корҳои педагогҳо дар самти ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонадагони синни миёнаи мактабӣ коркард нашудааст.

Бо дарназардошти мубрамият ва дараҷаи омӯзиши илмии масъалаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон мо гуфта метавонем, ки айни замон ҷунин ихтилофоти назар мавҷуданд:

- миёни маҳсусиятҳои фаъолияти таҳқиқотии хонандагон ва ба қадри коғӣ коркард нашудани ҷанбаҳои назариявии ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагони синни миёнаи мактабӣ зимни дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мазмуни таҳсилот;
- миёни талаботи хонандагон ба фаъолияти таҳқиқотӣ ва омода набудани педагогҳо ҷиҳати амалӣ намудани он;

Ихтилофоти муайянгардида имкон доданд **проблемаи таҳқиқот** тасвият гардад:

- бо қадом роҳҳо метавон салоҳияти таҳқиқотии хонандагони синни миёнаи мактабиро зимни дарсҳои химия дар шароити таълим аз рӯи барномаҳои нав ташаккул дод; қадом роҳҳои бештар гардонидани теъдоди хонандагони синни миёнаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҷиҳати татбиқи машғулиятҳои амалӣ дар соҳаи химия бо дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим мавҷуданд.

Таҳлили стандарти давлатӣ, барномаи таълим, китоби дарсӣ, адабиёти илмӣ ва илмию методӣ аз фанни химия моро ба хулосае оварданд, ки ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон зимни машғулиятҳои амалӣ ниҳоят муҳим аст. Аҳамияти дарсҳои амалиро дар тадриси фанни химия сарфи назар кардан нодуруст аст. Дар раванди иҷрои машғулиятҳои амалӣ хонанда ба таҳқиқот машғул мегардад, ки ин

боиси ташаккулёбии салоҳиятҳои таҳқиқотии ӯ мегардад. Хонандае, ки метавонад таҳқиқот гузаронад, ва ба саволҳо пайдошуда мустақилона ҷавоб ёбад, фардо хатмкунандаи муваффақ ва рақобатпазир мегардад. Бо дарназардошти андешаҳои мазкур мебояд қисмати амалии дарсро таҳқим бахшем, аммо муносибати мукаммали ташаккули салоҳияти химиявӣ ва таҳқиқотӣ дар хонанда мавҷуд нест. Ба андешаи мо салоҳияти химиявиро тавассути ташкил намудани таҳқиқот, яъне озмоишҳо, таҷрибаҳо дар раванди дарс ташаккул додан имкназир аст.

Дар хонандае, ки дар дарс ба гузаронидани таҷрибаи химияй машғул мегардад, салоҳияти таҳқиқотӣ ташаккул меёбад. Далелҳои ихтилофноки мазкур моро ба ҷустуҷӯи методикаҳои таълим, ки ба ташаккули салоҳиятҳои химиявӣ ва таҳқиқотии хонандагон равона гардидаанд, водор соҳтанд. Низом ё методикаи самарарабаҳши таълим бояд бо дарназардошти ҳадафҳои таълим ва инчунин мундариҷаи фанни омӯхташаванда коркард гардад. Ба муаллим зарур аст, раванди ташаккули салоҳиятҳои химиявӣ ва таҳқиқотиро назорат намояд.

## ТАВСИФИ УМУМИИ КОР

**Иртиботи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯъҳои илмӣ.** Кори диссертационӣ дар ҷорҷӯбаи «Барномаи рушди илмҳои табииӣ, риёзӣ ва техникӣ барои солҳои 2010-2020» ва Нақшай ҷорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба “Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ” таҳия ва иҷро гардидааст.

**Мақсади таҳқиқот:** ошкор соҳтани воситаҳои фарогирии хонандагони муасисаҳои таҳсилоти умумӣ ба машғулиятҳои амалӣ аз фанни химия бо дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим.

**Объекти таҳқиқот:** раванди таълим, ки ба омӯзиши фанни химия дар муассисаи таҳсилоти умумӣ равона гардидааст.

**Предмети таҳқиқот:** роҳҳо ва воситаҳои татбиқи технологияҳои таълимии муосир ҳамчун воситаи ташаккули салоҳиятноки табиӣ-илмии хонандагон дар дарсҳои химия.

**Фарзияни таҳқиқот:** Салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон бомуваффақона ташаккул мейбанд, агар:

- мушаххасгардонии мағҳуми «салоҳияти таҳқиқотии» хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии дар дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот ва муайян намудани такиби соҳторӣ-ҷузъии он ба баланд гардидани маҳсулнокии раванди ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми дар дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот гардад.

- дақиқ намудани дараҷаҳо ва шаклҳои заминавии рушди салоҳияти хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии дар дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот боиси мушаххасгардии ҷанбаҳои зерин гардад:

1. Мувофиқати мазмун ва шаклҳои ташкили фаъолияти таҳқиқотии хонандагони синнусоли додашуда;

2. Муайян намудани номгӯи салоҳиятҳои таҳқиқотӣ;

3. Мусоидат ба тағиироти фардии шахс, ки ба фаъолнокии таҳқиқотӣ ва майл доштан ба гузаронидани таҳқиқот дар соҳаи химия марбутанд.

Вобаста ба мақсад ва фарзияни пешниҳодшуда *вазифаҳои* зерини таҳқиқот муайян гардиданд:

1. Омӯзиш ва таҳлили сарчашмаҳои илмӣ, илмӣ-методӣ аз рӯи мавзӯи таҳқиқотӣ;

2. Омӯзиши ҷанбаҳои назариявии муносибати босалоҳият ба таълим;

3. Проблемаҳои асосии ворид намудани технологияҳои муосири таълимиро дар тадриси фанни химия омӯхта, хусусиятҳои истифодаи

технологияҳои мазкурро дар муассисаи таҳсилоти умумӣ таҳлил намудан;

4. Муайян соҳтани шароитҳои зарурӣ барои ҷорисозии технологияҳои муосири таълим дар тадриси фанни химия бо дарназардошти муносибати босалоҳият;

5. Бо мақсади арзёбии муқоисавии истифодаи технологияҳои муосири таълимӣ ҳангоми омӯзиши фанни химия нақшай гузаронидани озмоишҳои педагогиро коркард намудан.

**Асоси назариявӣ-методологии таҳқиқотро ташкил медиҳанд:**

- муносибати системавӣ (Л.А. Голуб, В.С. Лазарев, Т.А. Смолина);
- муносибати донишӣ-оператсионалӣ (М.А. Данилов, Э.Ф. Зеер, М.А. Чошанов);
- муносибати процессуалӣ-технologӣ (А.В. Хупорской);
- муносибати функционалӣ-фаъолиятӣ (Б.Г. Ананев, Н.В. Кузмина, А.К. Маркова, В.Д Шадриков) ташкил медиҳанд.

Барои ҳалли вазифаҳои мазкур **методҳои** зерини таҳқиқотӣ истифода мегарданд:

- методи пурсиш;
- тестгузаронии педагогӣ.
- методи озмоиши педагогӣ;
- таҳлили муқоисавии маълумоти аз натиҷаи озмоиш бадастомада;

**Пойгоҳи таҳқиқот.** Озмоиш дар литсей-интернати президентӣ барои бачаҳои болаёқати Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №63, №44, №55, №79 гузаронида шуд. Дар озмоиш 143 нафар хонандаи синфи 11, 130 нафар хонандаи синфи 10, 126 нафар хонандаи синфи 9, 101 нафар хонандаи синфи 8 иштирок намуданд. Дар ЛИП, МТУ-и № 55. 44, 63, 79, ш. Душанбе, хонандагони синфи 11 и дар гурӯҳои паралелӣ таҳсилкунанда (ҳамагӣ 143 нафар) ба озмоиш фаро гирифта шуданд.

**Марҳилаҳои таҳқиқот:**

**Мархилаи аввал (2017-2018):** таҳлили адабиёти философӣ, педагогӣ аз рӯи масъалаи омӯхташаванд амалӣ гашт, барномаи гузаронидани кори таҷрибавӣ-озмоишӣ ва амсилаи ташаккули фаъолияти таҳқиқотии хонандагони синни калони мактабӣ (синфҳои 8-11) дар дарсҳои химия дар шаори таҷдиди мундариҷаи таҳсилот коркард гардид. Озмоиши гузориший-муқарраркунанда гузаронида шуд.

**Мархилаи дуввум (2018-2019):** давраҳои ташаккулдиҳанда ва ҷамъбасткунандаи озмоиш гузаронида шуд. Маҳсулнокии амсилаи коркардшуда санчида шуд. Натиҷаи бадастомадаи таҳқиқот ҷамъбаст гардида, шарҳ дода шуданд.

**Мархилаи сеюм (2019-2020):** аз рӯи натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда хулосаҳо омода гаштанд. Матни таҳқиқоти диссертационӣ мураттаб карда шуд.

#### **Навғонии илмии таҳқиқот аз инҳо иборат мебошад:**

1) таркиби соҳторӣ-ҷузъии салоҳияти таҳқиқотии хонандагони синни миёнаи мактабӣ зимни дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот ҳамчун маҷмӯи ташкилдиҳандаҳои фардӣ, маърифатӣ ва фаъолиятий муқаррар карда шуд, ки онҳо ба гурӯҳҳои салоҳиятҳои ба шахс, фаъолият ва маърифатнамоӣ нигаронидашуда шудаанд.

2) роҳҳои ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагони синни миёнаи мактабӣ дар дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот ошкор гардиданд:

- давра ба давра татбиқ намудани омӯзиш (ташаккули салоҳиятҳои барои шахс муҳим ва намоиш додани натиҷаҳои кори таҳқиқотии хонандагон; ташаккули муносибати рефлексивӣ (арзёбикунанда) ба кори ҳуд ва натиҷаҳои он; намоиши (натиҷаҳои амалияи таҳқиқотии хеш);

- шаклҳои заминавии ташкили фаъолияти таҳқиқотӣ дар ҳар як давраи кор (иттиҳодияҳои эҷодии хонандагон, гурӯҳҳои проблемавӣ-эҷодӣ, конференсияҳои илмӣ-амалӣ);

**Арзиши назариявии таҳқиқот** дардақиқгардонии мазмуни мағҳуми «салоҳияти таҳқиқотӣ», коркарди амсилаи ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синни миёнаи мактабӣ дар дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот ифода мейбад.

**Арзиши амалии таҳқиқот** дар имконияти истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот дар ташкили фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ифода мейбад.

**Эътимоднокӣ ва асосонокии таҳқиқотро** заминаи назариявӣ-методологии таҳқиқот, ки дар он методҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ (амалӣ) дар якҷоягӣ баромад намуда ба объект, предмет, максадҳо ва вазифаҳои тадқиқот, шароитҳои санчиши амсилаи коркардшуда, талаботи гузаронидани кори таҷрибавӣ-озмоишӣ, саҳехии натиҷаҳои бадастомада мувофиқат мекунанд.

**Озмоиш ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот:** Озмоиш ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот дар намуди ширкат дар конференсияҳои дараҷаҳои гуногун аз қабили: Конференсияи байналмиллалии илмӣ-методии «Ташкили мазмун, методҳо ва воситаҳои омӯзиш дар раванди таълими фанҳои табию риёзӣ» (Душанбе, 2011), Конференсияи илмӣ-методии чумхуриявии таҳти унвони «Ташаккули фаъолияти маърифатии хонандагону донишҷӯён ҳангоми омӯзишӣ фанҳои табии – риёзӣ дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олиӣ» (Душанбе, 2012), Конференсияи байналмиллалии илмӣ-методӣ таҳти унвони «Мақоми педагогикаи ҳалқӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ» (Душанбе 2013), Конференсияи илмӣ-методии чумхуриявӣ таҳти унвони «Экология ва масъалаҳои таълиму тарбия» (Душанбе, «Ирфон», 2014), Конференсия чумхуриявии илмӣ таҳти унвони «Химия, технология ва экологияи об» (Душанбе, 2016), Конференсияи илмӣ-методии чумхуриявӣ таҳти унвони «Проблемаҳои татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои табии-риёзӣ ва технологияи информационӣ», (Душанбе 2019), Конференсияи илмӣ-назариявӣ таҳти унвони «Мушкилоти мусоиди рушди илмҳои табии- риёзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе 2019),

конференсияи илмӣ-назарияви чумхурияйӣ таҳти унвони «Нақши ҳунарҳои мардуми ва рушд ва пойдории фарҳанги миллӣ» (Душанбе 2019), Конференсияи илмӣ-методии чумхурияйӣ таҳти унвони «Муносибати навин ба такмили мазмуни таҳсилоти томактабӣ дар шароити муосир» (Душанбе 2019), Конференсияи илмӣ-методии чумхурияйӣ таҳти унвони «Масъалаҳои тамоили салоҳиятнокӣ дар раванди таълими фанҳои тахассусии синфҳои ибтидойӣ» (Душанбе 2019), Конференсияи илмӣ-методии чумхурияйӣ таҳти унвони «Муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои табии-риёзӣ» (Душанбе 2019) баррасӣ ва мавриди муҳокима қарор гирифтанд.

**Саҳми шахсии унвонҷӯ:** саҳми шахсии довталаб дар коркарди амсилаи ташаккули салоҳиятҳои таҳқикотии хонандагон дар дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот ифода мейбад.

#### **Муқаррароти ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

1. Салоҳияти таҳқиқотӣ ҳамчун натиҷаи ташаккули фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотии хонандагон сифати маҷмӯии шахсияти хонанда аст, ки дар омодагӣ ва қобилияти хонанда барои маҳсулнок татбиқ намудани фаъолияти таҳқиқотӣ дар раванди таълим ифода мейбад.

2. Салоҳияти таҳқиқотӣ – зарфиёти маҷмуии шахсиятӣ аст, ки барои ба роҳ мондани фаъолияти муваффақона тавассути стратегияҳои маҳсулноки азхудшуда мусоидат мекунад.

3. Салоҳияти таҳқиқотӣ – ин натиҷаи фаъолияти таҳқиқотии дуруст бароҳмондашуда мебошад (ичрои кор ё лоихаи таҳқиқотӣ, гузаронидани озмоиш, ки гузориш ва таҳлили натиҷаҳоро дар назар дорад).

**Соҳтори диссертатсия:** диссертатсия аз муқаддима, ду боб, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодагашта, ки аз 150 сарчашма иборат аст ва замимаҳо таркиб ёфтааст.

## БОБИ I. МАСЬАЛАХОИ ИСТИФОДАИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ ФАННИ ХИМИЯ

### **1.1. Мушкилоти муайянсозии мундариҷаи муносибати босалоҳият ба таълим**

Ҷомеаи муосир ба шаҳрвандоне ниёз дорад, ки қобиланд мустақилона ва фаъолона амал намоянд, қарор қабул кунанд, чандирона ба шароитҳои тағийирпазири ҳаёт мутобиқ гарданд. Дар шароитҳои мазкур дар баробари донишу маҳоратҳои хонандагон нишондиҳандаи муҳими сифати таълим мавҷудияти таҷрибаи ҳалли масъалаҳои ҳаётӣ, функцияҳои иҷтимоӣ, маромҳои амалии фаъолият, яъне ташакули салоҳиятҳо баромад мекунанд.

Муносибати босалоҳият натиҷаи талаботи навин ба сифати таҳсилот аст. Сохтори анъанавии «дониш – маҳорат – малака» барои муайян намудани мувофиқати хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти умумӣ ба дарҳостҳои ҷомеаи муосир аллакай кифоят намекунад. Ин аст, ки сохтори анъанавӣ мавқеи худро ба салоҳиятҳо voguzor мекунад.

Мақсади муносибати босалоҳият ба таълим бартараф намудани тафовут миёни донишҳо ва фаъолияти амалии хонанда мебошад, то ӯ тавонад тавассути донишҳои андӯхтааш масъалаҳои амалияро пурмаҳсул ҳал намояд.

Масъалаи ташаккули салоҳиятҳо, татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим, хусусан ҳангоми таълими фанни химия дар нашриёти илмии гуногун баррасӣ мегардад.

Аксарияти муаллифон қайд мекунанд, ки дар ҷамъияти муосир вазифаҳои таҳсилот куллан тағийир ёфтаанд. Ба сифати вазифаҳои асосии таҳсилот О. С. Габриелян ва В.Г. Краснова [28] зеринҳоро ҷудо мекунанд: маҳорати зиста тавонистан, маҳорати кор карда тавонистан,

маҳорати дастаҷамъона зиндагӣ кардан ва маҳорати омӯхтан, таълим гирифтан. Ин гузаришро аз низоми донишмехварӣ ба низоми босалоҳият талаб мекунад.

Муносибати босалоҳият – ин маҷмӯи принсипҳои умумии муайян намудани ҳадафҳои таҳсилот, интихоби мундариҷаи таҳсилот, ташкили раванди таълим ва арзёбии натиҷаҳои таълим аст [15]. Зимни муносибати босалоҳият ба таълим мағҳумҳои «салоҳият» ва «босалоҳият» ташаккул меёбанд.

Тафсири муфассали истилоҳҳои мазкурро А.В. Хуторской пешниҳод мекунад: «Салоҳият маҷмӯи сифатҳои ба ҳам алоқаманди шахсро (дониш, маҳорат, малакаҳо, воситаҳои фаъолият)» фаро мегирад, ки ба доираи муайяни ашёҳо ва равандҳо равона гардида, боиси ичрои фаъолияти босифат ва самаранок мегардад; босалоҳият – ин балад будан, соҳиб будани шахс ба салоҳиятҳои мувоғик мебошад, ки муносибати шахсии ӯро ба ҳамин салоҳият ва ба предмети фаъолият фаро мегирад» [160, с. 58]. Фарқият миёни мағҳумҳои салоҳият ва босалоҳият дар корҳои М.В. Аргунова оварда шудаанд [6].

Дар мақолаи М.М. Шалашова [166] босалоҳият гуфта, сифати маҷмӯии (интегралии) шахс дар назар дошта шудааст, ки омодагии ӯро ба ҳалли масъалаҳои дар раванди ҳаёт ва фаъолияти касбӣ пешоянда бо истифода аз донишҳо, таҷриба, қобилиятҳои фардӣ дар назар дорад. Мағҳуми мазкур на танҳо донишҳо ва маҳоратҳои амалий, балки низоми арзишҳо ва созишҳои ҳаётиро низ фаро мегирад.

Дар бисёр нашриётҳои психологӣ ва педагогӣ низоми сезинагии салоҳиятҳои пешниҳоднамудаи А.В. Хуторский [157] оварда мешаванд. Дар он вобаста ба тақсимоти мундариҷаи таҳсилот ба умунифаний, байнифаний ва фаний намудҳои зерини салоҳиятҳо ҷудо карда мешаванд:

- **салоҳиятҳои калидӣ**, ки ба мазмуни умумии таҳсилот нисбат доранд;

- **салоҳиятҳои умунифаний** – ки ба доираи муайяни фанҳо ва соҳаҳои таълимӣ марбутанд;
- **салоҳиятҳои фаний**, ки дар нисбати ду намунаи зикргардидаи салоҳиятҳо моҳияти хусусӣ дошта, тавсифи мушаххас ва имконияти ташакқул дар доираи фанҳои таълимиро доранд. Ба гурӯҳи мазкур салоҳиятҳои химиявиро шомил намудан мумкин аст.

Муаллифони дигар, масалан М.А. Белко [15] намудҳои зерини салоҳиятҳоро ҷудо мекунанд:

**Салоҳиятҳои арзишӣ-маънӣ.** Салоҳиятҳое, ки бо тамоюлҳои арзишии хонанда, бо қобилияти ў дар самти дидан ва дарк кардани олами ихотакарда, самтгирӣ дар он, нақш ва рисолати худро дарк намудан, қабули қарор алоқаманданд. Салоҳиятҳои додашуда механизми худмуайяннамоии хонандаро дар вазъиятҳои фаъолияти таълимӣ ва дигар фаъолиятҳо таъмин мекунанд. Аз онҳо худуди фардии таҳсилотии хонанда ва барномаи фаъолияти ҳаёти ў дар умум вобастааст.

**Салоҳиятҳои умунифарҳангӣ (маданий).** Маърифат ва таҷрибаи фаъолият дар соҳаи маданияти миллӣ ва умунибашарӣ; асосҳои маънавию аҳоқии ҳаёти инсон ва инсоният, нақши илм ва дин дар ҳаёти инсон; салоҳиятҳо дар соҳаи ҳаёти майшӣ, масалан, малакаҳои моҳиронаву самаранок истифода намудани вақти холии хешро дар бар мегирад. Ба ин гурӯҳ инчунин таҷрибаи аз ҷониби хонанда аз худ гаштани тасвири олам дохил мешавад, ки то дарки фарҳангии маданий ва умунибашарии олам васеъ мегардад.

**Салоҳиятҳои таълимӣ-маърифатӣ.** Маҷмӯи салоҳиятҳои хонанда дар соҳаи фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ, ки унсурҳои фаъолияти мантиқӣ, методологӣ ва умуниилмиро фаро мегирад. Ба ин ҷо усулҳои ташкили кор, мақсадгузорӣ, банақшагирӣ, таҳлил, арзёбӣ, худбаҳодиҳӣ шомиланд. Нисбати объектҳои омӯхташаванда хонанда соҳиби малакаҳои зерини эҷодӣ мегардад: ба даст овардани донишҳо бевосита аз олами ихотакарда, аз усулҳои ҳалли масъалаҳои таълимӣ-маърифатӣ

бархурдор будан ва амал дар вазъиятҳои ғайриодӣ. Дар доираи ин салоҳиятҳо талаботи саводнокии функционалӣ муайян мегарданд, яъне маҳорати далелро аз таҳмини беасос фарқ кардан, балад будан ба малакаҳои ченкунӣ, истифодаи методҳои эҳтимолиятӣ, оморӣ ва амсоли инҳо.

**Салоҳиятҳои иттилоотӣ.** Малакаҳои ба даст овардани иттилоот аз фанҳои таълимӣ, соҳаҳои маърифат ва инчунин аз олами ихотакарда. Балад будан ба воситаҳои муосири иттилоот (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, нусхабардор ва амсоли ин) ва технологияҳои иттилоотӣ (нусхабардории аудио-видеоӣ, почтаи электронӣ, ВАО, интернет). Ҷустуҷӯ, таҳлил ва интиҳоби иттилоотӣ зарурӣ, табодул, нигоҳдорӣ ва интиқоли он.

**Салоҳиятҳои иртиботӣ.** Доистани забонҳо, воситаҳои ҳамкорӣ бо одамону ҳодисаҳои атроф ва дар масофаи дур қарордошта; малакаҳои кор дар гурӯҳ, колектив, балад будан ба нақшҳои гуногуни иҷтимоӣ. Хонанда бояд маҳорати муаррифӣ намудани худ, навиштани мактуб, ариза, пур кардани анкета, савол додан, баҳс карданро дошта бошад. Барои азҳуд намудани салоҳиятҳои мазкур дар раванди таълим миқдори зарурии объектҳои воқеии иртибот ва воситаҳои кор бо онҳо барои хонандагони синну соли гуногун аз ҳар як фанни таълимӣ марказонида мешавад.

**Салоҳиятҳои иҷтимоӣ-мехнатӣ.** Иҷро намудани нақшҳои шаҳрвандӣ, мушоҳидакунанда, интиҳобқунанда, намоянда, истеъмолқунанда, мизоч, истеҳсолқунанда, аъзои оила будан. Доистани ҳуқуқу ўҳдадориҳо дар масъалаҳои иқтисодиёт ва ҳуқуқ, дар соҳаи ҳудмуайяннамоии касбӣ. Ба салоҳиятҳои мазкур масалан, маҳорати таҳлил намудани вазъият дар бозори меҳнат, вобаста аз манфиати шахсӣ ва ҷамъиятӣ амал намудан, аз одоби муносибатҳои меҳнатӣ ва шаҳрвандӣ бархурдор будан дохил мегарданд.

**Салоҳиятҳои ҳудтакомулдиҳии шахсӣ** ба азҳуднамоии воситаҳои ҳудтакомулдиҳии ҷисмонӣ, маънавӣ ва зеҳнӣ, ҳудтанзимнамоии

эмотсионалӣ ва худкӯмакрасонӣ равона гаштаанд. Хонанда аз воситаҳои фаъолият ба манфиати худ ва вобаста аз имкноти мавҷудааш истифода мебарад, ки дар худмаърифатнамоии муттасил, инкишофи сифатҳои барои инсони муосир муҳим, ташакқули маърифати психологӣ, маданияти тафаккур ва рафткор ифода меёбад. Ба салоҳиятҳои мазкур қоидаҳои беҳдошти шахсӣ, нигоҳбонии солимии хеш, маърифати чинсӣ, маданияти ботинии экологӣ, воситаҳои фаъолияти ҳаётӣ бехатар дохил мешаванд.

Муаллифон [28] як қатори салоҳиятҳои калидиро мисол меоранд, ки дар «Концепсияи таҷдиди таҳсилоти россиявӣ дар давраи то соли 2010» пешниҳод гаштаанд:

- **математикӣ** – маҳорати кор кардан бо рақамҳо, иттилооти рақамӣ;
- **иртиботӣ** – маҳорати ворид шудан ба иртибот, фахмо будан, озод муюшират намудан;
- **иттилоотӣ** – маҳорати аз технологияҳои иттилоотӣ бархурдор будан, бо тамоми намуди иттилоот кор кардан;
- **автономизатсионӣ** – қобилият ба худтакомулдиҳӣ, худмуайяннамоӣ, худмаърифатнамоӣ, рақобатпазириӣ;
- **ичтимоӣ** – маҳорати бо одамон зинадагӣ ва кор кардан: бо шахсони наздик, дар колективи меҳнатӣ, дар гурӯҳ;
- **маҳсулнокӣ** – маҳорати кор кардан ва маблаг ба даст овардан, қобилияти маҳсули худро оғаридан, қарор қабул намудан ва масъулияти ичрои онро ба дӯш гирифтан;
- **маънавӣ** – омодагӣ, қобилият ва талаботи зиндагӣ кардан вобаста аз қонунҳои анъанавию ахлоқӣ;

Ҳамзамон дар мақола қайд мегардад, ки салоҳияти химиявиро низ ҳамчун намуди салоҳияти калидӣ чудо кардан зарур аст. Он муносабати химиявии босаводонаро бо маҳлулҳо, маводҳо ва равандҳо, ки барои ҳаёти худ ва атрофиён бехатар бошад, дар назар дорад.

М.В. Аргунова [6] номгӯ ва тавсифоти ҳафт салоҳиятҳои таълимиро меорад: арзишӣ-маънӣ, умумимаданӣ, иттилоотӣ, иртиботӣ, иҷтимоӣ-мехнатӣ, худтакомулдии шаҳсӣ.

Дар корҳои Шалашова М.М. [166] низ мағҳуми салоҳиятҳои калидӣ тавсиф дода шуда, муҳтавои он қушода мешавад. Таснифоти зерини онҳо пешниҳод мегардад: таълимӣ-маърифатӣ, шаҳрвандӣ-сиёсӣ, иттилоотӣ, иртиботӣ ва иҷтимоӣ-мехнатӣ.

Ба салоҳиятҳои **таълимӣ-маърифатӣ** салоҳиятҳои хонанда дар соҳаи фаъолияти маърифатӣ шомиланд. Ба ин намуди салоҳиятҳо донишҳо ва маҳорати ташкили онҳо, банақшагирӣ идеяҳо, таҳлил, арзёбӣ, баҳодиҳӣ ба фаъолияти худ, қобилиятҳои зеҳни мустақилона ба даст овардани донишҳои нав, мақсадгузориҳои ҳаётӣ ва омода будан ба худомӯзии минбаъда.

**Салоҳиятҳои шаҳрвандӣ-сиёсӣ** бо тамоюлҳои арзишии хонанда, қобилияти ў дар ифоданамоии мавқеи шаҳрвандии худ, нақш ва рисолати худро дар ҷомеа дарк намудан, маҳорати интихоб намудани мақсадгузориҳо.

**Салоҳиятҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ** қобилият ва омодагиро ҷиҳати интихоби иттилооти зарурӣ, дигаргун намудан, нигоҳ доштан ва интиқол додани онҳо дар назар дорад. Ташаккулёбии салоҳиятҳои иртиботӣ балад будан ба забонҳои зарурӣ, воситаҳои ҳамкорӣ бо одамони атроф, малакаҳои кор дар гурӯҳро дар назар дорад.

Муҳтавои **салоҳиятҳои иҷтимоӣ-мехнатӣ** дар истифодаи донишҳо ва таҷрибаро дар соҳаи муносибатҳои ҷамъиятӣ, дар масъалаҳои иқтисод, ҳуқук, дар соҳаи худмуайяннамоии касбӣ ифода менамояд.

Мавҷуд набудани муносибати ягонаро ба таърифи мағҳуми салоҳиятҳои калидӣ дар мақолаи худ Н.А. Заграницная ва Р.Г. Иванов низ қайд мекунанд [43]. Оид ба саоҳиятҳо онҳо чунин менигоранд: «Дар зери мағҳуми *салоҳиятҳо* мо «маҷмӯи сифатҳои ба ҳам алоқаманди шахсро мефаҳмем, ки дар муносибат ба доираи муайяни ашёҳо ва

равандҳо муайян гашта, ичрои маҳсулнокии онҳоро таъмин месозанд» [43, с. 20].

Барои салоҳиятҳо хусусиятҳои зерин хосанд, ки маҳсусияти тавсифоти додашудаи шахсро муайян месозанд:

- вазъиятӣ будан (танҳо дар сурати мавҷуд будани шароитҳои муайян зоҳир мегарданд);
- тавсифоти фаъолиятӣ доштан (онҳоро танҳо дар фаъолият мушоҳида намудан мумкин аст);
- самти ба шахсият нигаронидашудаи онҳо (аз хусусиятҳои фардӣ ва талаботи шахс вобастаанд);
- гуногунзинағӣ (зинаҳои салоҳият – ҳолатҳои сифатӣ, ки бо дараҷаи омодагии шахс, ҷиҳати амал намудан вобаста аз вазъият тавсиф меёбад).

Барои зоҳиргардии салоҳиятҳо шароитҳои вазъияти бавуқӯйпайваста, ки сарбории эмотсионалӣ, ғоявӣ ва амсоли ин доранд, аҳамияти хосаро қасб мекунанд. Аз ин рӯ, ҳангоми баррасии масъалаи салоҳиятҳо набояд ба саҳлангорӣ роҳ дод. Дар ташаккул ва арзёбии салоҳиятҳо қисмати маромии он нақши ҳалкунанда дорад, зеро салоҳияти ифоданаёфта – ин имконияти нуҳуфтаи хонанда аст.

Пас ба мундариҷаи салоҳиятҳо чиҳо шомил мешаванд? Агар кӯтоҳ карда гӯем – ҳамаи он ҷизе, ки барои ҳалли проблемаи мушаххас зарур аст: донишҳо, маҳоратҳо, қобилиятаи зеҳнӣ, мавҷудияти таҷрибаи фаъолият, омодагии шахсӣ ва маромнокӣ ба зоҳирнамоии салоҳият. Дар соҳтори салоҳият мо ҷузъҳои донишӣ, фаъолиятӣ ва маромиро ҷудо менамоем, ки ҳар яке аз онҳо нишондиҳандаҳои хоси ифодаёбири соҳибанд.

Зери мағҳуми босалоҳият мо дараҷаи азхуднамоии салоҳиятҳоро мефаҳмем, ки омодагии хонандаро ба ҳаёт ва фаъолият тавсиф мекунад.

Ба сифати салоҳиятҳои қалидӣ, ки барои ҳаёти муваффақонаи инсон дар ҷамъият нақши муҳим доранд, зеринҳоро ҷудо мекунанд: салоҳият дар ҳалли проблемаҳо, салоҳиятҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ. Ба

андешаи муаллифони зикргардида салоҳияти ҳалли проблемаҳо инҳоро дар бар мегирад:

- донишҳо дар бораи проблемаҳо (проблемаҳои маърифат, амсиласозӣ ва табодули амалий ва ғ.ҳ.), сабабҳои сар задани онҳо, шиддат ва доираи паҳншавии он ва амсоли ин;
- донишҳо дар бораи воситаҳои ҳалли проблемаҳо ва соҳиб будан ба онҳо;
- таҷрибаи ҳалли масъалаҳо (эҳсоси болидарӯҳӣ аз муваффакият ва андӯҳгинӣ аз нобарорӣ дар раванди ҳалли проблема, қаноатмандӣ аз ичрои фаъолият дар гузашта);
- омодагӣ ба ҳалли масъалаҳо (мавҷудияти ҳавасмандгардонихои эмотсионалӣ, тамаркузи нерӯ, қатъият, боварӣ доштан ба қобилияти бартараф намудани душвориҳо, дарки арзиши гуногун будани воситаҳо, роҳҳои расидан ба мақсад, гунаҳои ҳалли масъала ва амсоли ин).

Аз ин ҷо зарурияти таълими проблеманок, истифодай муносибати проблемавӣ ва вазъияти Ҷаҳонӣ ба ташкили раванди таълим ба миён меояд.

Дар низоми маорифи кишвар муносибати босалоҳият айни замон давраи мутобиқатро паси сар мекунад. Дастгоҳи мағҳумӣ, ки муҳтавои муносибати босалоҳиятро тавсиф мекунад, ҳанӯз устувору мукаммал нагаштааст. Муносибати босалоҳият ба таълим ба принсипҳои зерин асос ёфтааст.

- таҳсилот барои ҳаёт, барои иҷтимоигардии самаранок ва рушди шаҳсият;
- баҳогузорӣ ҷиҳати ба хонанда фароҳам овардани имконияти ба нақша гирифтани натиҷаҳои фаъолияти таълимии хеш ва такмил додани онҳо дар раванди худбаҳодиҳии мунтазам;
- шаклҳои гуногуни ташкили фаъолияти мустақилонау даркшудаи хонандагон зимни маромнокӣ ва масъулият аз натиҷаҳои бадастомада.

Мазмуни таҳсилот дар инкишофи қобилияти хонандагон ҷиҳати мустақилона ҳал намудани проблемаҳо дар соҳаҳо ва намудҳои гуногуни

фаъолият зимни истифодаи таҷрибаи ҷамъияти, ки таҷрибаи худи хонанда унсури он маҳсуб меёбад, ифода меёбад.

Мундариҷаи таҳсилот таҷрибаи иҷтимоии аз лиҳози дидактика мутобиқгардидаи ҳалли масъалаҳои маърифатӣ, ахлоқӣ, сиёсӣ ва амсоли ин мебошанд.

Муҳтавои ташкили раванди таълим дар оғаридани шароитҳо ҷиҳати дар хонандагон ташаккул додани таҷрибаи ҳалли мустақилонаи масъалаҳои маърифатӣ, иттилоотӣ, ташкилий, ахлоқӣ ва амсоли ин, ки мундариҷаи таҳсилотро ташкил медиҳанд, ифода меёбад.

Арзёбии натиҷаҳои фаъолияти таълими дар таҳлили дараҷаи маълумотнокӣ, ки хонандагон дар давраи муайяни таълим ба даст меоранд, асос меёбад [15].

Чуноне ки Н.А. Заграницкая ва Р.Г. Иванова [43] дар мақолаи худ қайд мекунанд, **муносибати босалоҳият**, натиҷаҳои нави ягонаву мукаммали таълимиро дар назар дошта, на танҳо ҳадаф ва мундариҷа, балки инчунин шаклҳои ташкил, методҳо ва воситаҳои таълим ва ҳамчунин арзёбии дастовардҳои хонандагонро низ фаро мегирад. Аз ин рӯ, он азnavsозии ҳамаи унсурҳои низоми таҳсилотро талаб мекунад.

Фарқияти муносибати босалоҳият аз ањанавӣ дар як қатор таҳқиқот оварда шудааст [166]. Муносибати босалоҳият низоми донишмехвариро пурра ва фарроҳ мекунад, зоро мутеъияти донишҳоро ба маҳоратҳо баррасӣ намуда, ба амалия диққати бештар медиҳад. Ҳадафи ниҳоии таълим тағиیر меёбад: донистан коғӣ нест, донишҳои назариявиро мебояд бо маҳорати баланд барои ҳалли масъалаҳои мушахҳас татбиқ намуд. **Муаллифи мазкур** чор самти татбиқи муносибати босалоҳиятро тавсиф медиҳад: барои ташаккули салоҳиятҳои калидӣ, маҳоратҳои ҷамъбастшудаи фаннӣ, маҳоратҳои амалии фаннӣ, малакаҳои ҳаётӣ. Ҳамзамон, барои ҳамаи самтҳои номбаршуда масъалаи ташаккули салоҳиятҳои калидӣ асоси шумурда мешавад.

Ба сифати шароитҳои нисбатан муҳимми дидактиқӣ интихоби мундариҷаи таҳсилот ҷиҳати татбиқи муносибати босалоҳият зеринҳо баромад мекунанд [43]:

- такя намудан ба таҷрибаи субъективии хонандагон;
- истифодай вазъиятҳои амалий барои гузориш ва ҳалли бевоситаи масъала;
- муттаҳид намудани унсурҳои зеҳнӣ, малакавӣ ва эмотсионалӣ-арзишии таҳсилот;
- истифодай донишҳои таълимии кушода (бо натиҷаи қаблан номуайян) ва пӯшида (бо ҷавобҳои қаблан ба нақшагирифташуда);
- истифодай иттилооти изофа барои коркарди малакаҳои кор дар шароитҳои номуайянӣ.

Дар ҳамин таҳқиқот тавсифоти ҷараёни таълиме оварда шудааст, ки мувоғиқ ба ғояҳои асосии муносибати босалоҳият ба роҳ монда шудааст:

- афзалияти фаъолияти мустақилонаи маърифатии хонандагон;
- истифодай фаъолияти фардӣ, гурӯҳӣ ва колективӣ дар пайвастаҳои байниҳамии гуногун;
- имконияти аз ҷониби хонандагон оғарида шудани маҳсули фардии маърифатӣ (воситаи худи ҳалл, диди худи масъала ва ғ.);
- инкишофи мақсадноки рефлексияи маърифатӣ, иҷтимоӣ ва психологии хонандагон;
- истифодай технологияҳои аутеникӣ, яъне арзёбии субъективии фаъолияти хонандагон;
- ташкили муаррифӣ (презентатсия) ва ҳимояи натиҷаҳо, дастовардҳои маърифатӣ.

Тавсифоти намудҳои гуногуни салоҳиятҳо ва иртиботи онҳо бо курси мактабии химия дар корҳои О.С. Габриелян ва В.Г. Краснова [28] баррасӣ мегарданд:

**Салоҳиятҳои таълимӣ** – ин маҷмӯи донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо ва таҷрибаи фаъолияти хонанда мебошад, ки барои амалий намудани

фаъолияти самараноки шахсӣ ва аз лиҳози иҷтимоӣ арзишманд дар нисбати объектҳои ҳақиқати воқеӣ муҳиманд. Салоҳиятҳои фанни таълимӣ дар мисоли фанни химия масъалаҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Фаҳмиш дар бораи химия ҳамчун қисмати чудонопазири тасвири ягонаи табиии олам. Химия – ин илм дар бораи табиат мебошад, ки дар робитаи зич бо дигар илмҳои табиӣ қарор дорад.
2. Тасаввурот доир ба он, ки олами атроф аз моддаҳои таркибашон муайян иборат буда, онҳо қобилияти ба яқдигар мубаддалшавиро соҳибанд. Миёни сохтор, хосиятҳо ва истифодаи маводҳо робита мавҷуд аст.
3. Тафаккури химиявӣ – ин маҳорати таҳлил намудани олами атроф тавассути мағҳумҳои химиявӣ, қобилияти сухан гуфтани ва фикр кардан бо забони химиявӣ аст.
4. Фаҳмидани нақши химия дар ҳаёти ҳаррӯза ва ҳамчунин дар ҳалли масъалаҳои глобалии инсоният: озуқавӣ, нерӯӣ (энергетикиӣ), экологӣ ва амсоли ин.
5. Малакаҳои корбарии бехатар бо маводҳо ва равандҳои химиявӣ дар ҳаёти ҳаррӯза ва фаъолияти амалӣ, ҳамчунин маҳорати идоранамоии равандҳои химиявӣ.

**Салоҳиятҳои арзишӣ – маънӣ.** Ин салоҳият дар соҳаи ҷаҳонбинӣ мебошад, ки бо тасаввуроти арзишии хонанда, қобилияти олами атрофро дидан ва дарк кардани ў, нақш ва рисолати худро дарк намудан, мустақилона қабул намудани қарор марбутанд. Салоҳияти мазкур механизми худмуайяннамоии хонандагонро дар вазъияти фаъолияти таълимӣ ё дигар намуди фаъолият таъмин мекунад. Масири фардии таълимии хонанда ва барномаи фаъолияти ҳаётии ў (аз ҷумла интихоби курсҳои элективӣ дар зинаҳои болоии мактабӣ, интихоби равияи муассисаи таҳсилоти олиӣ) дар умум аз ҳамин салоҳият вобаста аст.

**Салоҳияти умунифарҳангӣ** – ин маҳсусиятҳои маданияти миллӣ ва умунибашарӣ, асосҳои ахлоқӣ-маънавии ҳаёти инсон ва башар, ҳалқиятҳои алоҳида, асосҳои фарҳангии зуҳуроти оилавӣ, иҷтимоӣ,

ҳодисаҳо ва анъанаҳои иҷтимоӣ, нақши илм ва дин дар ҳаёти инсон, таъсири онҳо ба олам ва амсоли ин мебошанд.

## **1.2. Намуди салоҳиятҳо ва ташаккули онҳо**

Салоҳиятҳо тавассути мундариҷаи таҳсилот, истифодаи технологияҳои педагогӣ, услуби ҳамкорӣ миёни омӯзгорон ва хонандагон, инчунин миёни худи хонандагон дар раванди таълим ташаккул дода мешаванд.

Т.М. Балихина ба хулосае меояд, ки маҳз доништу маҳоратҳо асоси инкишоф ва ташаккули салоҳиятҳо дар шароитҳои гуногун мебошанд [9]. Салоҳиятҳо аз донишҳо бо он фарқ мекунанд, ки дар намуди фаъолият арзи вучуд доранд, аз маҳоратҳо бошад – бо он, ки метавонанд дар ҳалли супоришҳои гуногун истифода гарданд. Фарқияти асосӣ миёни салоҳиятҳо ва малакаҳо дар он ифода меёбад, ки «салоҳиятҳо шууронаанд, на автоматӣ (таҳтушуурона)» [17, с. 67] ва ин ба инсон имконият медиҳад, на танҳо дар шароити барояш одатшуда, балки дар вазъиятҳои наву ғайриоддӣ низ амал намояд. Мувофиқан, салоҳиятҳо нисбат ба донишҳо, бештар ба соҳаи маҳоратҳо мансубанд. Маҳоратҳоро мо ҳамчун салоҳиятҳо дар амал дида мебароем. Салоҳиятҳо дар навбати худ маҳорату амалҳоро тавлид мекунанд. Ҳангоми ташкили чорабиниҳои санчишӣ-арзёбикунанда ба эътибор гирифтани зарур аст, ки салоҳиятҳо ҳамеша дар шакли барои истифода тайёр «нигоҳ дошта мешаванд» ва танҳо дар раванди фаъолият, дар лаҳзай истифода ё намоиш доданашон, зохир мегарданд.

Дар муҳити педагогӣ аксаран андешаҳое садо медиҳанд, ки «гояи муносибати босалоҳият ба таҳсилоти кишвар ягон чизи навро илова намекунад» ва худи салоҳиятҳо бошанд, номи дигари ҳамон доништу маҳоратҳоянд [168]. Пас, зарурияти ворид намудани мағҳуми нав вучуд дорад ё мумкин аст ба нишондиҳандаҳои анъанавии сифати таълим иктифо намуд?

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар муҳити педагогӣ мафхумҳои «салоҳият» ва «босалоҳият» аксаран ҳамчун муродиф истифода гашта, як мафхум ба осонӣ бо дигараш иваз карда мешавад. Ин ба фаҳмиши нодурусти масъала оварда, зарурияти муайян намудани аломатҳои муҳим ва соҳаи амалкарди ҳар яке аз мафхумҳои мазкурро ба миён меорад.

Дар раванди фаъолияти таълимӣ дар хонанда бояд эҳсоси душворӣ ба вучуд биёд, ки ба тасвияи масъала боис мегардад. Барои ҳалли масъала фарзияҳо пешниҳод ва санцида мешаванд, хулосаҳо бароварда мешаванд ва вобаста ба донишҳои бадастомада фаъолият амалий мегардад. Ба андешаи М.С. Пак, «Масъалаи таълимӣ ин – шакли маҳсуси масъалаи маърифатист, ки дорои номуний, муҳолифатҳо буда, талаботи маърифатии хонандагонро ба ангезиш меорад, онҳоро ба фаъолияти ҷустуҷӯи эҷодӣ водор месозад» [112, с. 24].

Таълими проблемавӣ дар баробари муносибати соҳторӣ-фаъолиятии П.Я. Гальперин (1902–1988), дар муассисаи таълимии муосир асоси раванди таълимро дар дарсҳои химия ташкил мекунад. Фаъолияти маърифатӣ ба андешаи П.Я. Гальперин зина ба зина сурат мегирад: 1) ба вучуд овардани маромнокӣ (тасвияи ҳадафҳои азхуднамоии донишҳои нав); 2) фаҳмондадиҳии қаблӣ (асоси таҳминии амал пешниҳод мегардад). Дар давраҳои мазкур пешниҳоди проблемавии масъала дар шакли лексия ё худ сухбати ҷустуҷӯкунанда (эвристикӣ) амалий мегардад; 3) амалҳои моддӣ (кор бо моддаҳо, амсилаҳо, тасвирҳо, ҷадвалҳо ва дигар воситаҳои таълим); 4) нутқи шифоҳӣ (муҳокимаи объектҳои омӯзиш аз самтҳои гуногун, пешниҳоди андешаҳои гуногун дар раванди семинарҳо, баҳсҳо); 5) нутқи ҳаттӣ; 6) кори мутақилона. Дар се давраи ниҳоӣ нутқ ҷенаки азхудгардии дониш мегардад.

Дар 20 солаи охир дар низоми таҳсилоти Россия ҳамгирои байнифаний тақвият меёбад, ки бо табаддулоти иттилоотӣ, технологияҳои нави таълим ва ҳамчунин, бо ворид намудани стандарҳои

navи таълимӣ марбут аст. Чигуна ки Е. В. Андриенко қайд мекунад, ки «ҳамгироӣ на танҳо ҳамчун робита ва пайвастшавӣ, балки ҳамчун баҳамворидгардӣ ва аз ҳамдигар вобаста будан шарҳ дода шуда, натиҷаи он дар таълим бояд қобилияти ҳал намудани масъалаҳо дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти ҳаётӣ бошад» [4, с 53]. Муҳаққиқони муосири раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олий ҳамгироии байнифаниро яке аз шартҳои муҳимтарини фаъолгардонии фаъолияти таълимии донишҷӯён медонанд, вале дар баробари ин ба проблемаҳое ишорат мекунанд, ки садди роҳи азхудгардии салоҳиятҳои касбӣ мешаванд [61].

Проблемаи асосии марбут ба самтгирий карда натавонистан дар майдони иттилоотӣ ҳанӯз аз даврони мактабхонӣ оғоз мегардад.

Проблемаи асосии таълими химия дар мактаби муосир инчунин расмиятпарастӣ дар таълим (сарфи назар кардани назарияи ташаккули мағҳумҳои химиявӣ), иваз намудани объектҳои воқеии омӯзиш - маводҳо ва реаксияҳо бо формулаҳои реаксияҳои мазкур, «расмиятпарастона» омода намудани хонандагон ба имтиҳони асосии давлатӣ (ИАД) ва имтиҳони ягонаи давлатӣ (ИЯД) маҳсуб мейбанд [80].

Ҳамчун гуна (вариант)-и технологияи таълими ҳамгиро таълими проблемавӣ-ҳамгироии химияро дида баромадан мумкини аст. Зери ин мағҳум Н.Е. Кузнецова, М.А. Шаталов чунин таълимро дар назар доранд, ки «... дар он бадастоварӣ, мустаҳкамқунӣ ва татбиқи донишҳо ва воситаҳои амал якбора бо ҳамгиро гаштани онҳо дар раванди ҳалли масъалаҳои таълимӣ амалий мегардад» [81, с. 43]. Ба сифати механизми асосӣ ва воситай ҳамгиро гардидан робитаҳои дохилифаниӣ ва байнифаниӣ баромад мекунанд, ки барқарор намудани онҳо аз дарсҳои аввали фанни химия дар синфи 8-ум оғоз мегардад. Чуноне ки муаллифони дар боло зикргардида қайд мекунанд, принсипи робитаҳои байнифаниӣ бояд тамоми давраҳои раванди таълиму тарбияро, аз қабили ҳадафгузорӣ, мундариҷавӣ, равандӣ-фаъолиятиӣ, ташкилӣ-идоранамоӣ ва натиҷавӣ-арзёбикунанда фаро гиранд.

Ҳангоми баррасии методикаи таълими мавзӯъҳои мушаххаси курси мактабии химия принсипи робитаи байнифаний нақши асосиро мебозад. Дар баробари ин ҳар як мавзӯъро аз мавқеи раҳёфтҳои гуногуни методӣ аз қабили муносибати ситетавӣ, фаъолиятӣ, таърихӣ, маданиятӣ, экологӣ, валеологӣ, политехникӣ ва технологӣ баррасӣ намудан зарур аст. Дар чаҳорҷубаи ҳар як раҳёфт маҷмӯи усулҳои муайяни методии таълими химия истифода мегарданд, ки дар корҳои мо баррасӣ гаштаанд [63, 64].

Дар умум ҳамаи раҳёфтҳои методӣ муносибати ба ном комплексиро ба таълими мавзӯи муайяни химиявӣ ташкил медиҳанд.

Дар заминаи талаботи муосир муносибати босалоҳият ба таълим мазмуни муҳимро қасб мекунад ва яке аз воситаҳои татбиқи он дар муассисаи таҳсилоти умумӣ амалҳои универсалии таълими махсус мейёбанд. Муносибати босалоҳият дар мактабӣ олий низ ҷиҳати татбиқи талаботи стандартҳои давлатии таълими нақши муҳимро қасб мекунад [108].

Барои ҳар як зинаи таҳсилот мо машғулиятҳои махсус коркард намудем, ки дар раванди онҳо донишҷӯён мағҳумҳои «салоҳиятҳо», «салоҳиятҳои калидӣ», «босалоҳият», «натиҷаҳои таълим» (натиҷаҳои шахсӣ, фаний, байнифаний) ва амсоли инро татбиқ мекунанд. (Мисоли чунин машғулият дар кори мо оварда шудааст [63]).

Дар маҷаллаи илмӣ-назариявӣ ва методии «Химия дар мактаб» давоми солҳои охир маводи зиёде нашр гардиданд, ки масоили супоришҳои салоҳиятнокро аз курси мактабии химия дар бар мегирифтанд [29],[31],[166],[174]. Вале чуноне ки як қатор муҳаққиқон қайд мекунанд, супоришҳои вазъиятӣ дар адабиёти методӣ ва таълимии барои мактабҳои олии педагогӣ пешбинишуда мавҷуд нестанд. Ин аст, ки ҳангоми тадриси курси методикаи таълими химия мавриди истифода қарор намегиранд [163].

Маромнокии ботинӣ – кафили самаранокии раванди таълимист [86]. Таълими проблемавӣ тамоми курси химияро фаро мегирад.

Вазъиятҳои проблемавӣ ҳангоми мавҷудияти ихтилофи назар ба вучуд меоянд. Дар баробари ин, ихтилофҳои мазкур метавонанд намудҳои гуногун дошта бошанд: миёни далели маъмул ва нокифоя будани дониш чиҳати асоснок намудани он; миёни таҷрибаи ҳаётӣ хонандагон ва донишҳои илмӣ ва ф.

Асоси инкишофи ҳамаи салоҳиятҳо ташаккули салоҳияти иттилоотӣ маҳсуб меёбад. Барои ташаккул ва арзёбии дараҷаи ташаккули салоҳияти иттилоотӣ мо кейс-методро истифода мебарем, ки ба ҳалли супоришҳои вазъиятӣ асос ёфтааст. Моҳияти методи мазкур аз он иборат аст, ки аз хонандагон дарки вазъияти воқеии ҳаётӣ талаб карда мешавад. Тавсифи вазъияти мазкур маҷмӯи донишҳоеро талаб менамояд, ки ҳангоми ҳалли проблемаи мазкур зарур мегарданد [91]. Вазъиятҳои проблемавӣ дар мавриде ба вучуд оварда мешаванд, ки исботи ҳаққонӣ будани ягон фарзия ва ё мавҷудияти ин ё он зухурот ё қонунияти ба донишҳои қаблӣ муҳолиф талаб карда мешавад.

Дар таълими химия амалияи истифодай супоришҳои марбут ба ҳаёти рӯзмарра, ки ҳаҷми ҳадди аққали иттилоотро соҳибанд, маъмул гаштааст. Ҳалли супоришҳои ба амалия нигаронидашуда, ки ҳадафашон ошкор соҳтани моҳияти химиявии объектҳои табиат, истеҳсолот ва рӯзгор мебошад, ба инкишофи салоҳиятҳои калидии хонандагон равона гардидаанд [67].

Мақолаи С. А. Герус ва С.О. Пустовит [31] ба интихоби мундариҷа ва коркарди усулҳои мувоғиқи методии азҳуднамоии он баҳшида шудааст. Муаллифон бо дарназардошти «Стандарти маълумоти умумӣ аз фанни химия» як қатор унсурҳоро ҷудо мекунанд, ки барои ташаккули салоҳияти байнифаний замина гарданд. Ташаккули босалоҳият бояд зимни алоқамандиҳои байнифаний бо дигар фаннҳои сикли таълимӣ сурат гирад. Дар робита ба ин, ба вучуд овардани вазъиятҳои гайристандартӣ дар рафти таълим аҳамияти хосаро касб мекунад, зоро дар раванди ҳалли онҳо босалоҳият ҳамчун сифати шахсӣ татбиқ мегардад. Ба сифати мисол муаллифон коркарди дарси ҳамгирои (химия

+ биология) «Мувозинати қиматҳои рН дар табиат – мувозинати нозуки биогеотсеноз»-ро пешниҳод мекунанд, ки онро "экскурсияи комплексӣ" номгузорӣ намудаанд. Дар рафти дарс ба хонандагон супоришҳои проблемавии мазмуни экологидошта, ки дар заминаи байнифаний сохта шудаанд ва тестҳо барои санчиши дараҷаи ташуккули салоҳият пешниҳод мегарданд.

Бо мақсади беҳтаргардонии банақшагирӣ ва ташкили раванди таълим бо мақсади ташаккули салоҳиятҳои хонандагон чудо намудани қисматҳои мазмунӣ-мақсадӣ аз рӯйи фанни омӯхташаванд мувофиқи мақсад хоҳад буд. Барои ин мундариҷаи маводи таълимиро, ки бояд азҳуд гардад, муайян намудан, ҳадафҳои мушаҳҳасро тавсия карданд, зимни ин вазъиятҳои таълимиро пешбинӣ намудан ва системаи супоришҳоеро пешниҳод намудан зарур аст, ки имкон медиҳанд амалҳои хонандагон баҳогузорӣ карда шаванд. Намунаи коркарди чунин қисмати курси химия дар кори муаллифони мазкур оварда шудааст [166].

Дар ташаккули салоҳияти хонандагон ҳангоми омӯзиши фанни химия нақши асосиро супоришҳои амалий мебозанд. Мақолаи П.С. Белов ба ҳамин самт баҳшида шудааст [14]. Муаллиф чор гурӯҳи салоҳиятҳои химиявиро тавсиф медиҳад, ки дар дарсҳои амалий инкишоф меёбанд: озмоиший, иртиботӣ, назоратӣ-санчиший ва ҳамчунин шароитҳо барои ташаккули онҳо. Барои инкишофи салоҳиятҳои мазкур дар хонандагон технологияи сикли нақший пешниҳод мегардад. Моҳияти технологияи мазкур дар он аст, ки таҷрибаҳои супоришҳои амалиро гурӯҳи иборат аз се нафар (ичроқунанда, шорех, назоратчӣ) татбиқ намуда, пас аз ҳар супориш нақшҳояшонро иваз мекунанд. Чунин ташкил намудани фаъолияти хонандагон дар супоришҳои амалий имконият медиҳад:

- ҳамаи иштирокчиёни гурӯҳи хурдро ба гузаронидани таҷрибаи химиявӣ ворид намоем;
- фаъолияти маърифатии онҳоро бедор намоем;
- инкишофи салоҳиятҳои озмоиший, иртиботӣ, зеҳнӣ, назоратӣ-санчишии хонандагонро таъмин созем;

- дарацаи азхудгардии салоҳиятҳои озмоишӣ, иртиботӣ, зеҳнӣ, назоратӣ-санчиши хонандагонро тавассути санчиши ҳамдигарӣ баҳогузорӣ намоем;
- азхудгардии донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳоро дар заминаи муносибати босалоҳият таъмин намоем.

Яке аз унсурҳои таркибии салоҳиятҳои химиявӣ маҳорати кор бо иттилооти мураккабташкил аз қабили матнҳо, ҷадвалҳо, тасвирҳо мебошад. Ташаккули чунин намуди салоҳиятҳо ҳангоми ичрои супоришҳои маҳсус имконпазир мегардад. Ба сифати мисол метавонанд супоришҳои шакли салоҳиятдоштаи пешниҳоднамудаи Панкова С.В. баромад кунанд [111]. Ин супоришҳо аз матнҳои калонҳаҷми мазмуни химиявӣ-экологидошта иборатанд, ки пас аз хондани онҳо хонандагон бояд ба саволҳо ҷавоб диханд ва супоришҳоро ичро намоянд. Чун қоида, дар супоришҳо ягон вазъияти ҳаётӣ тасвир мегардад, ки барои ҳалли онҳо аз ахбори дар матн овардашуда истифода намудан мумкин аст. Инчунин меъёрҳои баҳогузорӣ ба ҷавобҳои хонандагон оварда шудаанд.

Оид ба муҳими супоришҳои дар вазъиятҳои воқеии ҳаётӣ бавуҷудомада дар ташаккули салоҳиятҳо дар таҳқиқоти М.М. Шалашова низ ишора шудааст [166]. Муаллиф мисоли супоришҳои ҳамгирии ба амалия равонагаштаи вазъиятий ва инчунин меъёрҳои баҳогузориро ба онҳо пешниҳод мекунад. Принципҳои зерини мураттаб намудани супоришҳои мазкур пешниҳод мегарданд:

- супоришҳо бояд барои хонанда шахсиятан муҳим бошанд, аз ин рӯ онҳо хусусияти заминавӣ (амалий) доранд;
- вазъияти дар супориш овардашуда бояд санчиши маҷмӯии (комплексӣ) дараҷаи омодагии хонандаро пешбинӣ намояд, зоро на донишҳои алоҳида, балки сифатҳои ҳамгирии шахс санчида мешаванд;
- мазмуни супориш набояд луқмапартоиро, ки ба ҳалли проблемаи гузошташуда равона аст, дар бар гирад.

Қайд мегардад, ки намоиш додани натицаи ҳалли чунин супоришҳо дар намуди лоиҳаҳо на танҳо донишу маҳоратҳои фанӣ, балки инчунин ташаккулёбии салоҳиятҳои калидиро низ муайян месозад.

Хусусиятҳои истифодаи супоришҳои ба амалия нигаронидашуда дар мақолаи О.Д. Кендиwan низ оварда шудааст [67]. Муаллиф талаботи методиро ба чунин супоришҳо пешниҳод намуда, муҳиммии онҳоро дар ошкор намудани моҳияти химиявии объектҳо ва ташаккули салоҳияти калидии иттилоотӣ махсус қайд мекунад.


Ба масъалаи ташаккули салоҳияти иртиботӣ мақолаи О.И. Елпатова бахшида шудааст [41]. Муаллиф мундариҷаи салоҳияти мазкурро кушода, барои ташаккули он истифодаи технологияи диалогиро пешниҳод мекунад, ки асоси онро ҳамкории байни субъектҳои раванди таълимӣ ташкил медиҳад. Дар баробари мавқеъҳои умумии назариявӣ дар мақола якчанд андешаҳо оварда мешаванд, ки маданияти бурдани диалогро тавсиф медиҳанд.

Барои ташаккули салоҳияти иттилоотӣ ба муаллим мақолаҳои О.С. Габриелян ва С.А. Сладков қӯмак карда метавонанд, ки ба намудҳо ва сарчашмаҳои гуногуни иттилооти химиявӣ бахшида шудаанд [29, 30].

Барои ташаккули салоҳиятҳо истифодаи технологияҳои бозӣ пешниҳод мегарданд [11, 170]. Мақсади технологияҳои бозӣ ичрои вазифаҳои зерин мебошад:

- дидактика;
- рушддиҳанд;
- тарбияткунанда;
- иҷтимоигардонанда.

Амсилае коркард гаштааст, ки механизмҳои ташаккули салоҳиятҳои калидиро дар таълими равиявии химия инъикос менамояд [174].



*Расми 1. Амсилаи системаи ташаккули салоҳиятҳои калидии хонандагон*

Амсилаи мазкур барои ба таври аёнӣ (визуалиӣ) тасаввур намудани раванди ташаккули салоҳиятҳои калидӣ мувофиқи мақсад аст. Дар баробари ин, хуб мебуд, агар системаи ташаккули салоҳиятҳои калидии хонандагон дар дарсхои химия мушаххастар коркард мегардид.

Бархе аз муҳаққиқон [168-169] ташкили муносибати босалоҳият ба таълими фанни химияро дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ тавассути истифодаи методҳои фаъолияти проблемавӣ-таҳқиқотӣ ва озмоишӣ тавсия мекунанд (чадвали 1).

Стандарти таълимии таҳсилоти мёнаи умумӣ	Концепсияи фанҳои таълимии «Химия», «Биология»
<b>Муносибати босалоҳият</b>  (маҷмӯи андешаҳо ва воситаҳои тарҳрезӣ ва ташкили раванди таълим, ки ба ташккули салоҳиятҳо равона гардидаанд. Салоҳиятҳои мазкур дар навбати худ бо омодагардӣ ҷиҳати идома додани таҳсилот ва ибтидои фаъолияти меҳнатӣ, ташаккули амалҳои универсалии таълимӣ, пурзӯргардии самти амалии фаъолияти таълимии хонандагон, омодагӣ ба ҳаёт ва соҳиб шудан ба қасб, ташаккули малакаҳо ва таҷрибаи иҷтимоӣ дар раванди фаъолитяи мустақилона тавсиф меёбад)	<b>Муносибати босалоҳият</b>  Дар раванди таълими химия ва биология дар хонандагон ташаккули на танҳо салоҳиятҳои калидӣ ва фаннӣ-хусусиро, балки салоҳияти умумимаданиро низ таъмин месозад. Дар баробари ин, диққати асосӣ ба ташаккули донишҳои химиявӣ дар хонандагон, инкишофи маҳоратҳо ва таҷрибаи ибтидоии фаъолияти эҷодии марбути химия ва биология равона карда мешавад.  Принципи муҳимтарини тарроҳии мундариҷаи курси химия ва биология, дар чаҳорҷубаи мундариҷаи нави таълим, <b>принципи алоқамандии таълим бо ҳаёт</b> мебошад, ки дар мавқеъҳои зерин ифода меёбад:  - нақши амалии донишҳои химиявӣ дар ҳаёти инсон. Тавассути амалигардии мавқеи мазкур хонандагон арзишмандӣ ва манфиатнокии таълими химияро дарк мекунанд. Мавқеи мазкур кушодани мазмуни амалий доштани донишҳои химиявиро тақозо

	<p>мекунад.</p> <p>- нақши амалии донишҳои биологӣ дар ҳаёти инсон. Ба туфайли амалигардии принсипи мазкур хонандагон арзишмандӣ ва манфиатнокии маълумоти биологиро дарк мекунанд.</p> <p>Принсипи мазкур кушода додани мазмуни амалии донишҳои химиявӣ ва биологиро тақозо мекунад.</p>
--	---

Чуноне ки аз ҷадвал аён аст, муносибати босалоҳият бештар ба фаъолии худи хонанда ва тақвият додани маҳорату малакаҳои таҳқиқотии равона гардидаанд, ки бешак дар мустаҳкам гаштани донишҳои азхудгардида ва истифодаи босамари онҳо дар вазъиятҳои гуногун мусоидат хоҳанд кард.

Дар ҷадвали поин амсилаи татбиқи муносибати босалоҳият дар фаъолияти педагогии муаллим оварда шудааст.

Ҷадвали 2.

### **Амсилаи татбиқи муносибати босалоҳият дар фаъолияти педагогии муаллим**

Муносибати босалоҳият дар фаъолияти таълимӣ ба ташаккули салоҳиятҳои фанний хонандагон равона гаштааст	<b>Муносибати босалоҳият</b>
Ташаккули салоҳиятҳо тавассути ташкили фаъолияти хонандагон татбиқ мегардад (муносибати фаъолиятийӣ ба ҳадди аксар ворид	<b>Ташаккули салоҳиятҳо</b>

намудани машғулиятҳои лабораторио амалӣ ва экскурсияҳоро ба раванди таълимӣ пешбинӣ мекунад)	
Фаъолияти хонандагон дар сурати мавҷуд будани маромнокӣ, шавқу ҳавас, инкишофи фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ (салоҳияти таълимӣ-маърифатӣ) дар онҳо нисбатан самарабаш ҳоҳад буд.	<b>Фаъолияти хонандагон</b>
Мароқи хонандагонро тавассути вазъияти проблемавӣ (савол, супориш), супориши таҳқиқотӣ, озмоиш бедор намудан мумкин аст	<b>Мароқи хонандагон ба фаъолияти таҳқиқотӣ ва озмоишӣ</b>
Ҳалли вазъиятҳои проблемавӣ ба инкишофи малакаҳои фаъолияти таҳқиқотӣ ва озмоишӣ мусоидат мекунад	<b>Вазъияти проблемавӣ, фаъолияти таҳқиқотӣ ва озмоишӣ</b>


Дар ҷадвали боло ба таври возех аён аст, ки шахсияти муаллим, маҳорати ташкил намудани раванди таълим аз ҷониби ӯ, бедор намудани мароми маърифатии хонандагон дар татбиқи босамари муносибати босалоҳият нақши ҳалкунанда дорад.

Муносибати босалоҳият ба таълими курси мактабии химия ва биология ба хонандагон тавассути истифодаи методҳои фаъолияти проблемавӣ-таҳқиқотӣ ва озмоишӣ аз ҷониби муаллим татбиқ мегардад.

Дар амсилаи зерин дидан мумкин аст, ки ташаккули салоҳиятҳо дар чаҳор зина сурат мегиранд:

- истифодаи донишҳо дар вазъияти стандартӣ;

- истифодаи донишҳо дар вазъияти ғайри стандартӣ;
- дарки воситаи мушаххаси (алгоритми) истифодабарӣ;
- дарки воситаи умумии (алгоритми) истифодабарӣ.



*Расми 2. Амсилаи машгулияти дарсӣ дар асоси муносибати фаъолиятӣ  
(салоҳиятнок)*

Дар ҷадвали зер зинаҳои татбиқи методҳои фаъолияти проблемавӣ-таҳқиқотӣ ва озмоиши аз ҷониби омӯзгор оварда шудаанд.

Ҷадвали 3

1. Худмуайяннамоӣ дар фаъолият	→	Ташкили худмуайяннамоии мусбии ба фаъолият дар машгулиятҳои дарсӣ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• фароҳам овардани шароит ҷиҳати дар хонандагон ба вучуд овардани талабот ба фаъолият («мехоҳам»);</li> <li>• чудо намудани соҳаи мундариҷавӣ («метавонам»).</li> </ul>
2. Татбиқи донишҳо ва қайди душвориҳо дар фаъолият	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• татбиқи донишҳо маҳорат ва малакаҳое, ки барои соҳтани воситаи нави амал кофиянд;</li> <li>• тармими амалҳои фикрии мувоғик;</li> <li>• татбиқи донишҳо ва қайди душвориҳо дар фаъолияти фардӣ.</li> </ul>
3. Гузориши масъалаи вазъияти таълимӣ, проблемавӣ	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• амалҳои худро мувоғика намудани хонандагон бо воситаи мавҷудаи фаъолият ҷиҳати омӯзиши маводи назариявӣ, ба соҳтордарорӣ ва иҷрои супоришҳои амалӣ;</li> <li>• аз ҷониби хонандагон ошкор гаштани сабабҳои душвориҳо ва қайди онҳо;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>аз чониби омӯзгор ташкили фаъолияти иртиботии хонандагон ҷиҳати таҳқики вазъияти проблемавии бавучудомада;</li> <li>муайян намудани мақсадҳои фаъолият ва ташаккули мавзӯи дарс.</li> </ul>
4. Сохтани лоиҳаи баромадан аз вазъиятҳои проблемавӣ, душвориҳо	➡	<ul style="list-style-type: none"> <li>пешбарӣ ва санчиши фарзияҳо;</li> <li>ташкили фаъолияти гурӯҳии (коллективонаи) хонандагон, ки дар раванди он воситаи нави амал асоснок мегардад;</li> <li>қайди воситаи нави амал дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ</li> </ul>
5. Таҳқими ибтидоии маводи таълим	➡	Аз чониби хонандагон дар шакли ҳамкории иртиботӣ ичро гаштани супоришҳои типикӣ бо муҳокимаи амалҳо ва натиҷаҳои бадастомада
6. Кори мустақилона	➡	<p>Истифодаи шакли фардии кор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>аз чониби хонандагон мустақилона ичро гардидан супоришҳо барои истифодаи воситаи нави амал;</li> <li>амалий намудани худро санҷидан, муқоиса бо намуна;</li> <li>баҳоғузорӣ ба кори мустақилонаи худ.</li> </ul>
7. Ба низом ворид намудани донишҳои нав ва тақрорнамоӣ	➡	<ul style="list-style-type: none"> <li>ворид намудани донишҳои нав ба низоми донишҳо;</li> <li>коркарди алгоритмҳои қаблан омӯхташуда.</li> </ul>

Чӣ тавре, ки аз ҷадвали 3 бармеояд, танҳо тавассути зина ба зина татбиқ намудани методҳои фаъолияти проблемавӣ-таҳқиқотӣ ва озмоиши аз чониби омӯзгор маҳсулнокии раванди таълимро таъмин намудан имконпазир аст.

Ҳангоми ташаккули салоҳиятҳои хонандагон машғулиятҳои фанӣ чунон ба нақша гирифта мешаванд, ки ба таҳқими малакаҳои ҷустуҷӯи мустақилонаи ҷавоб ба саволҳои гузошташуда, ҳалли мустақилонаи вазъиятҳои проблемавӣ, маҳорати таҳлили далелҳо, ҷамъбаст намудани онҳо ва баровардани хулосаҳои мантиқӣ мусоидат кунанд.

Дар хонандагон бояд амалҳои фикрии таҳлил, таркиб, абстраксиякунонӣ ва ҷамъбастнамоӣ ташаккул ёфта бошанд. Амалҳои фикрии мазкур асоси муносибати босалоҳиятро ба таълим ташкил медиҳанд. Ҷавоби мустақилона ёфташуда – ин пирӯзии кӯҷаки қӯдак дар маърифати табиати мураккаб мебошад, ки дар ӯ боварӣ ба қувваи худро

ташаккул медиҳад, эмотсияҳои мусбатро ба вучуд меорад, муқовимати таҳтушууронаро ба раванди таълиму омӯзиш бартараф менамояд.

Кашфи мустақилонаи дониш ба хонанда қаноатмандӣ мебахшад, имкон медиҳад тавонмандии худро эҳсос намояд, худбаҳодиҳии ӯро баланд мегардонад. Хонанда ҳамчун шахсият ташаккул меёбад. Ин эмотсияҳои мусбиро хонанда мекӯшад дар хотир нигоҳ дорад ва ҳарзамон онҳоро аз нав аз сар гузаронад.

Ҳамин тариқ, шавқу ҳавас на танҳо ба фан, балки ба худи раванди маърифат ба вучуд меояд, ки онро талаботи маърифатӣ, маромнокӣ ба донишандӯзӣ низ мегӯянд.

*Дар машғулияти таълимӣ ин чӣ гуна сурат мегирад?*

### **Алгоритми соҳтани машғулияти таълимӣ**

#### **I. Маромнокии хонандагон. Ҳудмуайяннамоӣ нисбати фаъолият**

*Шавқу ҳавас нест – комёбӣ низ нест!*

Машғулияти таълимӣ аз маромнокӣ оғоз мегардад.

Усулҳои он:

##### *1. Муаммо, асрор*

a. «Муаммои шоҳ Сулаймон». Асрори муаммохати шоҳ Сулаймонро кушоед (реаксияҳои сифатӣ ба пайвастаҳои оҳан. (Синфи XI);

b. «Асрори киштии «Овои баҳр». Коррозияи металлҳо – синфҳои VIII, XI. Асрори нобуд гаштани киштии гаронбаҳои миллионерро кашф намоед;

c. Кори очонсии ҷустуҷӯй дар мавзӯи: «Кислотаи хлорид» - синфҳои IX, дар мавзӯи «Таснифоти моддаҳои ғайриорганикӣ» - синфи VIII;

d. Иштибоҳи химиявии А. Конан-Дойлро дар тавсифи саги Баскервилҳо аз рӯи романи «Шерлок Холмс ва духтур Уотсон» ёбед. «Фосфор» - синфҳои IX, XI.

##### *2. Саволи проблемавӣ, вазъияти проблемавӣ*

а. «Глюкоза» – синфи X. Барои чӣ нонро бисёр дар даҳон майда намоем, маззаи ширини пайдо мекунад? Барои чӣ либоси дарзмолшуда дертар чиркин мешавад?

б. «Амфотернкий аминокислотаҳо» – синфи X. «Аз билогия ба шумо ҳайвоне бо номи хамелеон маълум аст. Оё дар химия ба ҳамин монанд зуҳурот мавҷуд аст?

с. «Спиртҳо» - синфи X. Аз спирт чӣ гуна калушҳои резинӣ ба даст орем?;

д. «Алдегидҳо, кислотаҳо» - синфи X «Ҳама гап сари мурчаҳост». Миёни алдегидамҳо, карбокислотаҳо ва мурчагон чӣ умумият ҳаст?

е. «Пайвастагиҳои органикӣ кислотадор». Чистон - муаммо.

Лаборант реактивҳоро омода намуда, аз утоқ берун шуд. Дар ин миён Спирти сеатома аз таҳтаси фаромада, назди миз омад ва реактиви худро гирифт. Инро дида Глюкоза ба ошуб омад: “Шумо чӣ кор мекунед? Чаро чизи бегонаро мегиред? О ин муайянқунандаи ман аст!” “Иҷозат дихед ба баҳси Шумо ҳамроҳ шавам» – гуфт Формалдегид, – “О ин моддаи ман аст”. Моҳияти баҳс дар чист? Синфи X.

### 3. *Ихтилофи далелҳо*

«Мавқеи дугонаи гидроген дар Системаи даврии унсурҳои химиявии Д.И. Менделеев» - синфи XI. Барои чӣ гидроген дар ҷадвали Д.И. Менделеев ду ҷойро ишғол мекунад: миёни металлҳои типикӣ ва миёни гайриметаллҳои типикӣ? Маромнокӣ имкон медиҳад диққати хонандагонро ба мавзӯи омӯхташаванд ҷалб намоем, онҳоро шавқманд намоем.

**Мундариҷаи машғулияти таълимӣ**

*Танҳо доностан – кам аст, донишиҳоро истифода бояд кард.*

*Гёте*

Дар мундариҷа ва соҳтори машғулиятҳои таълимӣ чиро мебояд тағйир дод, то салоҳиятҳои хонандагон ташаккул ёбанд? Амсилаи таъсирноки фаъолгардонии фаъолияти фикрӣ ва усулҳои рушддиҳандаи

таълимро, чиҳати ҳалли вазъиятҳои таълимии проблемавӣ сохтан зарур аст.

Муҳим аст, ки хонанда дар роҳи расидан аз нодонӣ ба донистан, аз нотавонӣ ба тавонистан маънӣ ва натиҷаи қӯшишҳои худро дарк намояд ва бо ҳамин васила соҳиби салоҳият гардад. Танҳо он донишҳое, ки аз ҷониби худи хонанда ба даст оварда мешаванд, мустаҳкам ва шууronа мегарданд.

## **II. Давраҳои амалигардонии қисмати мундариҷавии машғулияти таълимӣ**

### *1. Омодагӣ ба идроки проблема. Татбиқи донишҳо.*

Гузориши вазъияти проблемавӣ ду вазифаро ичро мекунад: маромнокиро таҳқим мебахшад ва тафаккури хонандагонро фаъол мегардонад. Вале фаъолгардонии тафаккур дар сурате имконпазир мегардад, ки татбиқи донишҳои барои ҳалли проблема зарурӣ ҷой дошта бошад, зоро бе омодагии зарурӣ онҳо ба ҳалли проблема оғоз карда наметавонанд. Масалан, агар назди хонандагони сифи VIII савол гузорем, ки ҷаро моддаҳои таркиби сифатӣ ва миқдорияшон якхела сифатҳои гуногун доранд, талаботи ҳалли он ба миён намеояд, зоро дониш ҳанӯз кофӣ нест.

Татбиқи донишҳо (такрори маводи қаблан омӯхташуда, истифодаи таҷрибаи худи хонандагон аз рӯи мавзӯъ ва ғ.) имкон медиҳад, ки дараҷаи изтиробнокӣ пеш аз ҳалли масъала паст гардад, масъаларо барои хонандагон дастрас менамояд, алоқаи донишҳои қаблӣ бо минбаъда амалий мегардад ва ин имкон медиҳад пайдарҳамии мантиқии азхуднамоии дониш нигоҳ дошта шавад.

### *2. Ба вуҷуд овардани вазъияти проблемавӣ. Гузориии ҳадафҳои таълимӣ*

Ин давраи масъулиятталаб ва муракаби таълими проблемавӣ буда, дар он ифода меёбад, ки хонанда супориши гузаштаи омӯзгорро танҳо бо ёрии донишҳои доштааш ҳал карда наметавонад ва бояд донишҳои нав омӯзад. Хонанда бояд сабаби чунин душвориро дарк намояд, вале

барои ин проблема бояд дар доираи имконоти ӯ бошад. Барои қабул гаштани проблема он бояд дақик тасвия шуда бошад.

### *3. Сохтани лоиҳаи баромад аз вазъияти проблемавӣ*

**A) Тасвияи проблема** – ин натиҷаи вазъияти проблемавии бавучудомада мебошад.

Он ба кадом самт равона кардани кӯшиш ва ба кадом савол ҷавоб ҷустани хонандаро нишон медиҳад. Агар хонандагон ба таври системавӣ ба ҳалли проблемаҳо ҷалб карда шаванд, онҳо метавонанд ҳуд пролемаро тасвият кунанд.

**B) Ҳалли проблема.** Давра аз якчанд зина иборат аст: пешниҳоди фарзия (истифода намудани усули «муҳосираи майна» имконпазир аст, ҳангоме ки фарзияҳои тамоман ғайриоддӣ низ пешниҳод мегарданд), муҳокимаи онҳо ва интиҳоби фарзияни нисбатан мувоғик. Ташаккули салоҳиятҳо – ин раванди мураккаби мақсаднок аст, ки асоси онро маҳорати ташкил намудани фаъолияти мустақилонаи маърифатии хонанда ва идоранамоии он аз ҷониби омӯзгор ташкил медиҳад.

**B) Исботи дурустии интиҳоби ҳалли масъала, исботи он дар амалия.** Фарзияҳоро муҳокима намуда, хонандагон ба қисмати аз ҳама ҷолиб ва мураккаб – озмоиш оғоз мекунанд, ки дар раванди он ҳалли дар боло пешниҳодгаштаро тасдиқ ё инкор мекунанд.

### *4. Таҳқими ибтидоии маводи таълимӣ*

Дар дарси аввали омӯзиши маводи нав ба хонандагон чун қоида тест пешниҳод мегардад. Сипас ба давраи 8-ум – рефлексия мегузараанд. Давраи 4-ум дар шакли ташкили кор дар самти ҳалли масъалаҳои типикӣ аз рӯи алгоритм гузаронида мешавад. Ҳалли супориши аввалро муаллим намоиш медиҳад, боқимондаро хонандагон дар назди таҳта бо шарҳаш ҳал менамоянд.

### *5. Кори мустақилона*

Принципи азхуднамоии пурраи донишҳоро истифода намуда, ба таври системанок корҳои санчишӣ гузаронида мешаванд, ки дар раванди онҳо хонандагон малакаҳои ҳалли масъалаҳои таълимиро тармим

мекунанд. Бо ин мақсад омӯзгор қаблан унсурҳои муайянро дар сохтори амал чудо намуда, системаи супоришҳоеро муайян менамояд, ки аз ҷониби хонандагон ба осонӣ ҳал мегарданд. Супоришҳои гуногунзина, ба амалия нигаронидашуда ва фарофаний (истифодай донишҳо аз рӯи алгоритм, истифодай донишҳо дар вазъияти тағйирпазир, истифодай донишҳо дар вазъияти ношинос) пешниҳод мегарданд, ки хусусияти проблемавӣ, таҳқиқотӣ ё худ озмоиши доранд.

Дар аснои ин намуди фаъолият хонанда метавонад аз қӯмаки омӯзгор, қайдҳои лексия, маводҳои дигари ахборӣ, интернет-захираҳо истифода барад (ҷадвали 4).

Ҷадвали 4

Ин ба хонанда чӣ медиҳад? ↓	Ин ба омӯзгор чӣ медиҳад? ↓
<ul style="list-style-type: none"> <li>-ҳолати психофизикии роҳат;</li> <li>-маҳорати ёфтани иттилооте, ки барои ҳалли супориши пешниҳоднамудаи омӯзгор қӯмак мекунанд (супоришҳои гуногун пешниҳод мегарданд, ки аз мисолҳои китоби дарсӣ ва лексия тафовут доранд);</li> <li>- аз ҷониби хонандагон дарк гаштани комёбихо ва нокомиҳои худ дар таълим;</li> <li>- имконияти барои корҳои санчишӣ ва амалӣ ба хубӣ омода гаштан.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дидани комёбӣ ё нокомии хонанда дар омӯзиши маводи таълимӣ;</li> <li>- ворид намудани ислоҳоти саривактӣ ба нақшаҳои дарсӣ;</li> <li>- ташкили таълими хонандагон аз рӯи нақшаҳои инфиродӣ.</li> </ul>

6. Ворид намудани донишҳои нав ба системаи донишҳо ва тақрорнамоӣ (давраи ниҳоии қисмати мундариҷавии машгулияти таълимӣ).

**Рефлексия.** Рефлексияи машғулияти таълимӣ, ки дар он салоҳиятҳои хонанда ташаккул меёбанд, муҳим аст. Он имкон медиҳад бинем, ки хонанда ба амалҳо ва маҳоратҳои омӯхтаи худ чӣ гуна

баҳогузорӣ мекунанд. Бе ин машғулияти таълимӣ ба ташаккули салоҳиятҳо мусоидат наҳоҳад кард.

Гузариш ба таълими салоҳиятнок ба хонандагон имконият медиҳад:

- таҷрибай шахсии худро исифода намояд;
- донишҳои фанҳои дигарро истифода барад;
- малакаҳои кор бо иттилооти мураккабсоҳторро соҳиб дошад.

Ҳалли супоришҳои мазкур аз хонандагон талаб мекунад:

- қобилият ба таҳлили байнифаний;
- ошкор намудани иттилооти номуайян;
- фаҳмидан, маънидод намудан, рефлексияи матнҳо ва тасвирҳои визуалий.

Ҳалли супоришҳои тибқи талаботи муносибати босалоҳият таҳиягашта ичрои вазифаҳои зеринро дар назар дорад:

- инкишофи маҳорати кор кардан бо матнҳои шаклашон гуногун, дарк намудан ва баҳогузорӣ гаштани онҳо аз ҷониби хонандагон;
- ҷалб намудани таҷрибай шахсии амалӣ ва иттилооте, ки дар шарти масъала дода нашудааст;
- ташаккули маҳорати пешниҳоди фарзияҳо, санчиши онҳо;
- тарбияи муносибат ба химия ҳамчун унсури маданияти умушибашарӣ.

Баъзе фарқиятҳои асосии муносибати босалоҳият ба таълим аз низоми анъанавӣ дар ҷадвали зерин оварда шудаанд (ҷадвали 5).

Ҷадвали 5

#### **Фарқиятҳои муносибати босалоҳият ба таълим аз низоми анъанавӣ**

Асос барои муқоиса	Муносибати анъанавӣ	Муносибати босалоҳият
Мақсади таълим	Интиқол/ азхуднамоии маҷмӯи доништу	Тамаркуз ба қисмати амалии мундариҷаи

	маҳорат ва малакаҳои абстрактӣ, ки мундариҷаи таълимро ташкил медиҳанд	таълим (салоҳиятҳо), ки фаъолияти ҳаётии муваффақонаро таъмин мекунад.
Формулаи асосии натиҷаи таълим	«Медонам, чиро»	«Медонам, чӣ гуна»
Хусусияти раванди таълим	Репродуктивӣ	Маҳсулнок
Чузъи афзалиятдоштаи раванди таълим	Назорат	Амалия ва кори мустақилона
Хусусияти равандҳои санчишӣ	Методҳои омории баҳогузорӣ ба дастовардҳои таълимӣ	Арзёбии маҷмӯии дастовардҳои таълимӣ (портфолио-маҳсули таълими эҷодӣ)

Дар давоми якчанд сол муаллиф дар синфҳои 8-ум дар мавзӯи «Асосҳо» кори санчишӣ мегузаронид, ки натиҷаҳояш нигаронкунанда буданд:

### ***Кори санчишӣ дар мавзӯи «Асосҳо»***

#### ***1. Муодилаи реаксияҳоро миёни:***

- a) кислотаи хлорид бо гидроксиди мис (II);*
- б) гидроксиди калсий ва кислотаи сулфид;*
- в) гидроксиди натрий ва хлориди оҳан (III);*
- г) гидроксиди барий ва оксиди карбон (углерод) (IV) созед.*

*2. Агар магнийро дар оби ҷӯшон ҷойгир намоем, маҳлули ҳосилишуда пас аз муддате ранги сурҳро бо фенолфталеин мегирад. Зуҳуроти мазкурро шарҳ дода, муодилаи реаксияро нависед.*

*3. Ҳаҷми массавии гидроксиди калийро дар маҳлули ҳангоми 7,8 г калийро ба 150 г об омехта кардан ҳосилишударо ёбед.*

Ҳангоми таҳлили матни кори мазкур ҷойҳои «муаммодор» намоён гаштанд:

- дар хонанда ангеза барои ичрои супориш мавҷуд нест, супоришҳо классикӣ-абстрактиянд;
- дар супориши аввал фаҳмидан душвор аст, ки санчида мешавад – маҳорати тартиб додани муодилаи реаксияҳо бо синфи омӯхташудаи модаҳои ғайриорганикӣ, «асосҳо» ё худ номенкулатураи пайвастагиҳо;
- ҷавоб додан ба саволи назариявии №2 дар давраи додашуда комилан номумкин аст, зоро хонанда дар зинаи мазкур сарфаҳм рафта наметавонад, ки моддаи ҳалнашуда ҳангоми гармкунӣ қисман ба маҳлул мегузараад;
- супориш барои муайян намудани фоизи концентратсияи маҳлул ноҷо пешниҳод гаштааст, ҳарчанд дар ҳал маҳорати санчидашудаи тартиб додани реаксия барои ба даст овардани асоси ҳалшуда истифода мегардад.

Дар шароити таҷдиди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ гояҳои талими ба шахсият нигаронидашуда муҳиммияти маҳсусро қасб мекунанд. Хонандагонро ба раванди эҷодии маърифат, ки онҳо дар он ҳамчун субъектҳои фаъолият ва рушд баромад мекунанд, ворид намудан зарур аст, зоро дар ҷомеаи муосир мутахassisони ҳамаҷониба рушдёфта, ки тавонанд проблемаҳои ғайристандартиро дар соҳаҳо ва намудҳои гуногуни фаъолият зимни истифодаи таҷрибаи иҷтимоӣ, ки унсури муҳими он таҷрибаи худи хонандаи соҳибсалоҳият мебошад, заруранд. Салоҳияти химиявӣ муносибати аз лиҳози химиявӣ босаводонаро бо моддаҳо, маводҳо ва равандҳо, ки барои ҳаёти шахсӣ ва муҳити атроф бехатаранд, фаро мегирад. Барои ташаккули салоҳияти химиявии хонандагон, инкишофи маҳорати ҳалли супоришҳои зимни муносибати босалоҳият мураттабгардида дар онҳо, омӯзгорро мебояд аз методикаи мураттаб намудани супоришҳо зимни муносибати босалоҳият бархурдор бошад. Мураттаб намудани чунин супоришҳо бод ба як қатор талабот ҷавобгӯ бошад (ҷадвали 6):

## Талабот ба мураттаб намудани супоришҳо зимни муносибати босалоҳият

Унсури сохтор	Талабот
Тавсифи супориш	Фаро мегирад: ном, предмет, синф
Ангеза (стимул)	Тавсифи ягон вазъияти ҳаётӣ (проблемавӣ)-ро дар бар мегирад
Тасвияи масъала	Фаъолият дода мешавад. Талабот ба ҷавоб тасвия мегардад
Сарчашмаи иттилот	Сарчашмаҳои имконпазири воқеӣ бояд амсиласозӣ гарданد: мақолаҳо дар ВАО, муҳокима дар форумҳои интернет, ҳама гуна дастурҳои имконпазир. Метавонанд як намуд иттилоот (матн, расм, ҷадвал, диаграмма, мусиқӣ) ё мувофиқати намудҳои алоҳидаи онҳоро дар бар гирад. Иттилоот метавонад бавосита ё бевосита бошад.
Бланк барои иҷрои супориш	Форма барои қайди ҷавобҳо. Аз шакли гузаронидани санчиш вобаста аст (хаттӣ ё компьютерӣ)
Воситаи (олоти) санчиш	Миқдори холҳоро барои ҳар як давраи фаъолият муайян мекунанд. Ҷамъбасти умумиро вобаста аз маводи таълимӣ ва намудҳои иловагии фаъолият муайян месозад

Чуноне ки аз ҷадвали боло аён аст, мураттаб намудани супоришҳо зимни муносибати босалоҳият аз рӯи тартиби муайян амалӣ мегардад. Ҷадвали дар боло овардашуда намунаи хубест барои мураттаб намуани супоришҳо зимни муносибати босалоҳият ба таълим.

Дар сурати унсурхой сохториро барои мураттаб намудани супоришҳо зимни муносибати босалоҳият аз худ намудан, кори барои ичроиш пешниҳодшаванд метавонад намуди зеринро соҳиб мегардад:

### ***Кори санҷиишӣ аз рӯи мавзӯи «Асосҳо» барои синфи 8***

8. Ду дуст кори амалиро ҷиҳати омӯзиши хосияти асосҳо омода соҳтанд. Яке аз онҳо тасодуфанд ба болои матни ҳисбот кислотаро рехт, ки матни онро «шуст»-а нобуд кард. Кор бошад, дар сурате қабул мегардад, ки аз рӯи он ҳисботи хаттӣ пешниҳод гардад.

***Ангеза (стимул):*** ҳоҳиши расонидани қӯмак

***Тасвияи супориишӣ:*** ба бачаҳо қӯмак намояд, то муодилаҳои зеринро барқарор намоянд:

- a)  $Cu(OH)_2 + \dots \rightarrow CuCl_2 + \dots$
- б)  $\dots + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + \dots$
- в)  $\dots + FeCl_3 \rightarrow 3K... + Fe(OH)_3$
- г)  $Ba(OH)_2 + CO_2 \rightarrow \dots + H_2O$

### ***Сарчашмаи иттилоот:***

1. Бодиқкат боқимондаи қайдҳоро омӯзед.
2. Аз рӯи пораҳои матни боқимонда матни мукаммали муодилаҳоро барқарор намоед.
3. Миёни схемаҳои овардашуда реаксияи ба даст овардани асоси маҳлулнашавандаро нишон диҳед.

***Олоти (воситаи)санҷииш:*** барои ҳар як муодилаи дуруст барқароргардида 1 хол, барои маҳорати ёфтани асоси маҳлулнашаванда низ 1 хол гузошта мешавад.

9. Дар як лабораторияи илмӣ-таҳқиқотӣ ҳангоми аз ҷониби олими химик омӯхта шудани намунаи метали номаълум таркиш ба амал омад. Ҳангоми тафтиши ҳолати воқеаи руҳдода муқаррар гардид, ки ҳангоми гузаронидани таҳлилҳо ҷиҳати муайян намудани метали мазкур таҷрибаи зерин гузаронида шуда буд: ҳангоми таъсири байниҳамии метали номаълум бо об рексия пурҷӯшу хурӯш бо чудогардии газ ба вучуд меояд, маҳлули аз натиҷаи реаксияи мазкур бавуҷудомада бошад,

ранги индикатори фенолфталеинро дигаргун месозад. Дар мавриди гузаронидани таҳлил олимни дигар аз ҳамин лаборатория намунахоро гарм карда истода, таҳқиқот мегузаронид, яъне дар лаҳзаи додашуда дар лаборатория сарчашмаи оташи кушод мавҷуд буд.

**Ангеза:** омӯзиши ҳолати ҳодисаи руҳдода.

**Тасвияи супориши:** фаҳмонед, ки чаро таркиш ба амал омад?

**Сарчашмаи иттилоот:** муайян гардид, ки метали таҳқиқшаванда дар мубодилаи обӣ-намакии организми инсон ширкат намуда, ба таркиби намаки ош шомил аст.

1. Метали мазкурро ном баред.
2. Муодилаи реаксияи таъсири тарафайнин онро бо об тартиб дихед.
3. Ранги фенолфталеин ва лакмус дар муҳити маҳлули ҳосилшуда чӣ гуна дигаргун мегардад?
4. Воситаи дигари лаборатории ба даст овардани маҳлули зимни таъсири байниҳамии метал бо об ҳосилшавандаро пешниҳод намоед.
5. Гази дар натиҷаи реаксия ихроҷшуда, ҳангоми расиш бо сарчашмаи кушодаи оташ, бо кислороди ҳаво ба реаксия пурҷӯшу хурӯш дохил мешавад. Муодилаи реаксияро тартиб дихед. Ба андешаи Шумо қадом қоиди техникаи бехатарӣ сарфи назар гардида буд?

**Олоти (воситаи) санчиши:** барои ҳар як ҷавоби дуруст 1 холӣ дода мешвад.

Ҳамин тарик, ҷамъи холҳо аз рӯи ҳарду супориш ба 10 баробар мегардад, ки ба низоми истифодашавандай баҳогузорӣ ба осонӣ мувофиқат меқунад.

Гуна (вариант)-и пешниҳодгашта завқи хонандагонро бедор намуд, нишондиҳандаҳои сифати таълим нисбат синфи санчиши ба маротиб болотар буданд.

### 1.3. Принципҳои ченкуниӣ ва арзёбии салоҳиятҳои хонандагон

Раванди ташаккули салоҳиятҳои хонандагон бе низоми пухтаи воситаҳои чекунӣ ва арзёбии он мукаммал наҳоҳад буд. Дар айни ҳол омӯзгорон на ҳамеша омодаанд аз стереотипҳои одатшудаи фаъолиятӣ ва тафаккури педагогӣ даст кашанд. Чун қоида, ҳолати мазукур дар он ифода меёбад, ки дар рафти чорабиниҳои санчишӣ-арзёбикунанд донишҳои фаннӣ ва маҳоратҳо ба инобат гирифта мешаванд, на салоҳиятҳо.

Ин масъала ба таври мукаммал дар корҳои М.М. Шалашова [166] баррасӣ гардидааст. Ба андешаи муаллиф, босалоҳият ҳамчун сифати ҳамгирои шахс ба ташхиси бевосита дода намешавад. Аз ин рӯ, арзёбии салоҳиятҳо дар шакли намоиш додан ё татбиқи онҳо амалӣ мегардад. Дар мақола тавсифи воситаҳои, ба андешаи муаллиф, аз ҳама самарабахши ченқунии салоҳиятҳо аз қабили портфолио, супоришҳои ҳамгиро ва вазъиятӣ, тестҳои салоҳияти ҳадди аққал ва амсоли ин оварда шудаанд.

Ҳангоми баҳогузорӣ ба натиҷаҳои иҷроиши тестҳо дар назар бояд дошт, ки тестҳо барои санчиши босалоҳият аксаран меъёриянд (ба сифати меъёр донишҳо, маҳоратҳо ва салоҳиятҳое дида баромада мешаванд, ки бояд дар хонанда ташаккул дода шаванд) ва аз ин рӯ, нишондиҳандай дараҷаи ташаккулёбии босалоҳият 60 – 70 %-и иҷро намудани супоишҳои тест буда метавонад.

Барои баҳогузорӣ ба супоришҳои ҳамгиро ва ба амалия нигаронидашуда М.М. Шалашова истифодаи якчанд меъёрҳоро пешниҳод мекунад, ки аз 0 то 2 хол баҳогузорӣ мегарданд (0 хол - аломат ташаккул наёфтааст, 1 хол-дақиқ зоҳир нагардидааст, 2 хол – дақиқ зоҳир гардидааст):

- Тасвияи иттилооти пешниҳодгардида дар намуди проблема;
- Пешниҳоди воситаи ҳалли проблема;
- Асосноккунии воситаи ҳалли проблема;
- Намоиш додани воситаи ҳалли проблема.

Барои баҳогузорӣ ба супориши вазъияти М.М. Шалашова тартиби зеринро пешниҳод мекунад:

- 0 хол – хонанда проблемаи дар супориш додашударо тасвия карда наметавонад;
- 1 хол – хонанда супориши додашударо тасвия мекунад, дар ӯ донишҳо ва маҳоратҳои алоҳида ташаккул ёфтаанд, вале мағхумҳои ҳамгиро ва малакаҳо мавҷуд нестанд. Ин аст, ки дар ҳалли масъала галатҳо роҳ дода шуда, супориш ичро нагардид;
- 2 хол – супориш ичро гардид, хонанда барои ҳалли проблемаи додашуда донишҳоро истифода мебарад, вале салоҳиятҳо ташаккул наёфтаанд. Ин аст, ки хонанда дар намоиши воситаҳои ҳалли супориш душворӣ мекашад;
- 3 хол – супориш дар шакли назариявӣ ва амалий ичро гашт, хонанда ба осонӣ салоҳияти худро оид ба масъалаи мазкур намоиш медиҳад;

**Фарқияти асосии муносибати босалоҳият – ин дигаргуннамоии низоми арзёбии натиҷаҳои таълим мебошад.**

*Объекти баҳогузорӣ (арзёбӣ).* Дониш ва маҳоратҳо ҳамчун нишондиҳандай салоҳиятҳои хонанда баромад мекунанд. Масалан, хонанда назарияро аз худ намуд, вале донишҳои гирифтаашро дар ҳалли масъалаҳои мушахҳас истифода карда наметавонад, ки нишондиҳандай бесалоҳиятии ӯст. Вале гунаҳо (вариантҳо)-и дигар низ вучуд доранд: хонанда воситаҳои ҳалли проблемаи дар наздаш гузоштаро намедонад, зоро назарияро аз худ накардааст. Ҳамзамон дар ӯ салоҳиятҳои калидӣ ташаккул ёфтаанд, ки ба вай имкон дод ҷустуҷӯи мустақилонаи донишҳоро амалий намуда, онҳоро дар вазъияти додашуда татбиқ намуда, супоришро ичро намояд. Пас, мо ташаккул ёфтани салоҳиятро аз рӯи натиҷаи ниҳоӣ (супоришро ичро карда тавонист – натавонист) арзёбӣ мекунем.

*Субъекти арзёбӣ.* Дар таълими анъанавӣ санчиши натиҷаҳои фаъолиятро омӯзгор амалий мекунад. Дар муносибати босалоҳият

арзёбиро метавонанд колективи педагогҳо ва хонандагон, худи хонанда амалӣ намоянд. Қобилият ба худбаҳодиҳӣ – ин шарти асосӣ ва аломати босалоҳият дар соҳаи мазкур аст.

*Шакли арзёбӣ.* Ҳусусиятҳои хоси салоҳиятҳо боиси зарурияти дигаргун намудани худи технологияи назорати натиҷаҳои таълим гардид. Дар ин сурат воситаҳои анъанавии арзёбӣ бо системаи воситаҳои ибтикорӣ (инноватсионӣ) пурра карда мешаванд.

*Меъёрҳои арзёбӣ.* Масъалаи коркарди меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои ташаккули салоҳиятҳо нисбатан мураккаб ва муҳим мебошад. Нишондиҳандаҳои ташакқулёбии салоҳиятҳои химиявии хонанда мустаҳкамии донишҳо, омодагии онҳо барои ҳалли проблемаҳои ҳаётӣ ё таълимӣ дар шароитҳои гуногун, маромнокии мусбӣ ба худтакомулдиҳӣ ба шумор мераванд.

Шартҳои асосӣ ҳангоми интихоби воситаҳои ченкуниӣ ва арзёбии салоҳиятҳои хонандагон имконияти тавассути онҳо амалӣ намудани ченкуниҳои бисёрҷабҳа, гузаронидани арзёбии маҷмӯй (комплексӣ), муайян намудани сифатҳои ҳамгирои шахс маҳсуб меёбанд.

*Воситаҳои ченкуниӣ ва арзёбии салоҳиятҳо дар қатори методҳои анъанавии санчишӣ ба шумор мераванд, ки онҳоро ба таври зерин арзёбӣ намудан мумкин аст:*

- портфолио;
- супоришҳои вазъияти;
- тестҳои педагогӣ;
- кейс-ченкуниҳо;
- лоиҳаҳо;
- имтиҳонҳои байнифаниӣ.

Супоришҳои вазъияти [38] онҳоеянд, ки дар ин ё он вазъияти воқеӣ пеш меоянд. Вазъияти онҳо шароитҳоро барои истифода ва рушди донишҳо ҳангоми ҳалли проблемаҳое, ки метавонанд дар ҳаёти воқеӣ иттифоқ афтанд, таъмин месозад.

Тачрибаи таҳқиқот событ месозад, ки ҳангоми коркарди супоришҳои санчишӣ принсипҳои зеринро риоя намудан ҷоиз аст:

- супоишҳо барои хонанда арзиши шахсӣ доранд, зоро проблемаҳоеро баррасӣ меқунанд, ки метавонанд дар ҳаёти воқеӣ пеш оянд ва ё марбути фаъолияти ояндаи қасбиянд;
- вазъияти дар супориш тавсифгашта бояд имконияти санчиши маҷмӯии (кимплексӣ) дараҷаи омодагии хонандаро таъмин созад;
- дар матни супориш набояд луқмапартоиҳо, ки ба ҳалли проблемаи гузошташуда равона гардидаанд, ҷой дошта бошанд;
- супориш якчанд гуна (вариант) - и ҳалро соҳиб аст, ки аз онҳо ҳадди аққал якеаш ба шароитҳои вазъияти додашуда ҷавобгӯ нест.

Ба сифати мисол супориши вазъиятиро дида мебароем, ки мумкин аст онҳоро барои арзёбии салоҳиятҳои химиявии ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ истифода намуд.

*Супории. Дар яке аз омӯзшишгоҳҳои техникии Лондон ҳангоми имтиҳони озмуни барои ишғоли вазифаи лаборант ба довталабон пешниҳод карда шуд, ки аз методҳои химиявӣ истифода намуда, пластинкаҳои зоҳирان бисёр ба ҳам монанди бериллий ва магнийро фарқ кунанд. Гранулаҳои металҳои мазкур ба осонӣ дар ҳаво месӯзанд, ба кислотаҳои маҳлулишудаи сулфит, хлорид, нитроген ба реаксия дохил мешаванд. Голиби озмун довталабе шуд, ки барои иҷрои супории маҳлули концентронидашудаи ишқор ва кислотаи фтору гидроген истифода намуд [140].*

1) *Фаҳмонед, ки интиҳоби голиби озмун ба қадом ҳосиятҳои металҳо асос меёбад?*

2) *Муодилаи реаксияҳои равандҳои мазкурро баррасӣ намоед.*

3) *Фаҳмонед, ки ҷаро интиҳоби довталабони дигар самарарабаҳи набуд?*

Ба воситаҳои инноватсионии арзёбии салоҳиятҳо кейсҳо дохил мешаванд, ки дар раванди таълим рӯзафзун паҳн мегардад.

*Кейс* (аз англ. *case* – ҳолат, вазъият) – маңмұи маводе, ки проблемаҳои амалиро баррасы намуда, қустуңған гурӯхы ё фардии ҳалро пешбинӣ менамояд [18]. Хусусияти хоси кейс пешниҳоди иттилооти гуногунмазмун аз рӯи проблемаи муайян мебошад, ки метавонад ба далелҳо аз ҳаёти воқеӣ, сарчашмаҳои моддӣ ва амсоли ин асос ёбад. Кейс – ин на танҳо тавсифи воқеии ҳодисаҳо, балки маңмұи иттилоотист, ки имкон медиҳад вазъият дарк карда шавад.

Ба талаботи мураттаб намудани кейс зеринҳо шомиланд:

- проблемаи дар кейс баррасишаанды бояд мубрам бошад;
- дар маводи пешниҳодшаанды набояд ҳалли дақиқу равшан ва ягона чой дошта бошад;
- мундариҷаи кейс ба супоришҳои таълимии гузшаташуда ва мавзӯи фанне, ки дар доираи он баррасы мегардад, мувофиқат кунад;
- дар маводи пешниҳодшаанды миқдори кофии иттилоот барои таҳлили проблема ва муайян намудани роҳҳои ҳалли он мавҷуд аст, ҳамзамон муҳим аст, ки мундариҷаи мавод аз ҷузъиёти номуҳим орӣ бошад;
- дар маводи кейс баҳогузории муаллифии проблема чой надорад;
- метавонад иттилооти ихтилофонок пешниҳод гардад, ки боиси баҳс миёни хонандагон ва зарурияти асоснокнамоии нүқтаи назар ва ҳимояи мавқеи худро ба миён орад.

Яке аз намудҳои арзёбӣ, ки дастовардҳои шахсии хонандагонро ошкор меқунад, *портфолио* мебошад. Вақтҳои охир он дар амалияи педагогӣ самаранок истифода мегардад.

### **Намудҳои портфолио**

*Чузвони дастовардҳо* – намуди портфолио мебошад, ки ғояи асосии он инъикос намудани комёбидҳои хонандагон дар баланд бардоштани худбаҳодиҳии онҳо мебошад.

*Портфолиои рефлексивӣ* – динамика (тамоюл)-и инкишофи шахсиятии хонандаро баррасы менамояд. Туфайли он самаранокии фаъолиятре чӣ аз ҷиҳати миқдорӣ ва чӣ сифатӣ назорат намудан мумкин

аст (корҳои санчишӣ, корҳои эҷодӣ, натиҷаҳои таҳқиқоти психологӣ ва ғ.).

*Проблемавӣ-таҳқиқотӣ* – ба навиштани реферат, кори илмӣ, омодагӣ ба конференсияҳо марбут аст.

*Портфолио барои дохил шудан ба мактаби олий* – вазифаи асосии он намоиш додани омодагии хонанда барои интиҳоби бошууронаи касб мебошад.

Баъзе аз воситаҳои арзёбии пешниҳодгардида ба санчиши ҷузъи донишии салоҳиятҳо равона гардидаанд (тестҳо), дигарашон ҷузъи фаъолиятиро арзёбӣ мекунанд (кейсҳо, супоришҳои вазъиятӣ). Вале дар умум онҳо ба ҳам алоқаманданд, зоро санчиш ба таври маҷмӯй (комплексӣ) амалӣ гардида, худи салоҳиятҳо бошанд, сифатҳои ҳамгиро ҳастанд.

Дар баробари ин, зарурияти истифодаи низоми рейтинги баҳисобигирии натиҷаҳо пеш меояд, ки имкон фороҳам меорад, то арзёбӣ тавассути тамоми воситаҳои номбаршуда амалӣ гардад. Аз сабаби он, ки натиҷаҳои арзёбӣ тавассути воситаҳои гуногун аз ҳамдигар бо дараҷа ва сатҳи муҳиммияташон фарқ мекунанд, ҳангоми ҳисоб кардани рейтинги фаннӣ коэффициенти «вазни» ҳар як воситаро ба инобат гирифтани зарур аст (ниг. ба ҷадвали 7).

Қисмати бештар насиби имтиҳон ва санчиши аттестационӣ аз рӯи фанни додашуда мегардад. Барои он, ки тавассути воситаҳои мазкур на танҳо ҷузъи донишӣ, балки инчунин фаъолиятии салоҳиятҳо чен ва арзёбӣ гарданд, ба мундариҷаи маводҳои санчишӣ супоришҳои вазъиятӣ ё кейсҳо ворид карда мешаванд (ҷадвали 7).

Ҷадвали 7

### **Насиби воситаҳои арзёбӣ (баҳогузорӣ) дар ташаккули холи рейтингӣ аз фанни таълимӣ**

Воситаҳои арзёбӣ ва методҳо	Насиб дар холи ҷамъбастӣ, %
-----------------------------	--------------------------------

Санчиши шифоҳӣ	10
Масъалаҳои қаринавӣ (контекстӣ)	15
Супоришҳои вазъияти	10
Кори санчишӣ дар шакли анъанавӣ	10
Тести аттестатсионӣ	15
Кейсҳо	10
Имтиҳон бо супоришҳои тамоюли амалидошта	30
Чамъ	100

Бо дарназардошти коэффицентҳо, рейтинги солона аз химия аз рӯи формулаи зерин муайян мегардад:

$S_{\text{рф}} = 10 \cdot S_{\text{ш}} + 15 \cdot S_{\text{мк}} + 10 \cdot S_{\text{cb}} + 10 \cdot S_{\text{ca}} + 15 \cdot S_{\text{ат}} + 10 \cdot S_{\text{k}} + 30 \cdot S_{\text{имт}}$ ,

ки дар ин ҷо  $S_{\text{рф}}$ — холи рейтингӣ аз фан;  $S_{\text{ш}}$ — холҳои дар раванди санчиши шифоҳӣ бадастомада;  $S_{\text{мк}}$  — холҳо барои иҷрои масъалаҳои қаринавӣ (контекстӣ);  $S_{\text{cb}}$  — холҳо барои иҷрои супоришҳои вазъияти;  $S_{\text{к}}$ — арзёбии кори санчиши ниҳоӣ;  $S_{\text{ca}}$  — натиҷаҳои иҷроиши санчиши аттестатсионӣ;  $S_{\text{k}}$  — натиҷаи арзёбии кейс;  $S_{\text{имт}}$  — арзёбии имтиҳони чамъбастӣ, ки дар шакли шифоҳӣ ё хаттӣ сурат мегирад.

Аз сабабе, ки нақшай заминавии таълимии нав вақти барои фаъолияти беруназсинфии хонандагонро низ пешбинӣ менамояд, имконият фароҳам меояд, то натиҷаҳои арзёбии дастовардҳои шахсии хонандагонро, ки тавассути портфолио ба даст оварда шудаанд, баррасӣ намоем. Дар ин сурат рейтинги умуниро аз рӯи фан тавассути формулаи зерин муайян намудан мумкин аст:

$$R = R_{\text{yp}} + R_{\text{by}},$$

ки дар инчо  $R_{\text{рд}}$  — рейтинг аз рӯи натиҷаҳои санчиш дар рафти дарс;  $R_{\text{бс}}$  — холи рейтинги арзёбии фаъолияти беруназсинфии хонандагон мебошад.

Барои оид ба азхудгардии барномаи таълимӣ хулоса намудан, мебояд миқдори ҳадди акқали холҳоро муайян намуд, ки барои ба даст овардани дараҷаи имконпазири ташаккули салоҳиятҳо ба онҳо соҳиб гаштан зарур мегардад. Дар баробари ин, миқдори ҳадди аксари (максималии) холҳоеро, ки хонанда метавонад аз натиҷаи иҷрои корҳои чӣ ҳатмӣ ва чӣ иловагӣ ба даст орад, муайян намудан зарур аст. Нишондиҳандай додашуда оид ба ташаккули салоҳиятҳои дараҷаи баландтар гувоҳӣ медиҳад.

Тайид (апробатсия)-и воситаи зикргардидаи арзёбии салоҳиятҳо дар амалияи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ нишон дод, ки айни замон хонандагон дараҷаи пасти ташаккули ҷанбаи фаъолиятии салоҳиятҳоро соҳиб буда, ба истифодаи донишу маҳорат ва малакаҳо ҳангоми супоришиҳои тамоюли амалидошта омода нестанд.

Чунин натиҷаҳо комилан шарҳшавандаанд, зоро талаботи нав ба натиҷаҳои азхудгардии барномаи таълимӣ ворид намудани технологияҳои нави тадрис ва инкишофи хонандагонро тақозо мекунад. Айни замон масъалаи мазкур вобаста ба коркарди стандарти нави давлатӣ, ки ояндаи наздик дастур барои амалнамоӣ мегардад, маҳсусан муҳим аст.

Ҳангоми баррасии масъалаи субъекти арзёбӣ қайд мегардад, ки вазифаи мазкурро дар муносибати босалоҳият колективҳои муаллимон ва хонандагон, худи хонандагон иҷро карда метавонанд [166]. Ин аз зарурияти ба хонандагон таълим додани малакаҳои худбаҳодихии фардӣ ва колективӣ гувоҳӣ медиҳад. Ин аз он ҷиҳат низ муҳим аст, ки қобилият ба худбаҳодихӣ яке аз маҳоратҳои умда (универсалӣ)-и таълимӣ маҳсуб меёбад.

Барои арзёбии дараҷаи ташаккули маҷмӯи салоҳиятҳои калидии таълимӣ Аргунова М.В. [6] низоми меъёрҳои сезинагиро пешниҳод намуд. Ба андешаи муаллиф, истифодаи онҳо ба омӯзгор имкон медиҳад воситаҳои рушди салоҳиятҳои умумитаълимӣ ва аз он ҷумла, сифатҳои

иҷтимоӣ-шахсии хонандаро интихоб намояд, роҳҳои инкишофи шахсии онҳоро муайян намояд.

Дар таълими мактабӣ химия – ин фаннест, ки омӯзиши он имкониятҳои зарурии дидактикӣ ва воситаҳоро барои ташаккули салоҳиятҳои асосӣ фароҳам меорад. Азхуднамоии донишҳои химиявӣ ба ташаккули салоҳияти хонанда, донишҷӯ ва мутахассиси оянда мусоидат мекунад. Ба воқеяят табдил додани ин имкониятҳо вазифаи омӯзгори мусоир аст.

### **Хулосаи боби аввал**

1. Мафҳумҳои асосии муносибати босалоҳият ба таълим тавсиф дода шуданд. Таърифҳои гуногуни мафҳумҳои «салоҳият» ва «босалоҳият» пешниҳод гардианд. Гузариш аз муносибати анъанавӣ ба муносибати босалоҳият таҳлил гардида, зимни он хулосаҳои зерин бароварда шуданд:

- ҳадафи муносибати анъанавии таълим ба даст овардани миқдори ҳар чӣ бештари донишҳост, вале дараҷаи маълумот дар шароити мусоир аз рӯи ҳаҷми дониш муайян намегардад. Муносибати босалоҳият ба он мусоидат мекунад, ки хонандагон проблемаҳои дараҷаи мураккаббияшон гуногунро зимни донишҳояшон ҳал намоянд. Ҳамин тариқ, муносибати босалоҳият на донишҳои хонандагон, балки маҳорати истифодаи онҳоро дар амалия баҳогузорӣ мекунад;

- дар муносибати анъанавӣ ба сифати натиҷа миқдори донишҳои азхуднамудаи хонанда баромад мекунанд. Дар муносибати босалоҳият бошад, натиҷа – ин маҳорати истифодаи донишҳо аз ҷониби хонанда мебошад;

- муносибати анъанавӣ ба таълим чунин мешуморад, ки тавассути донишҳои нав ба ҳама гуна дастовардҳо ноил шудан мумкин аст. Моҳияти муносибати босалоҳият дар мустақилона азхуд намудани

дениш ва чун натиҷа ба даст овардани таҷриба ифода мейбад. Пас, дар ҳолати аввал ҳалли масъалаҳои проблемавӣ ҳамчун воситаи мустаҳкамкуни денишҳои андӯхташуда баромад мекунанд, дар ҳолати дуввум бошад – ҳамчун гояи асосии тамоми фаъолияти таълимӣ;

2. Мазмуну мундариҷаи истилоҳи «муносибати босалоҳият» муайян гардид. Муносибати босалоҳият тамоюли тадриции низоми денишмехвариро ба ташаккули маҷмӯи салоҳиятҳои хонандагон дар назар дорад. Таърифи мағҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятҳои калидӣ» пешниҳод гардидаанд. Салоҳият – ин соҳаи масъалаҳоест, ки шахс аз онҳо хуб оғаҳ аст. Дар баробари ин салоҳият метавонад маънни ўҳдадорӣ, ҳуқуқҳои ягон нафарро низ дошта бошад. Бо дарназардошти ин, мо метавонем гӯем, ки салоҳият на ба субекти фаъолият, балки ба доираи муайяни масъалаҳое марбут аст, ки ба фаъолият муносибат доранд.

3. Шарҳи истилоҳи «салоҳиятҳои таҳқиқотӣ» ва раҳёфтҳои гуногун ба он таҳлил карда шуданд. Салоҳияти таҳқиқотӣ – ин низоми денишҳо дар соҳаи муайян ва мавҷудияти маҳоратҳои таҳқиқотист, ки дар қобилияти шахс ба:

- зимни пешбарӣ ва асосноккунии фарзияҳо проблемаҳоро дидан ва ҳал намудан;
- фаъолиятро ба нақша гирифта, мақсадгузорӣ намудан;
- иттилооти заруриро гирд овардан ва таҳлил намудан;
- методҳои барои мавзӯи таҳқиқот мувоғиқро интиҳоб намудан;
- озмоишро татбиқ намудан ва натиҷаҳои таҳқиқотро пешбарӣ намудан ифода мейбад.

4. Нақши таълими салоҳиятнок дар ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар дарсҳои химия муайян карда шуд. Таҳлили муқоисавии соҳтори раҳёфтҳои босалоҳият ва анъанавӣ амалӣ карда шуд. Барои он, ки дар хонандагон салоҳиятҳоро ташакkul диҳем, дарсро мебояд ба хубӣ ба нақша гирифт. Банақшагирии дуруст ба хонандагон имконият медиҳад, ки малакаҳои фаъолияти мустақилонаро аз худ намоянд. Хонандагон худашон метавонанд ба саволҳояшон ҷавоб ҷӯянд,

мустақилона вазъиятҳои проблемавиро ҳал намоянд. Дар онҳо маҳорати таҳлили далелҳо, ҷамъбастнамоӣ ва баровардани хулосаҳои мантиқӣ ташаккул меёбад. Инчунин, дар онҳо бояд амалҳои фикрии таҳлилнамоӣ, таркибнамоӣ, абстраксиякунонӣ ва ҷамъбастнамоӣ ташаккул ёфта бошанд. Амалҳои мазкур асоси муносибати босалоҳият ба таълимро ташкил медиҳанд.

5. Амсилаи ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон коркард гардид, ки раҳёфтҳои асосии он зеринҳоянд:

- муносибати фаъолияти;
- муносибати системавӣ;
- муносибати босалоҳият;
- муносибати ба шахсият нигаронидашуда.

Дар чаҳорҷӯбаи татбиқи амсилаи ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дарсхои химия коркард гардиданд.

6. Асоси амсилаи коркардшудаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотиро дарҳати зинагии ҳадафҳо ташкил медиҳад, ки зимни принсипҳои тобеияти ҳамдигарӣ, нисбӣ будани муҳиммият сохта шудааст. Мураккабии соҳтори зинагии ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ инкишофи даврагӣ, ба ҳам алоқаманд ва муддаввоми ҷузъҳои он (арзишӣ-маромӣ, маърифатӣ, мундариҷавӣ, иртиботӣ ва рефлексиви)-ро дар назар дорад.

**БОБИ П. ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ТАҲҚИҚОТИИ  
ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМИЙ  
ДАР ДАРСҲОИ ХИМИЯ**

**2.1. Татбиқи амсилаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон  
дар дарсҳои химия**

Яке аз қисматҳои асосии таҳсилот истифодаи технологияҳои гуногуни таълимӣ маҳсуб меёбад. Самарабахшии татбиқи онҳо аз маҳорати омӯзгор дар самти истифодаи технологияҳои мавҷуда ва оғариданӣ технологияҳои нави таълимӣ марбут аст. Имрӯзҳо арзиши асосии раванди таълим на азбаркуни ҳаҷми муайян донишҳо, балки соҳиб гаштан ба маҳоратҳоест, ки ба хонандагон имконият медиҳанд ҳадафҳо ва самтҳо ҳалли масъаларо муайян кунанд ва инчунин дар вазъиятҳои гуногуни стандартизу ғайристандартӣ амал намоянд. Ҷанбаи дигари муҳим – ин маҳорати мустақилона ба даст овардани донишҳо аз ҷониби хонандагон мебошад.

Ҳамаи номбаршудагон алломатҳои муносибати босалоҳият маҳсуб меёбанд. Бо дарназардошти гуфтаҳои боло қайд намудан мумкин аст, ки муносибати босалоҳият ба таълим – ин муносибати комилан нав мебошад. Технологияҳои муосире, ки омӯзгор дар ҷараёни таълим истифода мекунад, ба ташаккули салоҳиятҳои хонандагон нигаронида шудаанд. Ин аст, ки онҳоро технологияҳои ба таълими салоҳиятнок нигаронидашуда меноманд [115]. Барои таҳлил мо аз маҷмӯи технологияҳои ба таълими салоҳиятнок нигаронидашуда ҳамонҳоеро дида баромадем, ки қодиранд салоҳиятҳои калидии хонандагонро ташаккул дижанд:

- фаъолияти лоиҳавӣ-таҳқиқотӣ;
- «хуҷуми зеҳнӣ»;
- инкишофи тафаккури танқидӣ;
- кейс-стадияҳо;

- таълим зимни бозӣ;
- таълими проблемавӣ-фаъолиятӣ;
- таълими қаринавӣ (контекстӣ);
- таълими ҳамгиро;
- ТИИ (технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ);
- таълими барномавӣ (программавиқунонидашуда).

Бо таълими ба рушди салоҳиятҳо нигаронидашуда муҳақкиқони зиёде машғул гаштаанд, ки дар навбати аввал дар корҳои худ ба мундариҷаи истилоҳи «муносибати босалоҳият» диққат медоданд. Масалан, ба андешаи Полякова С. Д.: «Муносибати босалоҳият – ин тамоюл ба ташаккули маҳоратҳои ҷамъбастигашта (таҳлилӣ, таҳқиқотӣ, иртиботӣ ва ғ.) мебошад, ки хонандагон метавонанд онҳоро дар вазъиятҳои гуногуни таълимӣ ва ҳаётӣ истифода баранд» [118, с. 67].

Низоми салоҳияти таълим қобилияти шахсро дар интихоби мустақилонаи донишҳо ва маҳорати таҳлилу татбиқи онҳоро дар вазъиятҳо ва соҳаҳои гуногуни ҳаёт ба эътибор мегирад. Дар раванди таълим хонандагон салоҳиятҳои гуногунро аз худ мекунанд.

Салоҳиятҳо – ин супориҷҳои функционалианд, ки бо фаъолият дар алоқамандии тарафайн буда, онҳоро нафаре қобил аст ҳал намояд. Салоҳият худ ба субъекти фаъолият тааллук дорад ва ба туфайли он шахс метавонад проблемаҳои мушаҳҳасро ҳал намояд [163]. Зеер Э.Ф салоҳиятҳоро ҳамчун натиҷаи таълим баррасӣ намуда, онро сифати ҳамгири ҳар як шахс меҳисобад. Сифати ҳамгири шахсро низоми донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо ташкил медиҳанд, ки барои татбиқи намуди муайяни фаъолияти қасбӣ заруранд [47]. Оиди салоҳиятҳо ҳарф зада истода, мебояд ба мағҳуми «салоҳиятҳои калидӣ» диққат дод. Зери мағҳуми салоҳиятҳои калидӣ мо дар кори таҳқиқотии худ салоҳиятҳои аз рӯи сифат ва ҳудуди истифодашавиашон аз ҳама фарроҳро дар назар дорем. Ташаккули салоҳиятҳои калидӣ дар ҷараёни ҳар як дарс сурат мегирад, онҳоро фароғанӣ низ ном бурдан мумкин аст. Барои

таҳсилоти умумӣ Ҳуторской А.В. ҳафт гурӯҳи салоҳиятҳои калидиро чудо мекунад:

Ба сифати асоси чунин таснифот ҳадафҳои таҳсилоти умумӣ, соҳтори таҷрибаи иҷтимоӣ ва ҳаётии шахс ва инчунин намудҳои асосии фаъолити хонанда баромад мекунанд. Дар ҷадвали 8 соҳтори салоҳиятҳои ҷудонамуда Ҳуторский А.В., оварда шудааст, ки ҳатмкунандай муассисаи таҳсилоти умумии муосир бояд ба онҳо балад бошад [159].

### **Салоҳиятҳои калидии ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (аз рӯи таҷрибаи Ҳуторской А.В.)**

Ҷадвали 8

Салоҳиятҳои калидӣ	
1. Таълимӣ-маърифатӣ	5. Иттилоотӣ
2. Арзишӣ-маънӣ	6. Иртиботӣ
3. Иҷтимоӣ-меҳнатӣ	7. Умунифарҳангӣ
4. Ҳудтакомулдиҳии шахсӣ	

Ба мундариҷаи ҷадвали 8 такя намуда, мо якчанд салоҳиятро аз қабили таълимӣ-маърифатӣ, арзишӣ-маънӣ, иттилоотӣ ва иртиботӣ ҷудо намудем, ки барои ташаккули шахсияти рақобатпазир муҳимманд.

Аз салоҳиятҳои дар боло зикргардида салоҳияти таълимӣ-маърифатӣ диқати хоссаро тақозо мекунад. Ин намуди салоҳият фаъолияти мустақилонаи маърифатиро дар назар дорад.

Дар доираи салоҳияти мазкур талаботи саводнокии функционалӣ ташаккул меёбанд: маҳорати фарқ карда тавонистани далел аз таҳмин, балад будан ба малакаҳои ченкунӣ, истифодаи методҳои маърифатии оморӣ, эҳтимолиятӣ ва ғ. Дар соҳтори салоҳияти таълимӣ-маърифатӣ салоҳияти таҳқиқотӣ ба ташаккули саводнокии функционалӣ мусоидат мекунад.

Барои муайян намудани мундариҷаи мафхуми «салоҳияти таҳқиқотӣ» мебояд моҳияти фаъолияти таҳқиқотиро баррасӣ намуд.

Айни замон мафхуми «салоҳияти таҳқиқотӣ» аз назари раҳёфтҳои гуногун шарҳ дода мешавад. Хуторской А.В. аз мавқеи муносибати протсессуалий-технологӣ салоҳияти таҳқиқотиро ҳамчун «соҳиб гаштани шахс ба салоҳияти мувофиқи таҳқиқотӣ» арзёбӣ мекунад. Зери мафхуми салоҳияти таҳқиқотӣ ў донишҳоеро дар назар дорад, ки натиҷаи фаъолияти маърифатии шахс дар ягон соҳаи илм мебошанд. Ғайри ин, Хуторской А.В. ба мундариҷаи мафхуми «салоҳияти таҳқиқотӣ» методҳо, методикаҳои таҳқиқотиро шомил медонад, ки барои татбиқи фаъолияти таҳқиқотӣ шахс бояд ба онҳо соҳиб бошад. Инчунин ў маромнокӣ, мавқеи илмии худи муҳаққик ва арзишҳои ўро низ ба салоҳияти мазкур марбут медонад [158].

Ба андешаи В.А. Сластенин дар таълими салоҳиятнок ҷузҳои салоҳияти таҳқиқотӣ бояд ба ҷузъҳои фаъолияти таҳқиқотӣ мувофиқат кунанд. Ягонагии маҳоратҳои назариявӣ ва амалӣ амсилаи салоҳиятҳои хонандагонро ташкил мекунанд [134].

Аксари муҳаққикон салоҳияти таҳқиқотиро бо фаъолияти таҳқиқотӣ марбут медонанд, яъне онро ҳамчун натиҷаи кори дуруст банақшагирифташуда медонанд. Ба фаъолияти таҳқиқотӣ мо метавонем навиштани лоиҳаҳои илмӣ, гузориши озмоиш ва таҳлили натиҷаҳои онро шомил намоем. Масалан, дар мавриди гузаронидани озмоиш хонандагон муайян намудани проблема, таҳлил намудани масъалаҳои назариявӣ, соҳтани занчири мантиқии муҳокимаҳоро меомӯзанд. Дар баробари ин хонандагон худашон мустақилона таҳқиқоти амалӣ мегузаронанд, қайди натиҷаҳои мушоҳида ва тасвияи хулосаҳоро меомӯзанд.

Бо такя ба гуфтаҳои боло хулоса намудан мумкин аст, ки озмоише, ки дар дарси химия гузаронида мешавад – ин методи маҳсус ва муҳимми таълим аст. Дар давраи гузаронидани озмоиш хонандагон бо зухуроти химиявӣ ошнӣ пайдо мекунанд ва ҳамзамон дар онҳо фаъолияти маърифатӣ рушд мекунад, салоҳиятҳои калидӣ ташаккул меёбанд.

Нақши озмоиши химиявӣ дар ташаккули салоҳиятҳои калидӣ бузург хоҳад буд, агар он на танҳо ба сифати воситаи айёни, балки ҳамчун воситаи маърифат низ татбиқ гардад. Омӯзгорон бояд донанд, ки танҳо дар ҳамбастагии озмоиш ва назария дар дарси химия ба сифати баланди таълим ноил шудан мумкин аст.

Хонандагоне, ки тачриба гузаронида метавонанд, минбаъд имконият пайдо мекунанд донишҳои худро дар тасвияи фарзияҳо истифода кунанд. Агар хонанда маҳорати пешниҳоди фарзияҳоро соҳиб бошад, пас дар ў тафаккур ба хубӣ инкишоф ёфтааст. Ичрои озмоиши химиявӣ ба хонандагон имкон медиҳад вазъиятҳои проблемавиро амсиласозӣ намоянд ва ҳал кунанд, фарзияҳои пешниҳоднамудаашонро санҷанд. Аз ин бармеояд, ки озмоиш дар рушди қобилиятҳои хонандагон таъсири мусбӣ дорад. Омӯзгор бошад, дар ҳолати додашуда метавонад рушди тафаккури хонандагонро гирад, ба азхудгардонии донишҳои нав аз ҷониби хонандагон мусоидат кунад.

Озмоиши химиявӣ дар дарс вазифаҳои гуногуни дидактико икро мекунад. Озмоиши химиявири мумкин аст бо ташкил намудани кори гурӯҳӣ, дунафара ба роҳ монд ва ҳамзамон аз метод ва воситаҳои гуногуни таълим истифода намуд.

Озмоиши химиявӣ дар дарс ба ичрои вазифаҳои зерин нигаронида шудааст:

**1. Вазифа (функция)-и эвристикӣ.** Вазифаи мазкур дар он ифода меёбад, ки он барои дарёфти далелҳо, мағҳумҳо ва қонуниятҳои нав мусоидат мекунад. Хонандагон тавассути вазифаи мазкур ба олами химия ворид мегарданд, чӣ будани маводи химиявири мефаҳманд. Моддаи химиявири дониста, минбаъд хонандагон хосиятҳои онҳо, чӣ гуна ва дар кучо истифода намудани онҳоро меомӯзанд.

**2. Вазифаи ислоҳӣ.** Вазифаи додашудаи озмоиши химиявӣ ба бартарафнамоии душвориҳо, ки марбути азхуднамоии маводи назариявии дар раванди дарс азхудгардида мебошад. Дар баробари ин, вазифаи мазкур дар ислоҳи ғалатҳои хонандагон зохир мегардад.

**3. Вазифаи чамъбастнамой.** Вазифаи мазкур имконият медиҳад чамъбастнамои маводи бадастомада амалӣ гардад. Дар мавриди интиқоли ҷараёни барқ аз ҷониби маҳлулҳои обии кислотаҳои намакҳо ва ишқорҳо таҳқиқот гузаронида, имконияти коркарди хулосаҳои умумӣ фароҳам меояд. Дар интиҳои таҳқиқот ҳонандагон гуногуни маҳлулҳои моддаҳоро қайд намуда, ба интиқоли ҷараёни барқ аз ҷониби онҳо ишорат мекунанд. Таҳлили натиҷаҳои мушоҳидаашонро амалӣ гардонида, ҳонандагон мустақилона таърифи мағҳуми «электролит»-ро пешниҳод мекунанд.

**4. Вазифаи таҳқиқотӣ.** Вазифаи мазкур дар таълими проблемавӣ ба ташаккул ва рушди маҳорат, инчуни, малакаҳои таҳқиқотии ҳонандагон мусоидат мекунанд. Маҳорат ва малакаҳои таҳқиқотӣ дар рафти кор бо дастгоҳу асбобҳо, лоиҳаҳои илмӣ, яъне кори илмӣ-таҳқиқотии ҳонандагон зоҳир мегардад ва рушд мейбад.

Кори илмӣ-таҳқиқотиро бо ҳонандагон мебояд бо тартиби муайян гузаронид. Раванди татбиқи кори таҳқиқотӣ ҳафт давраро фаро мегирад:

- 1) муайян намудани мавзӯи таҳқиқот;
- 2) гузориши мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот;
- 3) гузаронидани таҳқиқоти назариявӣ;
- 4) гузаронидани озмоиш;
- 5) таҳлил ва танзими натиҷаҳои бадастомада;
- 6) ворид намудани таҳқиқоти илмӣ ва санчиши маҳсулнокии он;
- 7) баромад бо натиҷаҳои таҳқиқот дар озмуни лоиҳаҳои илмии ҳонандагон, конференсияҳои илмӣ-амалӣ ва озмунҳои дигар.

Дар кори таҳқиқотӣ муваффакият аз мавзӯи дуруст тасвияшуда, ҳадаф, вазифаҳо ва методикаи таҳқиқот вобаста аст. Диққатро инчуни ба гирд овардани мавод дар давраи гузаронидани мушоҳида ё озмоиш равона намудан зарур аст. Вақти кофиро инчуни ба коркарди мавод, таҳлил, ҷамъбастнамоӣ, муқоиса ва навиштани матни худи кор ҷудо намудан зарур аст. Интиҳоби мавзӯи таҳқиқот бояд бо ягон ихтилофи назар ё мавҷуд набудани маълумоти объективӣ марбут бошад.

Ихтилофотро ҳал намуда истода, мо ба инкишофи маҳоратҳо ва ба даст овардани донишҳои нав дар хонандагон мусоидат мекунем.

Озмоиш ва кори таҳқиқотии зимни он амалишавандаро метавон дар ҷараёни дарс ё дар машғулиятҳои беруназсинфӣ роич намуд. Фаъолияти таҳқиқотӣ ба ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ мусоидат мекунад.

Далелҳои додашударо ба инобат гирифта, масъалаҳои амалии педагогии омӯзгорро тариқи ҷадвали зерин пешниҳод менамоем: (ҷадвали 1):



Расми 3. Мантиқи татбиқи муносабати босалоҳият дар фаъолияти педагогии омӯзгор

Ташаккули салоҳиятҳо дар раванди таълим тавассути ташкили фаъолияти хонандагон (муносабати фаъолияти) сурат мегирад. Агар дар хонандагон шавқу ҳавас ва маромнокӣ мавҷуд бошад, фаъолияти онҳо самарабахш мегардад. Аксаран назди муаллим чунин муаммо пеш меояд: чӣ гуна завқи кӯдаконро ба таълим бедор бояд кард? Яке аз роҳҳои бедор гардидани завқи кӯдак ба вучуд овардани вазъиятҳои проблемавӣ дар дарс мебошад, ки ба таҷрибаи ҳаётии ӯ вобастааст. Маҳорати ҳал кардани вазъиятҳои проблемавӣ барои рушди малакаҳои фаъолияти

таҳқиқотӣ мусоидат мекунад [95]. Дар дарсҳои химия муносибати босалоҳият ба таълим метавонад тавассути истифодаи методҳои фаъолияти проблемавӣ-таҳқиқотӣ татбиқ гардонида шавад.

Барои муайян намудани он, ки то қадом андоза дар дарсҳои химия дар хонандагон салоҳияти таҳқиқотӣ ташаккул ёфтааст, мо миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе таҳқиқот гузаронидем. Дар пурсиш 500 нафар хонандагон ширкат намуданд.

Озмоиш дар литсей-интернати президентӣ барои қӯдакони болаёқат ва дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №63, №44, №55, №79 гузаронида шуд. Дар озмоиш 143 нафар хонандагони синфи 11, 130 нафар хонандагони синфи 10, 126 нафар хонандагони синфи 9 ва 101 нафар хонандагони синфи 8 ширкат намуданд.

Дар пурсишнома саволҳои зерин пешниҳод гардида буданд:

1. Қадом методҳои ҷудонамоии омехтаҳоро истифода намудан мумкин аст, то намакро аз замин чудо намоем?
2. Сабаби барқгузаронанда будани металлҳоро шарҳ дихед.
3. Ҳангоме, ки маҳлули ишқор ба болои миз мерезад, шумо чӣ гуна эътино мекунед?
4. Таъсири атомҳо ва тартиби ҷойгиршавии онҳоро ба хосияти мавод чӣ гуна фаҳмонидан мумкин аст?
5. Барои чӣ маводи 100 % тоза вуҷуд надорад?
6. Хосиятҳои гуногуни графит ва алмос аз чӣ вобастаанд?
7. Сабаби ҷараёни барқро гузаронидани маҳлулҳои намакиро фаҳмонед.

Дар раванди пурсиш мо ба ташаккулёбии салоҳиятҳои зерини таҳқиқотӣ диққат додем:

1. Тамоюл ба фаъолияти таҳқиқотӣ;
2. Соҳиб будан ба технологияҳои иттилоотӣ;
4. Қобилият ба ҳамкорӣ бо иштироҷиёни гуногун;
5. Қобилияти дар гурӯҳ самаранок кор кардан;

6. Қобилияти мустақилона ичро намудани фаъолият;

7. Қобилияти самаранок истифода намудани вақт.

Дар ҷадвали 9 тартиби арзёбии дараҷаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон оварда шудааст. Ба мундариҷаи ҷадвали мазкур такя намуда, мо ташаккули салоҳияти таҳқиқотиро дар хонандагон аз рӯи се зина – баланд, миёна ва паст арзёбӣ намудем.

### **Тартиби арзёбии ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон**

Ҷадвали 9

Дараҷа	Холе, ки дараҷаро арзёбӣ мекунад	Тавсифи дараҷа
Баланд	3	Хонандагон ҳангоми ичрои фаъолияти таҳқиқотӣ натиҷаҳои баланд ба даст меоранд ва салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар онҳо ташаккулёфтаанд.
Миёна	2	Хонандагон дар баъзе мавридиҳо ҳангоми ичрои фаъолияти таҳқиқотӣ натиҷаҳои баланд ба даст меоранд.
Паст	1	Хонандагон дар ичрои фаъолияти таҳқиқотӣ мавҷудияти душвориҳои доимиро зоҳир мекунанд. Дар онҳо салоҳиятҳои таҳқиқотӣ ба қадри кофӣ ташаккул наёфтаанд.

### **Дараҷаи ташаккулёбии салоҳияти таҳқиқотӣ дар синфҳои гуногун**

Ҷадвали 10.

Муассиса	Синф	Микдори хонандагон	Дараҷаи ташаккули салоҳиятҳои тадқиқотӣ дар синфҳо (%)	Бузургии миёнаи дараҷаи

			баланд	миёна	паст	баланди ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон дар ҳар як муассисаи таълим
ЛИП	8	18	2 (11,1)	13 (72,2)	3 (16,67)	14,36
	9	25	4 (16)	15 (62)	6 (24)	
	10	24	3 (12,5)	14 (58,3)	7 (29,17)	
	11	28	5 (17,85)	13 (46,4)	10 (35,7)	
№44	8	20	2 (10)	14 (70)	4 (20)	11,45
	9	27	4 (14,8)	14 (51,85)	9 (33,3)	
	10	26	2 (7,7)	15 (57,7)	9 (34,6)	
	11	30	4 (13,3)	18 (60)	8 (26,67)	
№55	8	22	4 (18,2)	13 (59,1)	5 (22,7)	13,8
	9	24	3 (12,5)	14 (58,3)	7 (29,17)	
	10	28	3 (10,7)	17 (60,7)	8 (28,6)	
	11	29	4 (13,8)	14 (48,3)	11 (37,9)	

№63	8	21	3 (14,3)	13 (61,9)	5 (23,8)	12,53
	9	29	3 (10,3)	20 (68,9)	6 (20,7)	
	10	27	4 (14,8)	16 (59,25)	7 (25,95)	
	11	28	3 (10,7)	18 (64,4)	7 (25)	
№79	8	20	3 (15)	14 (70)	3 (15)	13
	9	21	3 (14,3)	12 (57,15)	6 (28,6)	
	10	25	3 (12)	17 (68)	5 (20)	
	11	28	3 (10,7)	15 (53,6)	10 (35,7)	

\*ЛИП - Литсей-интернати президентті

Аз 500 хонандагони дар пурсиш ширкатнамуда – 65нафар (13,31%) хонанда дарацаи баланди қобилият ба таҳлилу таркиб мушохіда мегардад. Дар 299 нафар (60,4 %) хонандагон мо дарацаи миёнаи ташаккули салохияти мазкурро ба қайд гирифтем, дар 136 нафар (26,66%) хонандагон салохияти мазкур дар дарацаи паст ташаккул ёфтааст.

Дар ЛИП бузургии миёнаи дарацаи баланди ташаккули салохияти мазкур ба 13,75% баробар гардид, дар муассисай таҳсилоти миёнаи умумии №44 – 11,75%, дар муассисай таҳсилоти миёнаи умумии №55 – 13%, дар муассисай таҳсилоти миёнаи умумии №63 – 12,75%, дар муассисай таҳсилоти миёнаи умумии № 79 – 13,25%. Бузургии миёнаи дарацаи миёнаи ташаккули салохияти таҳқиқоты дар ЛИП ба 59,73%, дар муассисай таҳсилоти миёнаи умумии №44 – 59,89%, дар муассисай таҳсилоти миёнаи умумии №55 – 56,6%, дар муассисай таҳсилоти миёнаи умумии №63 – 63,6%, дар муассисай таҳсилоти миёнаи умумии № 79 – 62,19% баробар гардид. Бузургии миёнаи дарацаи пасти ташаккули

салоҳияти мазкур дар ЛИП 26,39%, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №44 – 28,64%, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №55 – 29,59%, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №63 – 23,86%, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 79 – 24,83%-ро ташкил дод.

#### **Дараҷаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагони синфи 8-ум**

Чадвали 11

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагони синфҳои 8 (%)		
			баланд	миёна	Паст
ЛИП	8	18	18,1	65,3	16,67
№44	8	20	10	70	20
№55	8	22	16,2	61	22,7
№63	8	21	14,3	61,9	23,8
№79	8	20	15	70	15
Миёна			13,72	66,64	19,634

Чуноне ки аз ҷадвали 11 аён аст, дараҷаи баланди ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагони синфи 8- 13,72%, миёна – 66,64%, паст – 19,63%-ро ташкил медиҳад.

#### **Дараҷаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагони синфи 9-ум**

Чадвали 12

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагони синфҳои 9 (%)		
			баланд	миёна	Паст
ЛИП	9	25	16	62	24
№44	9	27	14,8	51,85	33,3

№55	9	24	12,5	58,3	29,17
№63	9	29	10,3	68,9	20,7
№79	9	21	14,3	57,15	28,6
Миёна			13,58	59,64	27,154

Маълумоти омории дар ҷадвали 12 омада нишон медиҳанд, ки дараҷаи баланди салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар хонандагони синфи 9-ум 13,58%, миёна – 59,64%, паст – 27,15%-ро ташкил медиҳад.

**Дараҷаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ  
дар хонандагони синфи 10**

Ҷадвали 13

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагони синфҳои 10 (%)		
			баланд	миёна	паст
ЛИП	10	24	17,5	58,3	22,17
№44	10	26	7,7	57,7	34,6
№55	10	28	10,7	60,7	28,6
№63	10	27	14,8	59,25	25,95
№79	10	25	12	68	20
Миёна			11,54	60,79	27,664

Чуноне ки аз ҷадвали 13 аён аст, дараҷаи баланди салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагони синфи 9-ум 11,54%, миёна – 60,79%, паст – 27,66%-ро ташкил доданд.

## Дарацаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагони синфи 11

Ҷадвали 14

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагони синфҳои 11 (%)		
			баланд	миёна	Паст
ПЛИ	11	28	17,85	56,4	25,7
№44	11	30	13,3	60	26,67
№55	11	29	13,8	48,3	37,9
№63	11	28	10,7	64,4	25
№79	11	28	10,7	53,6	35,7
Миёна			13,27	54,54	32,194

Маълумоти омории дар ҷадвали 14 дарҷ гардида гувоҳӣ медиҳанд, ки дарацаи баланди ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагони синфи 11- 13,27%, миёна – 54,54%, паст – 32,19% -ро ташкил доданд.

Дар баробари ин, дарацаи баланди ташаккули чунин салоҳиятҳои таҳқиқотиро аз қабили «Қобилияти истифодабарии мағхумҳои методологӣ», «Қобилияти моҳирона исифода намудани методҳои гуногуни таҳқиқотӣ», «Қобилияти амалиёти гуногуни фаъолияти таҳқиқотиро дуруст амалӣ намудан», «Қобилият ба тафаккури интиқодӣ». Аз рӯи салоҳиятҳои мазкур төъдоди зиёди хонандагон дараҷаҳои «балад» ва «миёна»-ро соҳибанд.

Мо ҳамчунин дарацаи ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии дигарро аз қабили «Тамоюл ба фаъолияти таҳқиқотӣ», «Салоҳияти таълимии маҳорати омӯхтан», «Балад будан ба технологияҳои иттилоотӣ» дидар баромадем. Салоҳиятҳои мазкур ба хонандагон ҷиҳати иҷрои лоиҳаҳои

илмӣ, омода намудани презентатсияҳо, баромадҳо, гузаронидани озмоишҳои виртуалӣ дар дарсҳои химия заруранд.

Маълумоти аз пурсиш ба дастомада дараҷаи баланд ва миёнаи ташаккули салоҳияти фаъолияти мустақилонаи таҳқиқотии хонандагонро, нишон доданд. Маълумоти мазкур аз он шаҳодат медиҳанд, ки ба хонандагон мавҷудияти рағбат ва талабот ба фаъолияти таҳқиқотӣ хос аст. Дар хонандагон дараҷаи зерини ташаккули салоҳиятҳо мушоҳида мегардад: «Қобилият ба ҳамкорӣ бо иштирокчиёни гуногун» - теъдоди хонандагон бо дараҷаи баланд, 52 % -ро ташкил дод, «Қобилияти кор кардан дар колектив» - теъдоди хонандагон бо дараҷаи баланд, 56 % -ро ташкил дод.

Натиҷаи пурсишро таҳлил намуда истода, мо гуфта метавонем, ки дараҷаи баландро мо дар салоҳиятҳои зерин мушоҳида карда метавонем: «Қобилияти мустақилона иҷро намудани кор» - 48%, «Қобилияти самаранок идора намудани вақт» - 56%.

Натиҷаҳои пурсиш имкон медиҳанд қайд намоем, ки соҳиб гаштан ба асосҳои фаъолияти таҳқиқотӣ заминаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотро ташкил медиҳанд. Гуфтаҳои мазкурро бо далелҳои зерин тақвият додан мумкин аст:

- хонадагони аз пурсиш баҳои баланд гирифта ба таҳқиқот мароқ зоҳир мекунанд, зарурияти фаъолияти таҳқиқотиро дарк мекунанд;
- ба онҳо қобилияти дар гурӯҳ самаранок кор кардан, ҳамкорӣ намудан бо дигарон хос аст;
- онҳо тарзи ташкил ва гузаронидани таҳқиқотро медонанд, мазмуни мағҳумҳо ва принсипҳои асосии методологиро дарк мекунанд;
- ба онҳо қобилиятҳои ташаккулӯфтаи оператсионалӣ ва татбиқи онҳо дар иҷрои озмоиш хос аст.

Таҳлили нисбатан муфассалтари ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар ташкил ва гузаронидани таҳқиқот аз фанни химия дар ҷадвали 14 оварда шудаанд.

**Нишондиҳандаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар  
ташкил ва гузаронидаи таҳқиқот**

Ҷадвали 15

№	Салоҳияти таҳқиқотӣ	Нишондиҳанда
1	Маҳорати таҳлил ва таркиб	<p>Хонандагон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- метавонанд кулро ба ҷузъҳо тақсим кунанд ва баръакс, ба онҳо ба сохтор даровардани иттилоот хос аст;</li> <li>- метавонанд маълумотро тасниф кунанд, иттилооти асосӣ ва дуюмдараҷаро чудо намоянд, муҳокимаҳои худро тасвият намоянд</li> </ul>
2	Маҳорати истифодаи мағҳумҳои методологӣ	<p>Хонандагон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мағҳумҳои асии методолгиро медонанд, метавонанд онҳоро истифода намоянд;</li> <li>- ихтилофи назарро метавонанд бинанд ва тасвият кунанд;</li> <li>- метавонанд проблема ва мавзӯи таҳқиқотро бинанд ва тасвият кунанд;</li> <li>- метавонанд объект ва предмет, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқотро чудо намоянд;</li> <li>- метавонанд фарзияро тасвият кунанд ва муҳиммии амалии таҳқиқотро муайян созанд.</li> </ul>
3	Маҳорати истифодаи методҳои гуногуни таҳқиқотӣ	<p>Хонандагон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чӣ будани фаъолияти таҳқиқотиро мефаҳманд ва методҳои онро медонанд;</li> <li>- методҳои фаъолияти таҳқиқотиро дар ҳалли масъалаҳои гуногуни таҳқиқотӣ истифода намуда метавонанд.</li> </ul>

4	Маҳорати дақиқкорона амалиётҳои гуногуни фаъолияти таҳқиқотиро ичро намудан	<p>Хонандагон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- давраҳои гузаронидани фаъолияти таҳқиқотиро медонанд;</li> <li>- кори худро ба нақsha гирифта метавонанд;</li> <li>- методҳои барои гузаронидани таҳқиқот заруриро интихоб намуда метавонанд;</li> <li>- метавонанд маводи аз натиҷаи фаъолияти таҳқиқотӣ бадастомадаро гирд оваранд ва таҳлил намоянд;</li> <li>- натиҷаҳои фаъолияти таҳқиқотиро дуруст ба шакл дароварда (бастубанд) метавонанд;</li> <li>- натиҷаҳои фаъолияти таҳқиқотиро метавонанд дуруст муаррифӣ ва пешниҳод намоянд</li> </ul>
5	Маҳорат ба тафаккури интиқодӣ	<p>Хонандагон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- қоида ва меъёрҳои интиқодиро медонанд;</li> <li>- нуқтаи назари худро бо далел событ карда метавонанд, муҳокимаҳои танқидонаро тасвият мекунанд</li> </ul>
6	Тамоюл ба фаъолияти таҳқиқотӣ	<p>Хонандагон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хоҳиш ва омодагии ширкат дар фаъолияти таҳқиқотиро зоҳир мекунанд;</li> <li>- ба маҳорат ва методҳои таҳқиқотӣ соҳиб ҳастанд;</li> <li>- хоҳиши ширкат намудан дар озмунҳои корҳои таҳқиқотӣ, баромад намудан дар конференсияҳоро доранд;</li> <li>- меҳоҳанд фаъолона дар муҳокимаи натиҷаҳои лоиҳаҳои таҳқиқотӣ ширкат намоянд.</li> </ul>

7	Маҳорати истифодаи технологияҳои иттилоотӣ	Хонандагон: - дар компьютер кор карда ва ҷадвалу диаграммаҳоро сохта метавонанд; - метавонанд аз сарчашмаҳои гуногун ахбор ҷустуҷӯ кунанд; - метавонанд презентатсия кунанд ва дигар маводҳоро созад
8	Маҳорат ва қобилияти ҳамкорӣ намудан бо иштирокчиёни гуногун	Хонандагон: - метавонанд муҳокимаҳои худро асоснок кунанд; - ба андешаронии дигарон гӯш дода метавонанд; - метавонанд тавассути далелҳои мантиқӣ гуногунназариро ҳал намоянд, ба ҳамкорӣ бо дигарон омодаанд
9	Маҳорат ва қобилияти дар даста самаранок кор кардан	Хонандагон: - принципҳо ва методҳои ҳамкории самаранок дар дастаро медонанд; - меъёрҳои ахлоқии рафтторро, ки ҳангоми кор бо дигарон риоя бояд кард, медонанд; - ба эмпатия, хушмуомилагӣ, хайрҳоҳӣ ва боназокатӣ балад ҳастанд

**Нишондиҳандаҳои ташаккулёбии салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар ташкил ва гузаронидани таҳқиқот – «Қобилият ба ҳамкорӣ бо иштирокчиёни гуногун»**

Ҷадвали 16

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон
----------	------	--------------------	--

			(%)		
			баланд	Миёна	Паст
ЛИП	8	18	61,11	22,22	16,67
	9	25	56,00	28,00	16,00
	10	24	50,00	33,33	16,67
	11	28	53,57	32,14	14,29
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>55,17</b>	<b>28,92</b>	<b>15,90</b>
№44	8	20	50,00	40,00	10,00
	9	27	51,85	33,33	14,81
	10	26	50,00	30,77	11,54
	11	30	50,00	30,00	20,00
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>50,46</b>	<b>33,53</b>	<b>14,09</b>
№55	8	22	50,00	31,82	18,18
	9	24	50,00	29,17	20,83
	10	28	50,00	35,71	14,29
	11	29	51,72	31,03	17,24
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>50,43</b>	<b>31,93</b>	<b>17,64</b>
№63	8	21	52,38	33,33	14,29
	9	29	51,72	34,48	13,79
	10	27	51,85	33,33	14,81
	11	28	53,57	35,71	10,71
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>52,38</b>	<b>34,22</b>	<b>13,40</b>

№79	8	20	50,00	35,00	15,00
	9	21	47,62	33,33	19,05
	10	25	52,00	32,00	16,00
	11	28	53,57	35,71	10,71
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>50,80</b>	<b>34,01</b>	<b>15,19</b>
Бузургии миёна дар нисбати ҳамаи муассисахо			<b>51,85</b>	<b>32,52</b>	<b>15,24</b>

Чуноне, ки аз ҷадвали 16 аён аст, нишондиҳандаи миёнаи салоҳиятнокӣ аз рӯи «Қобилият ба ҳамкорӣ бо иштирокчиёни гуногун» чунин аст: дараҷаи баланд – 51,85%, миёна – 32,52% ва паст – 15,24%.

Маълумот оид ба салоҳияти «Қобилият ба ҳамкорӣ бо иштирокчиёни гуногун» дар ҷадвали 17 оварда шудааст.

**Нишондиҳандаҳои ташакқули салоҳияти «Қобилият ба ҳамкорӣ бо иштирокчиёни гуногун» дар хонандагон ҷиҳати ташкил ва гузаронидани таҳқиқот**

Ҷадвали 17

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)		
			баланд	миёна	Паст
ЛИП	8	18	66,67	16,67	16,67
	9	25	56,00	28,00	16,00
	10	24	54,17	29,17	16,67

	11	28	53,57	32,14	14,29
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>57,60</b>	<b>26,49</b>	<b>15,90</b>
№44	8	20	60,00	30,00	10,00
	9	27	59,26	25,93	14,81
	10	26	53,85	26,92	11,54
	11	30	50,00	30,00	20,00
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>55,78</b>	<b>28,21</b>	<b>14,09</b>
№55	8	22	59,09	27,27	13,64
	9	24	58,33	25,00	16,67
	10	28	57,14	32,14	10,71
	11	29	51,72	31,03	17,24
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>56,57</b>	<b>28,86</b>	<b>14,56</b>
№63	8	21	57,14	28,57	14,29
	9	29	55,17	31,03	13,79
	10	27	59,26	29,63	11,11
	11	28	53,57	35,71	10,71
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>56,29</b>	<b>31,24</b>	<b>12,48</b>
№79	8	20	50,00	35,00	15,00
	9	21	52,38	28,57	19,05
	10	25	56,00	28,00	16,00
	11	28	53,57	35,71	10,71
Бузургии миёна дар нисбати			<b>52,99</b>	<b>31,82</b>	<b>15,19</b>

муассиса Бузургии миёна дар нисбати ҳамаи муассисахо				<b>55,84</b>	<b>29,33</b>	<b>14,44</b>
---	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Чуноне ки аз ҷадвали 17 аён аст, нишондиҳандаи миёнаи салоҳиятнокӣ аз рӯи «Қобилияти самаранок кор кардан дар даста» ҷунин аст: дараҷаи баланд – 55,84%, миёна – 29,33%, ва паст – 14,44%.

Маълумот оид ба ташаккулёбии салоҳияти «Маҳорати истифодаи технологияҳои итилоотӣ» дар ҷадвали 18 оварда шудаанд.

### **Нишондиҳандаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии «Маҳорати истифодаи технологияҳои итилоотӣ»**

Ҷадвали 18

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)		
			баланд	миёна	Паст
<b>ЛИП</b>	8	18	22,22	16,67	61,11
	9	25	56,00	32,00	12,00
	10	24	66,67	20,83	12,50
	11	28	71,43	17,86	10,71
<b>Бузургии миёна дар нисбати муассиса</b>			<b>54,08</b>	<b>21,84</b>	<b>24,08</b>
<b>№44</b>	8	20	20,00	65,00	15,00
	9	27	59,26	25,93	14,81
	10	26	61,54	19,23	11,54

	11	30	70,00	20,00	10,00
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>52,70</b>	<b>32,54</b>	<b>12,84</b>
№55	8	22	18,18	68,18	13,64
	9	24	58,33	25,00	16,67
	10	28	64,29	25,00	10,71
	11	29	68,97	20,69	10,34
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>52,44</b>	<b>34,72</b>	<b>12,84</b>
№63	8	21	14,29	61,90	23,81
	9	29	62,07	20,69	17,24
	10	27	62,96	25,93	11,11
	11	28	64,29	25,00	10,71
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>50,90</b>	<b>33,38</b>	<b>15,72</b>
№79	8	20	20,00	60,00	20,00
	9	21	57,14	23,81	19,05
	10	25	60,00	24,00	16,00
	11	28	64,29	28,57	7,14
Бузургии миёна дар нисбати ҳамаи муассисаҳо			<b>50,36</b>	<b>34,10</b>	<b>15,55</b>
			<b>52,10</b>	<b>31,31</b>	<b>16,21</b>

Чуноне ки аз ҷадвали 18 аён аст, нишондиҳандай миёнаи салоҳиятнокӣ аз рӯи «Қобилияти истифода намудани технологияҳои иттилоотӣ» чунин аст: дараҷаи баланд – 52,1%, миёна – 31,31%, ва паст – 16,21%.

Ташаккули салоҳияти мазкур аз чунин омилҳо ба монанди салоҳияти омӯзгори информатика, донистани фанни мазкур аз ҷониби хонандагон, дастрасӣ ба компьютер, интернет ва амсоли ин. Аз ин рӯ, дараҷаи ташакқулёбии салоҳияти мазкурро дар синфҳои гуногун дида баромадан ҷолиб мебуд.

**Дараҷаи ташаккули салоҳияти «Маҳорати истифодаи технологияҳои иттилоотӣ» дар хонандагони синфи 8**

Ҷадвали 19

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)		
			Баланд	Миёна	Паст
ЛИП	8	18	22,22	16,67	61,11
№44	8	20	20	65	15
№55	8	22	18,18	68,18	13,64
№63	8	21	14,29	61,9	23,81
№79	8	20	20	60	20
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>18,94</b>	<b>54,35</b>	<b>26,71</b>

Чуноне ки аз ҷадвали 19 аён аст, миёни хонандагони синфи 8 дараҷаи баланд дар 18,94% хонандагон, миёна – дар 54,35%, паст – дар 26,71% хонандагон ба назар мерасад.

**Дараҷаи ташаккули салоҳияти «Маҳорати истифодаи технологияҳои иттилоотӣ» дар хонандагони синфи 9**

Ҷадвали 20

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)		
			баланд	миёна	Паст
<b>ЛИП</b>	9	25	56	32	12
<b>№44</b>	9	27	59,26	25,93	14,81
<b>№55</b>	9	24	58,33	25	16,67
<b>№63</b>	9	29	62,07	20,69	17,24
<b>№79</b>	9	21	57,14	23,81	19,05
Бузургии миёна дар нисбати муассиса			<b>58,56</b>	<b>25,48</b>	<b>15,95</b>

Чуноне ки аз ҷадвали 20 аён аст, миёни хонандагони синфи 9 дараҷаи баланд дар 58,56 % -и хонандагон, миёна – дар 25,48 %, паст – дар 15,95 % -и хонандагон ба назар мерасад.

### **Дараҷаи ташаккули салоҳияти «Маҳорати истифодаи технологияҳои иттилоотӣ» дар хонандагони синфи 10**

Ҷадвали 21

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)		
			баланд	Миёна	Паст
<b>ЛИП</b>	10	24	66,67	20,83	12,5
<b>№44</b>	10	26	61,54	19,23	11,54
<b>№55</b>	10	28	64,29	25	10,71

№63	10	27	62,96	25,93	11,11
№79	10	25	60	24	16
Бузургии миёна дар нисбати ҳамаи муассисаҳо			<b>63,09</b>	<b>23</b>	<b>12,37</b>

Чуноне ки аз ҷадвали 21 аён аст, миёни хонандагони синфи 10 дараҷаи баланд дар 63,09 % -и хонандагон, миёна – дар 23 % ва паст – дар 12,37 % -и хонандагон ба назар мерасад.

### **Дараҷаи ташаккули салоҳияти «Маҳорати истифодай технологияҳои иттилоотӣ» дар хонандагони синфи 11**

Ҷадвали 22

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)		
			баланд	миёна	Паст
ЛИП	11	28	71,43	17,86	10,71
№44	11	30	70	20	10
№55	11	29	68,97	20,69	10,34
№63	11	28	64,29	25	10,71
№79	11	28	64,29	28,57	7,14
Миёна			67,8	22,424	9,78

Чуноне ки аз ҷадвали 22 аён аст, миёни хонандагони синфи 11 дараҷаи баланд 67,8 % -и хонандагон, миёна – дар 22,42 % ва паст – дар 9,78 % -и хонандагон ба назар мерасад.

**Дараачаи ташаккули салохияти «Маҳорати истифодаи технологияҳои иттилоотӣ» дар хонандагони синфи 8-11**

Чадвали 23

Синф	Ташаккули салохияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)		
	Баданд	миёна	Паст
8	18,94	54,35	26,71
9	58,56	25,48	15,95
10	63,09	23	12,37
11	67,8	22,42	9,78

Чуноне ки аз ҷадвали 23 аён аст, төъдоди хонандагони соҳиби дараачаи баланди салохиятдошта аз синфи 8 то 11 аз 18,94 % то 67,8 % афзуда, ҳамзамон төъдоди хонандагони соҳиби дарчаҳои миёна ва пасти ташаккули салохиятҳо кам мешаванд.

Салохияти дигари муҳим «Маҳорати моҳирона истифода намудани методҳи таҳқиқотӣ» маҳсуб меёбад. Маълумот оид ба салохияти мазкур дар ҷадвали 24 оварда шудаанд.

**Нишондиҳандаҳои ташаккули салохияти таҳқиқотии «Маҳорати истифодаи методҳои гуногуни таҳқиқотӣ»**

Чадвали 24

Муассиса	Синф	Ташаккули салохияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)	Синф		
			баланд	Миёна	Паст
ЛИП	8	18	16,67	22,22	61,11

	9	25	36,00	52,00	12,00
	10	24	58,33	25,00	16,67
	11	28	67,86	17,86	14,29
<b>Миёна</b>			<b>44,71</b>	<b>29,27</b>	<b>26,02</b>
<b>№44</b>	8	20	15,00	70,00	15,00
	9	27	51,85	33,33	14,81
	10	26	61,54	23,08	15,38
	11	30	66,67	13,33	20,00
<b>Миёна</b>			<b>48,76</b>	<b>34,94</b>	<b>16,30</b>
<b>№55</b>	8	22	13,64	72,73	13,64
	9	24	45,83	37,50	16,67
	10	28	64,29	21,43	14,29
	11	29	68,97	13,79	17,24
<b>Миёна</b>			<b>48,18</b>	<b>36,36</b>	<b>15,46</b>
<b>№63</b>	8	21	14,29	61,90	23,81
	9	29	44,83	34,48	20,69
	10	27	59,26	25,93	14,81
	11	28	71,43	17,86	10,71
<b>Миёна</b>			<b>47,45</b>	<b>35,04</b>	<b>17,51</b>
<b>№79</b>	8	20	15,00	65,00	20,00
	9	21	38,10	42,86	19,05
	10	25	56,00	28,00	16,00
	11	28	67,86	21,43	10,71
<b>Миёна</b>			<b>44,24</b>	<b>39,32</b>	<b>16,44</b>
			<b>46,67</b>	<b>34,99</b>	<b>18,34</b>

Чуноне ки аз ҷадвали 24 бармеояд, дараҷаи баланди салоҳияти «Маҳорати истифодаи методҳои гуногуни таҳқиқотӣ» дар 46,67 %,

миёна – дар 34,99 %, паст – дар 18,34 %-и хонандагон ба мушохида мерасад.

Дар ҷадвали 25 дараҷаи ташаккули салоҳияти «Қобилияти дар даста самаранок кор кардан» дар хонандагони синфи 8-ум оварда шудаст.

**Дараҷаи ташаккули салоҳияти «Қобилияти дар даста самаранок кор кардан» дар хонандагони синфи 8-ум**

Ҷадвали 25

Муассиса	Синф	Теъдоди хонанда- гон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)		
			баланд	миёна	Паст
ЛИП	8	18	16,67	22,22	61,11
№44	8	20	15	70	15
№55	8	22	13,64	72,73	13,64
№63	8	21	14,29	61,9	23,81
№79	8	20	15	65	20
			14,92	58,37	26,71

Чуноне ки аз ҷадвали 25 бармеояд, дараҷаи баланди салоҳияти «Қобилияти дар даста самаранок кор кардан» дар 14,92 %, миёна – дар 58,37 %, паст – дар 26,71 % - и хонандагон ба мушохида мерасад.

**Дараҷаи ташаккули салоҳияти «Қобилияти дар даста самаранок кор кардан» дар хонандагони синфи 9 -ум**

Ҷадвали 26

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)		
			баланд	миёна	Паст
ЛИП	9	25	36	52	12
№44	9	27	51,85	33,33	14,81
№55	9	24	45,83	37,5	16,67
№63	9	29	44,83	34,48	20,69
№79	9	21	38,1	42,86	19,05
			43,32	40,03	16,64

Чуноне ки аз ҷадвали 26 бармеояд, дараҷаи баланди салоҳияти «Қобилияти дар даста самаранок кор кардан» дар 43,32 %, миёна – дар 40,03 %, паст – дар 16,64 % - и хонандагон ба мушоҳида мерасад.

#### Дараҷаи ташаккули салоҳияти «Қобилияти дар даста самаранок кор кардан» дар хонандагони синфи 10 -ум

Ҷадвали 27

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)		
			баланд	Миёна	Паст
ЛИП	10	24	58,33	25	16,67
№44	10	26	61,54	23,08	15,38
№55	10	28	64,29	21,43	14,29
№63	10	27	59,26	25,93	14,81

№79	10	25	56	28	16
Миёна			59,9	24,7	15,43

Чуноне ки аз ҷадвали 27 бармеояд, миёни хонандагони синфи 10 дараҷаи баланд дар 59,9 %, миёна – дар 24,7 %, паст – дар 15,43 % -и хонандагон ба мушоҳида мерасад.

**Дараҷаи ташаккули салоҳияти «Қобилияти дар даста  
самаранок кор кардан» дар хонандагони синфи 11**

Ҷадвали 28

Муассиса	Синф	Теъдоди хонандагон	Ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ дар хонандагон (%)		
			баланд	миёна	Паст
ЛИП	11	28	67,86	17,86	14,29
№44	11	30	66,67	13,33	20
№55	11	29	68,97	13,79	17,24
№63	11	28	71,43	17,86	10,71
№79	11	28	67,86	21,43	10,71
Миёна			68,6	16,8	14,6

Чуноне ки аз ҷадвали 28 бармеояд, миёни хонандагони синфи 11 дараҷаи баланд дар 68,6 %, миёна – дар 16,8 %, паст – дар 14,6 % -и хонандагон ба мушоҳида мерасад.

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки фаъолияти таҳқиқотӣ дар дарсҳои химия ва дар вақти дарсҳои беруназсинфӣ метавонад ба ташаккули маҳорату малакаҳои кори мустақилона, ҳалли вазъиятҳои проблемавӣ, ёфтани ҳалли масъала дар шароити нав дар хонандагон мусоидат

мекунад бо ибораи дигар, хонандаи муосир бояд дар ҳама масъалаҳои фаъолияти ҳаётии худ салоҳиятманд бошад.

Бо дарназардошти ин, гуфтан мумкин аст, ки муносибати босалоҳият – ин фармоиши иҷтимоии ҷомеа ба мутахассисони саводманд ва ҳамаҷониба рушдёфта мебошад. Барои мутахассиси салоҳиятманд шудан ҳамеша ба ҳудомӯзӣ, ҳудтакомулдиҳӣ ва фаъолияти эҷодӣ машғул шудан зарур аст. Мутахассисе, ки меҳоҳад салоҳиятманд бошад, бояд дар шароитҳои тағиیرёбандай ҳаёти муосир фаъолии ҳудро зоҳир карда тавонад [47]. Аз ин рӯ, ҳатмкунандаи муассисаи таълими мусир бояд маҷмӯи муайяни салоҳиятҳоро доро бошад, ки ӯро ҳамчун инсон ва мутахассис тавсиф дода тавонанд.

Дар доираи татбиқи амсилаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар дарсҳои химия дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти умуими дар боло зикргардида давраи озмоиши ташаккулдиҳанда ташкил карда шуд.

## **2.2 Ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон дар давраи озмоиши ташаккулдиҳанда**

Давраи омӯзиши ташаккулдиҳанда ба раванди таълими синфҳои озмоиши ворид намудани методи таҳқиқотии таълимро пешбинӣ менамуд.

Баланд бардоштани сифати таълим чӣ дар кишвар ва чӣ дар миёни олам яке аз масъалаҳои мубрами рӯз маҳсуб меёбад. Аз ин лиҳоз, мо гуфта метавонем, ки муносибати босалоҳият яке аз роҳҳои баланд бардоштани сифати таълим аст. Муносибати босалоҳиятро ҳамчун давраи табиӣ ва навгонии мундариҷаи таҳсилот баррасӣ намудан мумкин аст.


Бо назардошти гуфтаҳои боло, Тоҷикистон зимни муносибати босалоҳият ба таҷдиди мундариҷаи таҳсилот оғоз намуд. Дар соли таҳсили 2017-2018 мундариҷаи барномаҳои таълими синфҳои дуюм,


панҷум, ҳафтум ва дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ва инчунин синфҳои сеюм дар муассисаҳои таълимии пилотӣ таҷдиди назар гардианд. Таҷдиди зина ба зинаи таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тули 4 сол амалӣ мегардад. Дар соли таҳсили 2018-2019 тағйирот синфҳои 3, 6, 8 ва 10 –ро фаро гирифтанд, дар соли таҳсили 2019-2020 бошад, – синфҳои 4, 9, 11 фаро гирифта шуданд.

Дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот ба омӯзгор талаботи сершумор пешниҳод гардианд. Омӯзгор бояд фаъол бошад, ба вазъиятҳое, ки дар дарс пеш меоянд, ба зудӣ эътино намояд. Агар дар дарс супоришҳои банақшагирифтаи омӯзгор натиҷа надиҳанд, ў бояд фаъолияти худро таҳлил намуда, ба нақша тағйирот ворид созад. Ба раванди таълим омӯзгор бояд ҳамаи хонандагонро ҷалб намояд.

Раванди дарс давраҳои банақшагирифташудаи он ва намудҳои супоришҳои банақшагирифташударо дар дарс пешбинӣ менамояд. Дарс дар се давра ба нақша гирифта мешавад: маромӣ, амалиётӣ (оператсионӣ) ва рефлексивӣ. Мундариҷаи дарс аз рӯи нақшай ҷадид зимни муносибати босалоҳият ба роҳ монда шуда, давраҳои фарқунадаи он танҳо марбути давраҳои дарс ва арзёбии хонандагонанд. Озмоишро гузаронида истода, мо хонандагони синфҳои озмоишро барои таълим аз рӯи барномаҳои нав омода намудем, зоро дар синфҳои 9-11 онҳо мебоист аз рӯи барномаҳои мазкур таълим мегирифтанд.

Консепсияи ташаккули салоҳиятҳои химиявӣ дар дарсҳои амалӣ аз фанни химия ва амсилаи назариявии зимни он коркардшуда дар расми 1 инъикос ёфтаанд (расми 4) [14].





**Расми 4. Амсилаи системаи фаъолияти озмоиши таълимӣ-таҳқиқотӣ (ФОТТ)-и хонанагон**

Дар фанни таълимӣ фаъолияти хонандагон дар дарсҳои амалӣ чор ҷузъро пешбинӣ менамояд: маҷмӯи муайян ва дараҷаи салоҳиятҳои зеҳнӣ оид ба озмоиши дарпешистода (зеҳнӣ), техникаи гузаронидани таҷрибаҳои лабораторӣ (озмоииӣ), методикаи иҷроиши онҳо (иртиботӣ), санчиш ва баҳогузории фаъолияти худ инчунин, фаъолияти ҳамсабақон (санҷишиӣ-баҳогузорӣ). Ҷузъи зеҳнӣ мавҷудияти салоҳияти муайян намудани мақсад ва вазифаҳои таҷриба, алоқаҳои сабабию натиҷагии миёни зуҳуроти мушоҳидашавандаро муайян намудан, хулосаҳои зарурӣ баровардан, ҷамъbastnamоӣ тавассути шарҳдиҳӣ, нутқ, бо ҳамсабақон дар раванди озмоиш ва интиҳои он мухокимарониҳо намуданро дар назар дорад. Ҷузъи озмоииӣ ба коркарди салоҳиятҳои марбути аз ҷониби хонандагон иҷро гаштани паиҳамии мантиқии амлиётҳои химиявӣ бо риояи техникаи бехатарии таҷрибаи лабораторӣ равона гардидааст. Ҷузъи иртиботӣ ташаккул ва инкишофи салоҳиятҳои хонандагонро дар самти шарҳ додан, мухокима намудани натиҷаҳои озмоиш дар раванди татбиқ ва анҷомёбии он; бо дарназардошти мақсад ва принсипҳои дидактикашӣ шакли гузаронидани таҷрибаро интиҳоб намудан; муҳиммӣ ва мақоми онро дар системаи донишҳои фанни таълимии мазкур муайян намудан пешбинӣ мекунад. Ҷузъи санҷишиӣ-баҳогузорӣ салоҳияти хонандагонро дар самти таҳлили сифатӣ ва миқдории тарафҳои озмоишиӣ, иртиботӣ ва зеҳни озмоиш ба назар мегирад.

Супориши зимни муносибати босалоҳият мураттабгардида бояд маҷмӯй буда, истифодаи донишҳоро аз якчанд мавзӯъ, қисматҳои як ё якчанд фан дар назар дошта бошад. Ҳамзамон хонанда бояд ба алгоритми тайёри ҳалли он соҳиб набошад.

Суоли низоми анъанавии таълим – «Чиро ба хонандагон омӯзонем» муҳиммияшро аз даст медиҳад. Муносибати босалоҳият ба мундариҷаи фаъолиятии таҳсилот тамаркуз мекунад, ки дигар гузориши саволро талаб мекунад – «Бо кадом воситаи фаъолият хонандаро омӯзонем?».

Раҳёфтҳои анъанавӣ ва босалоҳият ба ҳам наздиканд, vale аввалий дар чаҳорҷӯбай маҳорату малакаҳо маҳдуд мегардад, дуввумӣ бошад, ба истифодаи донишҳо ва маҳоратҳо дар вазъиятҳои беруназсинфии ҳаётӣ тамаркуз мекунад.

Ҳадафҳои таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ аз назари муносибати босалоҳият:

- Ба хонанда омухтанро омӯзонидан: ҳадафҳои фаъолияти маърифатиро муайян намудан, сарчашмаҳои зарурии иттилоотро интихоб намудан, воситаҳои оптималии ба ҳадафҳои гузошташуда расидан, натиҷаҳои бадастомадаро баҳогузорӣ намудан, фаъолияти худро ташкил намудан, бо дигар хонандагон ҳамкорӣ намудан.
- Ба хонандагон фаҳмонида тавонистани зуҳуроти воқеият, моҳияти онҳо, сабабҳо, алоқамандиҳои онҳоро бо истифода аз воситаҳои мувоғики илмӣ омӯзонидан, яъне ҳалли масъалаҳои маърифатиро омӯзонидан.
- Омӯзонидани самтгирӣ дар пролемаҳои калидии ҳаёти мусир: экологӣ, сиёсӣ, муносибатҳои байнифарҳангӣ ва амсоли ин.
- Омӯзонидани самтгирӣ дар олами арзишҳои маънавӣ, ки маданият ва ҷаҳонбиноҳои гуногунро инъикос мекунанд.
- Омӯзонидани ҳалли масъалаҳое, ки ба татбиқи нақшҳои муайяни иҷтимоӣ марбутанд (интихобкунанда, шаҳрванд, истеъмолкунанда, мизоч, ташкилотчӣ, аъзои оила ва ғ.).

- Омӯзонидани ҳалли масъалаҳое, ки барои фаъолиятҳои гуногуни қасбӣ умумӣ ҳастанд (иртиботӣ, иттилоотӣ, ҷустуҷӯ ва таҳлили иттилоот, қабули қарор, ташкили фаъолияти якҷоя ва амсоли ин).
- Омӯзонидани масъалаи интихоби қасб, бо фарогирии омодагӣ ба таълимии минбаъдӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ.

Муносибати босалоҳият – ин муносибати комилан нав ба таълим аст, ваде ғояҳои он ба педагогикаи ватаний бегона нестанд, онҳоро ҳамчун идомаи мантиқии ғояҳои беҳтарини педагогӣ баррасӣ намудан мумкин аст:

- Консепсияи мундариҷаи таҳсилоти И.Я. Лернер, В.В. Краевский, И.К. Журавлёв оид ба таҳсилот ҳамчун интиқоли маданият, ки дар таҷрибаи иҷтимоии дарк ва шарҳи зуҳурот, муносибати эмотсионалӣ ба олам, фаъолияти амалӣ ва эҷодӣ тамаркуз гашатааст;
- Консепсияи маҳорат ва малакаҳои умунифаний, ки шарҳи он ба шарҳи салоҳиятҳои калидӣ наздик аст;
- Ғояҳои Ю.К. Бабанский оид ба беҳтаргардонии раванди таълим;
- Методикаи коммунарии кори тарбиявии И.П. Иванов ва амсоли ин.

Барои муносибати босалоҳият асос истилоҳи барои педагогикаи ватаний нав – салоҳият маҳсуб меёбад.

**Салоҳият** – омодагии инсон ба марказонидани дониш, маҳоратҳо ва захираҳои дигар ҷиҳати фаъолияти пурсамар дар вазъияти мушаҳҳаси ҳаётӣ, омодагӣ ба амал намудан дар вазъияти номуайянӣ мебошад.

**Салоҳият** – ин талаботи қаблан муайншуда ба омодагии таълимии хонанда аст. Ҳадафи таълим ва маҷмӯи ҷузъҳои мундариҷа, ки азхуднамоии он ташаккули салоҳияти додашударо бояд таъмин намояд.

**Салоҳият** – ин имконияти зеҳни шаҳсӣ аст. Истифодаи салоҳиятро дар амалия босалоҳият меноманд.

В. Байденко [8] ва Д.Иванов [52] тартиби сезинагии салоҳиятҳои таълимииро фарқ мекунанд: **салоҳиятҳои калидӣ**, ки ба мундариҷаи

умумии таҳсилот нисбат доранд; **салоҳиятҳои умумифаннӣ**, ки ба доираи муайяни фанҳои таълимӣ ва соҳаҳои маърифат тааллук доранд; салоҳиятҳои фаннӣ, ки дар доираи фанҳои мушаххаси таълимӣ ташаккул меёбанд.

Салоҳиятҳои **қалидӣ** гуфта, салоҳиятҳои умумиро дар назар доранд, ки дар вазъиятҳои гуногуни ҳаётӣ истифодашавандаанд. Ин дар мисоли қалиди муввафқиятҳост. Ба салоҳиятҳои қалидӣ салоҳиятҳои арзишӣ-маънӣ, умумифарҳангӣ, иттилоотӣ, таҳқиқотӣ, иртиботӣ, иҷтимоӣ-меҳнатӣ, худтакомулдии шаҳсӣ ва амсоли ин шомиланд.

Салоҳиятҳои клидӣ зиёданд, вале заминаи онҳоро чор салоҳияти асосии одӣ ташкил медиҳанд:

- Салоҳияти иттилоотӣ – омодагӣ барои кор бо иттилоот. Рушди салоҳияти иттилоотии хонанда тавассути ҷустуҷӯ, гирдоварӣ, таҳлил, ҷамъбастнамоӣ ва арзёбии иттилоот амалӣ мегардад.
- Салоҳияти иртиботӣ – омодагӣ ба муошират бо дигар одамон, ки зимни салоҳияти иттилоотӣ ташаккул меёбад. Кор дар гурӯҳ, муҳокима, мубоҳиса, муарифиқунии лоиҳаҳои якҷоя ба инкишофи салоҳияти иртиботӣ мусоидат мекунад.
- Салоҳияти маърифатӣ – ин омодагӣ ба ҷалби донишҳои гуногуни фаннӣ (химия, биология, математика, физика) барои ҳалли ягон проблема.
- Салоҳияти проблемавӣ – омодагӣ ба ҳалли проблемаҳо зимни се салоҳияти дар боло зикргардида. Он банақшагирӣ, гузаронидани таҳқиқот ва арзёбии натиҷаҳоро фаро мегирад.

Зери мағҳуми салоҳиятҳои қалидӣ, омодагии хонандагонро барои мустақилона амал намудан дар вазъияти номуайян, ҳангоми ҳалли проблемаҳои барои онҳо муҳим, мефаҳманд.

Дар стандарти давлатии таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ аллакай маҷмӯи маҳоратҳои умумифаннӣ, малакаҳо ва воситаҳои фаъолият ворид карда шудаанд, ки фаъолиятҳои зеринро дар бар мегиранд:

- фаъолияти маърифатӣ;
- фаъолияти иттилоотӣ-иртиботӣ;
- фаъолияти рефлексивӣ.

Дар педагогикаи ватанӣ мафҳуми «маҳорату малакаҳои умумиилмӣ», ё худ ММУ рушд меқунад. Фарқияти асосии ММУ аз салоҳиятҳои калидӣ дар он аст, ки ММУ марбути фаъолияти таълимӣ аст, салоҳиятҳои калидӣ бошанд, ҳамаи намудҳои фаъолиятҳо, аз чумла, фаъолияти ояндаи касбиро фаро мегиранд.

«Маҳорату малакаҳои умумиилмиро ташаккул дода истода, муассисаи таълимӣ инсонеро омода месозад, ки омӯхта метавонад, дар сурате, ки салоҳиятҳои калидиро ташаккул дода истода, инсонеро омода месозад, зиндагӣ карда метавонад» [132, с. 87].

Гуфтаҳои боло имкон медиҳанд салоҳиятҳои калидиро ҳамчун қобилият ва маҳоратҳои нисбатан умумӣ (универсалӣ) тавсиф диҳем, ки ба инсон имконият медиҳанд дар ҳаёти шахсӣ ва касбияшон ба натиҷаҳои баланд ноил гарданд.

Мундариҷаи салоҳиятҳои фаннӣ шаҳшуда набуда, вобаста ба хусусиятҳои инфириодӣ ва равандҳои иҷтимоӣ дигаргун шуда метавонанд.

Барои бомуваффақият татбиқ намудани муносибати босалоҳият омӯзгор бояд маҳоратҳои зеринро соҳиб бошад:

- шавқу завқи воқеии ҳаётии хонандагони худро бинад ва дарк намояд;
- ба хонандагони худ, ба муҳокимарониҳо ва саволҳои онҳо (ҳатто агар баъзан онҳо душвор ва ҳангоматалабона бошанд ҳам), ба санчишҳо ва хатоҳои мустақилонаи онҳо эҳтиром дошта бошад;
- проблеманокии вазъиятҳои омӯхташавандаро эҳсос намояд;
- маводи омӯхташавандаро бо ҳаёти ҳаррӯза ва шавқу завқи хонандагон алоқаманд намуда тавонад;
- донишу маҳоратҳоро дар амалияи таълимӣ ва берун аз таълим таҳқим бахшида тавонад;

- дарсро бо истифода аз шаклҳо ва методҳои гуногуни кори таълимӣ ва пеш аз ҳама, ҳамаи намудҳои корҳои мустақилона (гурӯҳӣ ва фардӣ), методҳои диалогӣ ва лоиҳавӣ-таҳқиқотӣ ба нақша гирад;
- якҷоя бо хонандагон мақсадҳо гузашта, дараҷаи ноилшавӣ ба онҳоро арзёбӣ намояд;
- методи «Ба вучуд овардани вазъияти комёбӣ»-ро дар дараҷаи баланд истифода намояд;
- барои муҳокима таҷрибаи гузаштаи хонандагонро ҷалб намояд, таҷрибаи нави фаъолиятро ба вучуд орад ва муҳокимаи онро ташкил кунад;
- дастовардҳои хонандагонро на танҳо бо баҳогузорӣ, балки инчунин тавассути тавсифи мазмунӣ низ арзёбӣ намояд;
- пешравии синф ва хонандагони алоҳидаро на танҳо тавассути фанҳо, балки инчунин ба воситаи инкишофи ин ё он сифатҳои муҳимми шахсӣ арзёбӣ намояд;
- норасогихоро на танҳо дар донишҳо, балки инчунин дар омодагӣ ба ҳаёт низ бубинад.

Барои он, ки муносибати татбиқнамудаи омӯзгор воқеан салоҳиятмандона бошад, ӯ бояд аз лаҳзаҳои зерин канораҷӯӣ кунад:

- одати худро сарчашмаи асосӣ ва ягонаи дониш барои хонандагони худ донистан;
- ба хонандагон таҷрибаи ҳаётии худро интиқол додан ва онҳоро бо дарназардоши он, ки худаш чӣ гуна тарбият ёфтааст, тарбият кардан;
- тасаввурот оид ба он, ки воситаҳои дақиқу ягонаи ҳалли «дуруст» ва «нодуруст»-и проблемаҳои ҳаётӣ ва қасбӣ мавҷуд ҳастанд;
- аз гуфтторҳои беасоси «зарур», «бояд», «ҳамин тавр қабул гаштааст», ки минбаъд шарҳ дода намешаванд.

Барои ташаккули шахсияти босалоҳият мебояд сохтор ва мундариҷаи тамоми низоми таҳсилот ва фанҳои алоҳидаи таълимиро таҷдиди назар намуд. Фанҳои таълимӣ аз ибтидо дар дараҷаҳои гуногун имконияти татбиқи муносибати босалоҳиятро соҳибанд. Душвории

бештар ҳангоми омӯзиши чунин фанҳо аз қабили санъат, тарбияи ҷисмонӣ, математика, химия ва амсоли ин пеш меоянд, зоро онҳо ба азхуднамоии донишҳои мушаххас ва воситаҳои маҳсуси фаъолият нигаронида шудаанд.

Арзиши асосӣ на азхуднамоии маҷмӯи маълумот, балки аз ҷониби ҳонандагон азхуд кардани чунин маҳоратҳое мебошад, ки ба онҳо имконият диханд ҳадафҳои худро муайян созанд, қарор қабул намоянд, дар вазъиятҳои номуайян амал намоянд.

Самтҳои асосии татбиқи муносибати босалоҳиятро дар дарсҳои химия ҷудо намудан зарур аст:

**Хусусияти фаъолияти таълимӣ** пеш аз ҳама дар тасвияи талабот ба дараҷаи омодагии ҳатмкунандагон ба назар мерасад, ки соҳиб будан ба воситаҳои муайяни фаъолияти маърифатии ба фанни химия хосро талаб мекунад. Миёни онҳо муайян намудан ва шинохтани таркиби модда ва мансубияти он ба синфи муайяни пайвастагиҳо, намуди алоқамандии химиявӣ, анвои реаксияи химиявиро ном бурдан мумкин аст. Хусусияти мазкур инчунин дар тавсифи унсурҳои химиявӣ, зимни ҷойгиршавии онҳо дар системаи даврии Д.И.Менделеев, алоқамандӣ миёни ҳайат, соҳтор ва хосияти моддаҳо, хосиятҳои умумии моддаҳои органикӣ ва гайриорганикӣ, баррасии қонуниятҳои тағйирёбии хосиятҳои унсурҳои химиявӣ, табиат ва воситаҳои бавуҷудоии алоқамандиҳои химиявӣ, моҳияти реаксияҳои химиявӣ ва қонуниятҳои ҷоришавии онҳо ва амсол ин зоҳир мегардад.

Муносибати фаъолияти дар таълим ба хусусияти заминавӣ, амалий пайдо намудани фанни химия мусоидат мекунад. Аз ҳонандагон натанҳо донистани формулаҳо, балки инчунин маҳорати ҳал намудани онҳоро низ талаб кардан зарур аст.

Яке аз шартҳои муҳимми ташаккули салоҳиятҳо – ин **истифодаи супоришҳои проблемавии ғайристандартӣ** мебошад, ки маълумоти барои ҳонанда маълум ё ҳанӯз номаълумро дар бар мегиранд ва ба пайдоиш ва рушди вазъиятҳо ташаккулдиҳандаи салоҳият ҳамчун хусусияти шахсият

боис мегарданد. Проблема дар сохтори масъала ибтиди андешаронии хонанда, асоси завқи вай ба фанни химия, моҳияти таълими мутараққӣ, шарти бошуурона аз худ намудани фан маҳсуб меёбад. Фаъолияти проблемавӣ-ҷустуҷӯӣ, ки хонанда дар раванди ҳалли супориш ба он ворид мегардад, омили муҳимми бадастоварии салоҳиятҳои фаннӣ-таълимиӣ ва калидӣ мебошад. Намунаҳои супоришҳои мазкурро дар корҳои С.А. Герус, С.О. Пустовит [31] ва О.Д. Кендиван [67] дидан мумкин аст.

Назария бе амалия ҳеч аст. Хонанда худро дар нақши муҳаққик, озмоишгар санчида, ба ҳадди аксар маводи таълимиро аз худ мекунад.

Хонандаи ба фаъолияти таҳқиқотӣ воридгашта дар роҳи гузариш аз надонистан ба донистан қарор дорад, яъне муҳтаво ва натиҷаи заҳматҳояшро дарк мекунад.

Дар айни ҳол, барои ташакқули салоҳиятҳои хонанда муҳим аст, ки дар ибтиди фаъолияти таҳқиқотӣ кор дар ҳамкории зичи омӯзгор ва хонанда сурат гирад. Чуноне, ки Л.С. Виготский оид ба минтақаи наздиктарини инкишоф қайд мекунад, танҳо он чизеро, ки қӯдак имрӯз бо кӯмаки омӯзгор ҳал мекунад, фардо худ, мустақилона ҳал карда метавонад.

Бо ибораи дигар:

- агар хонанда як қисмати корро худаш анҷом диҳаду, қисмати дигарашро (душвор, дастнорасашро) бо омӯзгорон (бо ёрии  $\bar{y}$ , зери роҳбарии  $\bar{y}$ ), пас фардо ҳамаи корро пурра худ мустақилона ичро қарда метавонад;
- агар хонанда кӯшиши ҳамаи корро (ҳатто қисматеро, ки ҳанӯз ба  $\bar{y}$  дастрас нест) худаш мустақилона анҷом додан намояд, ба ҳатогиҳо роҳ дода, натиҷа ба даст наорад, маромнокиашро аз даст диҳад, пас, фардо  $\bar{y}$  низ ин корро ичро қарда наметавонад;
- агар хонанда имрӯз мустақилона танҳо он чизеро ичро намояд, ки аз  $\bar{y}$ ҳдааш мебарояд ва кори душвору дастнорасро калонсол ичро намояд, пас қӯдак фардо низ ин корро ичро қарда наметавонад.

Танҳо фаъолияти якҷоя бо муаллим, дар рафти кор аз болои проблема, таҳқиқот ба хонанда имконият медиҳад донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо ва воситаҳои фаъолиятҳои навро аз худ кунад, салоҳиятҳояшро ташаккул дихад ва салоҳиятҳои аллакай дар ў мавҷудбударо такомул бахшад.

Зарурияти интихоби методҳо, шаклҳо ва усулҳои таълими мувофиқро барои ташаккули салоҳиятҳо ба эътибор гирифтан зарур аст. Методҳои мазкур вобаста аз вазъият ва ҳадафҳои таҳсилот метавонанд анъанавӣ ё нав башанд. Барои ҳадафҳои мазкур В. Байденко [8] методҳои зеринро пешниҳод мекунад: методи хатои мусбӣ, лиҳавӣ, эҷодӣ-проблемавӣ, намоиш ва шарҳи идеяҳо, методи таҳқиқи амсилҳои нақшӣ, оваридани вазъияти комёбӣ дар таълим, усули амсиласозӣ, усули инкишифӣ нутқи хонандагон ва амсоли ин.

Солҳои охир майл ба истифодаи методи лоиҳаҳои таҳқиқотӣ, ки ташаккули фаъолияти эҷодии хонандаро пешбинӣ мекунад, бештар мегардад. Мавзӯи лоиҳа бояд барои хонандагон мароқовар ва дар шароити рушди бемайлони ҷомеа муҳим бошад. Хонандаи имрӯзаро бо поблемаҳои назариявӣ ҷалб кардан душвор аст. Ба онҳо далелҳои марбут ба ҳаёти воқеӣ, имконияти истифодаи технологияҳои компьютерии ҳозиразамон ҷолибтаранд. Дар баробари ин муҳим аст, ки хонанда робитаи проблемаи коркардшавандаро бо ҳаёт дарк намояд.

Оваридани маҳсулҳои эҷодии компьютерӣ ҳамеша барои хонандагон шавқовар аст: онҳо бо майли тамом масъалаҳои гузошташударо ҳал мекунанд. Масалан, мумкин аст маълумоти омориро дар шакли диаграмма тасвир намуд (барои маҳорати кор бо барномаи компьютерии Excel зарур мешавад) ва ё презентатсия оварид (имкониятҳои Power Point).

**Барои ташаккули салоҳиятҳои иттилоотӣ истифодаи технологияҳои компьютерӣ** дар дарсҳо зарур аст.

Фаъолияти проблемавӣ-таҳқиқотӣ инчунин бо истифода аз имкониятҳои технологияи компьютерӣ амалӣ мегардад.

Бо дарназардошти хусусиятҳои фанни химия компьютер дар ҳолатҳои зерин истифода мегардад:

1. Амсиласозии равандҳо ва зухуроти химиявӣ, ки дар шароити лабораторияи муассисаи таълимӣ онҳоро намоиш додан имконнопазир аст (хосиятҳои маводи заҳрнок (симоб, марги муш), реаксияҳои ҳаставӣ, зухуроти микроолам).

2. Санчиш ва коркарди маълумоти озмоиши химиявӣ. Барномаи Microsoft Excel имконият медиҳад, ки ин амал ба тезӣ анҷом дода шавад.

3. Дастирии барномавии курс:

- дастурҳои маълумотӣ аз рӯи мавзӯъҳои мушаххас;
- ҳудомӯзӣ ҳалли масъалаҳои ҳисботӣ ва озмоиши;
- ташкил ва гузаронидани корҳои лабораторӣ;
- санчиш ва арзёбии донишҳо;

Дар муносибати босалоҳият ба таълим амалинамоии алоқамандии химия бо дигар фанҳои таълимӣ аҳамияти муҳим дорад. Амалинамоии робитаҳои байнифаний ба инкишофи салоҳиятҳои калидии таълимӣ мусоидат меқунад. Он маҳсусан дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва амиқгардии завқи маърифатӣ қӯмак меқунад. Дар таълими мактабӣ масъалаҳои байнифаниро фаъолона истифода намудан зарур аст. Масъалаҳои нисбатан маъмули зикргардида инҳоянд: барои муайян намудани таркиби нуриҳои маъданӣ, ашёи хом ва маводҳо, ки дар истеҳсолот истифода мегарданд, омор барои мураттаб намудани маҳлулҳои дар саноат, тиб, ҳочагии деҳот, рӯзгор истифодашаванда; ҳисботи термохимиявӣ, энергетикий ва ғ.

Барои ташаккули маҳоратҳои умумии таҳқиқотӣ интиқоли усулҳои фаннӣ ва умумифаннии кори амалиро истифода бурдан, ба таҷрибаи ҳаётии хонандагон такя намудан, саволҳои байнифаний гузоштан ва роҳҳои дурусти ҳалли масъаларо аз дарсхои фанҳои дигар ҷустуҷӯ намудан зарур аст.

Ташаккули салоҳиятҳо – раванди мураккаб ва мақсаднок аст. Асоси онро маҳорати ташкили фаъолияти мустақилонаи маърифатии

хонандагон аз ҷониби омӯзгор ва идоранамоии моҳирона ташкил медиҳад. Имрӯзҳо мо шоҳиди онем, ки омӯзгор аз интиқолдиҳандаи дониш ба ташкилотчии раванди таълим табдил меёбад.

Маҳсулнокии таъмини саводнокии функционалии химиявии хонандагони равияни табиӣ дар сурати ташаккули салоҳиятҳои гуногуни онҳо имконпазир мегардад. Барои ин шароитҳои зерин мувофиқи мақсаданд:

- ҳусусияти ба амалия нигаронидашуда доштани маводҳои таълимӣ;
- воситаҳои фаъолиятии таълим ва шаклҳои азхуднамоии онҳо;
- таъмини шароитҳо барои инкишофи қобилиятаҳои эҷодии хонандагон.

Дар мундариҷаи курси химияи мактабӣ ба озмоиши химиявӣ мақоми хосса ҷудо карда мешавад. Он имконият медиҳад дар хонандагон маҳоратҳои маҳсуси фаннии кор бо моддаҳои химиявӣ ташаккул дода шаванд, ба онҳо муносибати бехатар ва аз лиҳози экологӣ босаводонаро бо маводи химиявӣ дар рӯзгор ва истеҳсолот меомӯзад. Озмоиши химиявӣ имконият медиҳад алоқамандии байниҳамии фанҳои табиӣ аз қабили химия, физика, математика ва биология ошкор гарданд.

Бо таърифи химияи муосир, ки аз ҷониби академик А.Л. Бучаченко пешниҳод гаштааст, розӣ нашудан номумкин аст: «Химияи муосир – ин низоми заминавии донишҳо оид ба олами ихотакарда аст, ки ба маводи ганини озмоиши Ҷаҳонӣ ва мавқеъҳои боэътиими назариявӣ асос ёфтааст. Муассисай таълимии имрӯза аз сабаби норасогии захираҳои моддӣ ба ҷониби «химияи қоғазӣ» майл мекунад. Ҳолатҳое кам нестанд, ки хонанда метавонад муодилаи реаксияҳои мураккаби химиявиро ҳал карда метавонад, вале оиди иштирокчиёни ин реаксия тасаввурот надорад ва ҳатто намедонад, ки онҳо моеъанд ё саҳт. Барои ислоҳи вазъияти мазкур миқдори машғулиятаҳои лабораториро бештар намудан лозим аст.

Дар мавриди истифодаи шакли таҳқиқотии озмоиши химиявӣ хонандагон супориши маърифатӣ гирифта, донишу маҳоратҳои худро фаъолона истифода мебаранд. Онҳо оид ба чӣ гуна гузаронидани озмоиш, кадом маводҳоро истифода намудан, кадом амалияётҳоро бо кадом паиҳамӣ гузаронидан андешаронӣ мекунанд. Сипас дар вақти озмоиш, ки аз рӯи нақшай муайян сурат мегирад, онҳо аз болои рафти он мушоҳида намуда, маълумоти бадастомадаро таҳлил мекунанд, аз мавқеи назариявӣ онҳоро шарҳ дода, хулосаҳо мебароранд.

Озмоиши проблемавӣ – ин чунин шакли истифодаи озмоиши химиявӣ дар таълим аст, ки имкон медиҳад вазъияти проблемавӣ оварида, ташкил карда шавад ва бо ин васила мароқи хонанда ба ҷустуҷӯи сабабҳои зуҳуроти мушоҳидашаванда бедор карда шавад. Вақте ки озмоиши ғайристандартӣ ва оригиналии натиҷаҳояш ғайриоддӣ гузаронида мешавад, он бо мундариҷа ва самти ғайриоддияш вазъияти проблемавиро ба вучуд меорад. Пас аз дарки проблема хонандагон ғайрихтиёр ба фаъолияти ҷустуҷӯй ворид мегарданд, ки аз онҳо муносибати нав ё худ воситаи нави қаблан барояшон номаълуми ҳалли масъаларо талаб мекунад. Фаъолияти ҷустуҷӯи фикрии хонандагон дар ин маврид метавонад гуногун бошад: таҳлили далелҳо, ба вучуд омадани таҳминҳо, пешниҳоди фарзияҳо, муқоисаи маълумоти на бо назарияҳои маъмул, ҷамъbastnamоӣ, ба даст овардани донишҳои нав. Таҳқиқоти минбаъда, ки баргузории озмоиши проблемавӣ ба он боис мегардад, метавонанд ҳусусияти гуногунро қасб намоянд – ҷустуҷӯҳои назариявӣ ё озмоиши таҳқиқотӣ.

Амсилаҳои назариявӣ, сохтор ва истилоҳоти химияи муосир босуръат инкишоф меёбанд ва мураккаб мегарданд. Химияи муосир бояд ҳатман дар муассисаҳои таълимӣ инъикоси худро ёбад.

Дар давраи ба даст овардани донишҳои нав намудҳои зерини лексияҳо истифода мегарданд:

**Лексия-диалог** дар заминаи гуфтугӯи бевоситаи омӯзгор бо хонанда амалӣ мегардад. Ин что идроки ғайрифаъол (пассив) чой надорад, зоро хонанда ба фаъолият ва амал шомил аст.

**Лексияи муқаддимавӣ** тасаввуроти аввалин оид ба объекти омӯзиш буда, бо вазифаҳои мавзӯъ, дастовардҳои мавҷуда дар илм хонандагонро ошно месозад.

Дар **лексия-мубоҳиса** на танҳо унсурҳои сӯҳбати фронталӣ истифода мегарданд, балки инчунин мубодилаи озоди андешаҳо ташкил карда мешавад.

**Лексия-машварат имконият** медиҳад, ки пас аз баромади кӯтоҳ ба муаллим саволҳо пешниҳод карда шаванд. Дар синфҳои болоӣ дар лексияҳои хурд нақши лекторро ба хонандаи қаблан омодагашта voguzoштан мувофиқи мақсад аст.

**Лексияи проблемавӣ** расидан ба се ҳадафро пешбинӣ менамояд: аз худ намудани донишҳои назариявӣ, инкишофи тафаккури интиқодӣ, ташаккули рағбатҳои маърифатӣ.

Дарс-лексия одатан аз давраҳои зерин иборат аст:

1. Татбиқи мавзӯъ. Дар давоми 20-25 дақиқа маводи таълимӣ пешниҳод гардида, хulosса бароварда мешавад. Хонандагон танҳо нақши шунавандагонро ичро мекунанд.

2. Кори фаъолонаи хонандагон. Кор аз рӯи супориши муаллим: модул, матни равонакунанда, мураттаб намудани фишурдаҳо, нақша, конспект, ҷадвалҳо, саволҳо барои худназорат, ҳалли масъалаҳои проблемавӣ.

3. Робитаи баръакс. Муҳокимаи супоришҳои ичрошууда, мураттаб намудани схема-такягоҳҳо.

4. Хulosабарорӣ, супориши хонагии шарҳдодашуда. Омода намудани баромад аз рӯи матни лексия, муқоисаи матни лексия бо маводи китоби дарсӣ ва адабиёти иловагӣ, ҳалли супориш ва машқҳо.

Гузаронидани машғулияти лексионӣ ва семинарҳо имкон медиҳад то мавод ба шакли том пешниҳод гашта, вақти дарсӣ барои коркарди

маҳоратҳои таълимӣ, санчишҳо, таҷрибаомӯзиҳо, фаъолияти таҳқиқотӣ истифода гардад. Методикаи мазкур талаботи хатмкунандагонро ба омодагии баланди назариявӣ аз фанни химия дар якҷоягӣ бо инкишофи маҳорату малакаҳои мустақилона таҳлил намудани ғояҳои илмӣ ва консепсияҳо, барқарор намудани робитаҳои байнифандӣ, қабул намудани қарорҳои арзёбикунанда, таъмини мутобиқати хатмкунандагон ҳангоми гузариш ба зинаи касбии таълим, қонеъ мегардонад.

Таълими лоиҳавӣ имконият медиҳад, ки зарфиёти эҷодии шахс татбиқ гарданд, тафаккури мантиқӣ инкишоф ёбад ва заманаи фаъолияти дастаҷамъона ташаккул ёбад.

Дар заманаи методи лоиҳаҳо инкишофи тафаккури интиқодии хонандагон, маҳорати мустақилона соҳтани донишҳои худ, дар фазои иттилоотӣ самтгирӣ намудан, иттилооти ба дастомадаро таҳлил намудан, мустақилона фарзияҳо пешниҳод намудан, қарор қабул намудан ва инчунин ташаккули малакаҳои фаъолиятҳои маърифатӣ, таҳқиқотӣ ва эҷодӣ ҷойгиранд. Дар давраи ворид намудани технологияи лоиҳавӣ омӯзгор вазифаи ташкилӣ ва равонасозандаро иҷро мекунад. Вазифаҳои лоиҳа бояд ба имкониятҳои хонандагон мувофиқ ва шаклаш ба онҳо ошно бошад. Азбаски хонандагони мо ба шакли дарсии ташкили таълим бештар ошно ҳастанд, мо қӯшидем дар давраҳои аввали ворид намудани технологияи лоиҳавӣ лоиҳаэро таҳти унвони «Худ дарс мегӯем» ташкил карда мешавад. Дар раванди коркарди ин лоиҳа хонандаҳо мустақилона маводи заруриро оид ба лоиҳа меомӯзанд, дар заманаи он муаррификуни компютерӣ омода месозанд ва сипас ба он такя намуда, дарс мегузаронанд.

Лоиҳаи «Худ дарс мегӯем» ҳамгиро ва бисёрҳадаф аст. Аз рӯи шакл онро ҳам ба лоиҳаи иттилоотӣ ва ҳам ба амалия нигаронидашуда нисбат додан мумкин аст. Дар баробари ин, дар он унсурҳои бозии нақшӣ низ ҷой доранд (хонанда дар нақши омӯзгор).

Ҳалли масъалаҳо дар таълими химия мақоми муҳим дорад, зеро ин яке аз методҳоест, ки тавассути он азхуднамоии амиқтар ва мукаммалтари маводи таълимӣ аз фанни химия таъмин мегардад. Барои омӯхтани фанни химия омӯзиши маводи назариявӣ бояд бо истифодаи системаноки ҳалли супоришҳои гуногун аз фанни мазкур дар ҳамоҳангӣ бошад. Омӯзиши шууронаи асосҳои химия бе дарки тарафи миқдории равандҳои химиявӣ ғайриимкон аст.

Ҳалли масъалаҳо ба мушаххасгардӣ ва устуворгардии донишҳо мусоидат мекунад, малакаҳои кори мустақилонаро инкишоф медиҳад, барои мустаҳкам гаштани қонуниятҳо, назарияҳо ва мағҳумҳои химиявӣ дар хотираи хонандагон кӯмак мекунад. Ҳалли масъалаҳои химиявӣ доираи фаҳмиши хонандаро вазеъ мегардонад, имкон медиҳад алоқамандӣ миёни зухуроти гуногун, миёни сабаб ва натиҷа барқарор карда шавад, маҳорати мантиқан фикр карданро инкишоф медиҳад, иродай бартараф намудани монеаҳоро мустаҳкам мекунад. Маҳорати ҳалли масъалаҳо яке аз нишондиҳандаҳои дараҷаи инкишофи тафаккури химиявии хонандагон, амиқии азхуд намудани донишҳои химиявӣ аз ҷониби онҳо мебошад.

Талаботи асосӣ ба мураттаб намудан ё интихоби масъалаҳо – ин мазмуну мундариҷаи химиявӣ доштани онҳо, дақиқии тасвият (формулировка) ва дастрасии шарти масъала, истифодаи маълумоти ҳусусияти амалидошта дар шарти масъала маҳсуб меёбанд. Барои бедор намудани завқи хонандагон мо масъалаҳоеро истифода менамоем, ки мундариҷаи онҳо доираи фаҳмиши хонандагонро тавсеа мебахшад ва ба амиқ гардидани донишҳо оид ба таърихи химия, истифодаи маводҳои химиявӣ мусоидат мекунанд.

*Ҳадафи асосии дарсҳо бо ҳалли масъалаҳо инҳоянд:*

- баланд бардоштани дараҷаи маромнокии хонанда ба таълими химия;

- бошууруна аз худ намудани маводи назариявӣ аз фанни химия, маҳорати истифодаи маҷмӯи донишҳои химиявӣ ҳангоми ҳалли масъалаҳои химиявӣ;
- инкишофи маҳорати мантиқан фикрронӣ намудан, тарбияи ирода, ҷиҳати паси сар намудани монеаҳо, меҳнатдӯстӣ ва поквиҷдонӣ;
- инкишофи малакаҳои кори мустақилона;
- аз худ намудани малакаҳои зарурии кор бо адабиёт.

*Донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо, ки дар ҷунин дарсҳо ташаккул меёбанд:*

Хонанда бояд донад:

- ҳосияти синфҳои гуногуни пайвастагиҳои гайриорганикӣ ва органикӣ;
- алomatҳо, шароитҳо ва моҳияти реаксияҳои химиявӣ;
- номенклатураи химиявӣ.

Хонанда бояд маҳорати ҳисоби зеринҳоро соҳиб бошад:

- формулаҳо ва муодилаҳо;
- муайян намудани ҷузъҳои омехта (смес);
- муайян намудани формулаи пайвастагиҳо;
- ҳалшавии моддаҳо;
- ҳисоб кардани ҳаҷми маводҳои газмонанд дар шароитҳои мӯътадил ва шароитҳои аз меъёр фарқунанда;
- энталпияи моддаҳо;
- гузариш аз як воситаи ифодаи концентратсия ба дигараш.

Дараҷаи азхудгардии донишҳоро аз ҷониби хонандагон дар дарсҳои ҳалли масъала арзёбии рейтинги фаъолӣ тавсиф медиҳад. Дар ҳар як дарс хонандагон кори санчишии хурд ичро мекунанд, ки аз рӯи низоми панҷхона баҳогузорӣ мегардад. Дар баробари ин, хонандагоне, ки дар дарс фаъолона кор кардаанд ва ба муаллим кӯмак расонидаанд, ҳолҳои иловагӣ мегиранд. Агар хонанда дар ягон дарс иштирок накунад, пас дар катакчаи мувоғиқи баҳои рейтингии фаъолии ӯ «0 ҳол» ҷойгир мегардад. Мавзӯи мазкур аз ҷониби хонанда аз худ нагардидааст ва бояд

мустақилона бо кӯмаки фаъоли омӯзгор онро аз худ намояд. Дар кори ҷамъбастии санчишӣ ҳонанда имконият дорад ба икрои супоришҳои дарсҳои иштирок накардааш баргашта, ҳолҳои иловагӣ гирад.

Ҳангоми гузоштани ҳолҳои нимсола ҳоли миёнаи арзёбии рейтингӣ ҳисоб карда мешавад. Дар чунин шакли арзёбӣ баҳое, ки ҳонанда гирифтааст, донишу маҳорати ӯро воқеъбинона инъикос мекунанд.

Бешак, дар дарс бо ҳалли масъалаҳоро ҳамчун «тренинг»-и динамикӣ баҳогузорӣ намудан мумкин аст. Вобаста аз дараҷаи мураккабии мавод дарс-таҷрибаҳоро бо истифода аз шаклҳо ва методҳои гуногуни кор ба тарзҳои гуногун гузаронидан мумкин аст:

*Кори мустақилонаи фардӣ.*

Ба ҳар як ҳонанда корт бо масъалаҳо пешниҳод мегардад. Масъалаҳо бо тартиби муракбашвияшон ҷойгир гардидаанд. Омӯзгор дурустии икрои ҳар як супоришро санчида, ба ҳонанда иҷозат медиҳад, ки ба дигар масъала гузарад. Дар чунин шакли кор миқдори масъалаҳои дуруст ҳалгардида баҳогузорӣ карда мешавад. Дар дилҳоҳ лаҳзаи дарс ҳонанда метавонад аз китоби дарсӣ ё адабиёти иловагӣ истифода намояд. Ин ба ҳонанда имконият медиҳад:

- оромии ҳолати психофизикиро аз сар гузаронад;
- маҳорати ёфтани иттилооте, ки имкон медиҳад тавассути он масъала ҳал карда шавад, аз худ намояд;
- норасогиҳо дар донишу маҳорати хешро дарк намояд;
- барои ба икрои корҳои санчишӣ ва амалий омода гаштан шароит фароҳам созад.

Корҳои мустақилонаи мазкур метавонад чӣ дар гурӯҳ ва чӣ дунафарӣ ташкил карда шавад. Дар чунин шакли ташкили таълим омӯзгор бояд фаъолии ҳар як ҳонандаро дар гурӯҳ назорат намояд. Барои ин омӯзгор ба ҳонандагон саволҳо пешниҳод намуда, дараҷаи азхудгардии маводро месанҷад. Кори ҳар як ҳонанда аз рӯи низоми панҷхона баҳогузорӣ мегардад.

*Хангоми ичрои кори фронталӣ ҳалли масъалаҳо дар таҳтаи синф* дар мавриди мураккабии маводи омӯхташаванди истифода мегардад. Дар назди таҳта хонандагон аз рӯи ҳоҳиш кор мекунанд ва ҳамзамон ҳолҳои иловагӣ мегиранд. Омӯзгор ва хонандагон роҳҳои ҳалли масъаларо дар раванди сӯҳбати фронталӣ коркард мекунанд. Дар ин давраи дарс усули «ҳуҷуми зеҳн»-ро истифода намудан мумкин аст: ҳамаи идеяҳои хонандагон дар таҳта навишта мешаванд, муҳокима мегарданд ва беҳтаринаш интихоб мешаванд. Бисёр муҳим аст, ки хонандагон на танҳо ҳал намудани масъалаҳоро аз рӯи намуна омӯзанд, балки мустақилона аз рӯи матни масъала низ кор кунанд, шароитҳо ва роҳҳои имконпазири ҳалли масъаларо интиқодкорона таҳлил намоянд.

### *Ҳимояи масъалаҳои муаллифи.*

Дикқатро ба равона соҳтан зарур аст, ки хонандагон на танҳо ҳал намудани анвои гуногуни масъалаҳоро омӯзанд, балки мустақилона масъалаҳои худро коркард намоянд. Корро дар самти мураттаб намудани масъалаҳои муаллифи хонандагон дар хона анҷом медиҳанд. Дар дарс хонандагон ё дар таҳтаи синф масъалаҳояшонро муҳокима мекунанд, ё онҳоро бо яқдигар иваз менамоянд. Ҳам омӯзгор ва ҳам хонадагон масъалаҳои муаллифиро вобаста аз аслият (оригиналнокӣ)-и мундариҷа, дақиқии тасвияи масъала, имконияти ҳалли он баҳогузорӣ мекунанд.

### *Кори санчишии тафриқавӣ.*

Кори санчиший барои ҳама ҳатмӣ нест. Онро хонандагоне ичро мекунанд, ки меҳоҳанд баҳои рейтинги худро беҳтар намоянд. Аз супоришиҳои гуногуни кори санчиший ҳонанда онҳоеро интихоб мекунад, ки аз онҳо дар дарс баҳои паст гирифта буд, ё худ ҳамон супоришиҳоеро, ки аз сабаби дар дарс ширкат накардан ҳал нагашта буданд. Кори санчишии тафриқавиро метавон ҳамчун кор аз рӯи хатоҳо, ҳамчун имконияти баланд бардоштани холи миёнаи баҳои рейтингӣ баррасӣ намуд.

### **2.3 Натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоиши ҷиҳати ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон**

Салоҳияти таҳқиқотиро баррасӣ намуда, мо дар навбати аввал ба он диққат медиҳем, ки он ҳусусиятҳои шахсияти хонандагон буда, дар кӯшиши ишғоли мавқеъи фаъоли таҳқиқотӣ ифода меёбад. Мавқеи мазкур дар хонандагон ҳам нисбат ба фаъолияти худ ва ҳам ба худ, ҳамчун субъекти ҳамин фаъолият зоҳир мегардад. Хонандае, ки соҳиби салоҳиятҳои таҳқиқотӣ мебошад, метавонад зимни донишҳо ва маҳорати доштааш мустақилона ва эҷодкорона масъалаҳои таҳқиқотиро ҳал намояд. Ҳангоме, ки хонанда субъекти таълими худ мегардад, ў метавонад мустақилона низоми нави донишҳоро аз худ намояд ва офарад. Аз ин рӯ, ба сифати донишҳои хонандагон диққати ҷиддӣ додан зарур аст.

Ҷиҳати татбиқи муносибати босалоҳият дар раванди таълими химия дар муассисаи таълимӣ мо дар МТМУ-и № 55, 44, 63, 79 ва 7-и шаҳри Душанбе кори озмоиши гузаронидем, ки дар он гурӯҳҳои мувозинии хонандагони синфи 11 (чамъ 143 нафар) иштиrok намуданд. Инкишофи муносибати босалоҳиятро ба таълим зинаҳои зерин таъмин менамоянд: муҳиммӣ (мақсадгузорӣ), мураттаб намудани нақшай кор, татбиқ, коркард ва ё ислоҳ, рефлексия.

Ҳар як зинаи таҳсилот бо дастрасии дараҷаи таълим тавсиф мегардад. Дар баробари ин, ҳар як зина бо саводнокии муайян тавсиф мегардад. Масалан, хонандагони зинаи ибтидой бояд саводнокии элементариро (оддӣ) соҳиб бошанд; хонадагони зинаи миёна – дараҷаи саводнокии функционалиро; хонандгони зинаи болоӣ бояд салоҳиятманд бошанд.

Дар раванди озмоиш хонандагон ба гурӯҳҳои санчишӣ ва озмоиши чудо карда шуданд. Гӯрӯҳҳои санчишӣ таълимро аз рӯи усули анъанавӣ идома доданд. Гурӯҳи озмоиши бошад, аз рӯи усули дар заминай муносибати босалоҳият омода гашта таълим гирифтанд. Дар раванди озмоиш барои муайян намудани дараҷаи ташаккулёбии салоҳиятҳо ва

муқоисай маълумоти гурӯҳҳои санчишӣ ва озмоиши якчанд бурришҳои санчишӣ гузаронида шуд.

Барои омӯзиши дараҷаи саводнокии функционалий дар давраи додашудаи таҳқиқот барои хонандагон саволҳои санчишӣ коркард гардиданд, ки барои синфҳои озмоиши якчанд бурришҳои санчишӣ пешбинӣ шуда буданд. Саволҳо мувофиқи барномаи таълимӣ мураттаб гардиданд. Дар ду синфҳои 10 ва 11-и панҷ МТМУ корҳои санчишӣ ҷиҳати муайян намудани дараҷаи саводнокии функционалий ва ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотӣ гузаронида шуданд.

### **Синфи 10**

Пас аз гузаронидани озмоиши якчанд бурришҳои санчишӣ дараҷаи саводнокии функционалий амалӣ гардида. Дар хонандагони гурӯҳи озмоиши якчанд бурришҳои санчишӣ ҷиҳати муайян намудани дараҷаи саводнокии функционалий баланд гардида, ки сабабгораш, ба андешаи мо, ворид кардани технологияи фаъолияти лоиҳавӣ ба раванди таълим буд. Дар хонандагони гурӯҳи санчишӣ низ нишондиҳандаҳо каме баланд гардиданд, ки сабабгораш дар гурӯҳ мавҷуд будани хонандагони зехни баланддошта маҳсуб меёбад. Натиҷаҳои дараҷаи ташаккулёбии саводнокии функционалий дар ҷадвали 30 оварда шудаанд.

### **Дараҷаи саводнокии функционалии хонандагон дар давраи чамъbastии озмоиши якчанд бурришҳои санчишӣ дар хонандагони синфи 10 (солҳои 2018-2019)**

Ҷадвали 29

Муассиса	Гурӯҳ	Теъдоди хонандагон	Оптималий	Имконпазир	Критикий
ЛИП	C	12	3 (25,0)	6 (50,0)	3 (25,0)
	O	12	5 (41,7)	5 (41,7)	2 (16,7)
№44	C	13	3 (23,1)	7 (53,8)	3 (23,1)
	O	13	4 (30,8)	6 (46,2)	3 (23,1)
№55	C	14	3 (21,4)	7 (50,0)	4 (28,6)
	O	14	5 (35,7)	6 (42,9)	3 (21,4)

№63	C	13	3 (23,1)	6 (46,2)	4 (30,8)
	O	14	5 (35,7)	6 (42,9)	3 (21,4)
№79	C	12	3 (25,0)	6 (50,0)	3 (25,0)
	O	13	5 (38,5)	6 (46,2)	2 (15,4)
Миёна	C		23,52	50	26,5
	O		36,48	43,98	19,6

Муқоисай маълумоти ҷадвали боло, ки дар натиҷаи гузаронидани озмоиш ҷиҳати муайян намудани дараҷаи саводнокии функционалии хонандагон татбиқ гардида буд, аз баланд гаштани дараҷаи саводнокии функционалии гурӯҳи озмоишӣ гувоҳӣ медиҳанд. Дар гурӯҳи санчишӣ низ тағиироти мусбӣ вуҷуд доранд, ки аз баланд будани давомоти хонандагони гурӯҳи мазкур далолат меқунад. Ҳамин тарик, натиҷаҳои саводнокии хонандагонро муқоиса намуда, гуфтани мумкин аст, ки дар гурӯҳи озмоишӣ аксарияти хонандагон малакаву маҳоратҳои таълимӣ-маърифатии фаъолияти умумитаълимиро соҳибанӣ, яъне метавонанд хулосаҳоро тасвият кунанд, дилҳоҳ ахборро дар намуди нақша ва ҷадвалҳо метавонанд пешниҳод кунанд, бо матн кор карда метавонанд ва ҳамчунин душвориҳои дар раванди омӯзиши мавзӯъ пеш омадаро баррасӣ карда метавонанд. Пас, кори гузаронидашуда дар ҷиҳати муайян намудани ташаккули саводнокии функционалий нишон медиҳад, ки натиҷаи хонандагони гурӯҳҳои санчишӣ ва озмоишӣ аз ҳам фарқ меқунанд. Дар гурӯҳи санчишӣ натиҷаҳои фаъолияти хонандагон асосан дар дараҷаи «имконпазир» қарор доранд, дар гурӯҳи озмоишӣ бошад, аксарияти хонандагон дар дараҷаи оптимальӣ ва имконпазир қарор доранд. Ҳамзамон, дар онҳо дараҷаи баланди фаъолии маърифатӣ мушоҳида мегардад.

Барои зоҳир намудани принципҳои назариявии таҳқиқотӣ мо ва маҳсулнокии шароитҳои педагогии барои ташаккули саводнокии функционалии хонандагон дар раванди таълими химия муқарраргардида, динамикаи натиҷаҳои давраҳои муқараркунанда ва ҷамъbastии озмоишро дар гурӯҳҳои озмоишӣ аз рӯи меъёри саводнокии функционалий пайгириҳо намудан зарур гашт (ҷадвали 30).

**Натижаҳои давраҳои муқарракунанда ва ҷамъбастии озмоиш барои ташаккули саводнокии функционалии хонандагон (гурӯҳҳои озмоиши)**  
**(солҳои 2017-2018)**

Ҷадвали 30

Меъёри саводнокии функционалий	Зинаи оптималий		Зинаи имконпазир		Зинаи критикий	
	Озм. Муқкар.	Озм. Ҷамъб.	Озм. Муқкар	Озм. Ҷамъб.	Озм. Муқкар	Озм. Ҷамъб.
<b>Маромӣ</b>						
ЛИП	34	60	48	30	18	10
№44	33	58	49	31	18	11
№55	34	59	47	32	19	9
№63	32	60	50	31	18	9
№79	33	58	48	31	19	11
Миёна	33,2	59	48,4	31	18,4	10
<b>Когнитивӣ (маърифатӣ)</b>						
ЛИП	8	18	66	76	26	6
№44	9	17	65	77	26	6
№55	10	16	65	77	25	7
№63	8	18	64	75	28	7
№79	8	17	65	76	25	7
Миёна	8,6	17,2	65	76,2	26	6,6
<b>Фаъолияти</b>						
ЛИП	9	29	35	57	56	14
№44	8	28	36	58	56	14
№55	9	29	34	58	57	13
№63	8	29	36	58	56	13
№79	8	28	36	57	56	16
Миёна	8,4	28,6	35,4	57,6	56,2	14
<b>Рефлексивӣ</b>						
ЛИП	7	54	23	0,35	70	11
№44	6	55	24	0,34	70	11

№55	8	54	21	0,36	71	10
№63	7	53	22	0,36	71	11
№79	8	54	22	0,36	70	10
Миёна	7,2	54	22,4	0,354	70,4	10,6

Натицаҳои озмоиши муқарраркунанда ва ҷамъбастӣ ҷиҳати ташаккули саводнокии функционалии хонандагон (гурӯҳҳои озмоиши) нишон доданд, ки дараҷаи оптималии меъёри маромии саводнокии функционалий аз 33,2 % то 59 % афзуд, дараҷаи имконпазир аз 48,4 % то 31 % ва дараҷаи критикӣ аз 18,4 % то 10 % паст гардид.

Дараҷаи оптималии меъёри маърифатӣ аз 8,6 % то 17,2 % баланд гардид, дараҷаи иконпазири меъёри мазкур аз 65 % то 76,2 %, баланд гардид, дараҷаи критикӣ бошад – аз 26,6 % то 10 % паст гардид.

Дараҷаи оптималии меъёри фаъолиятии саводнокии функционалий аз 8,4 % о 28,6 % баланд гардид, дараҷаи иконпазири меъёри мазкур аз 35,4 % то 57,6 %, баланд гардид, дараҷаи критикӣ бошад – аз 56,2 % то 14 % паст гардид.

Дараҷаи оптималии меъёри рефлексивии саводнокии функционалий аз 7,2 % то 54 % баланд гардид, дараҷаи иконпазири меъёри мазкур аз 22,4 % то 35,4 %, баланд гардид, дараҷаи критикӣ бошад – аз 70,4 % то 10,6 % паст гардид.

Шароитҳои педагогие, ки ташаккули саводнокии функционалиро таъмин месозанд, тавассути меъёри «хи-квадрат» ( $\chi^2$ )-и Пирсон муайян гардидаанд. Меъёри мазкур тағиироти мусбиро аз рӯи меъёрҳои дар боло номбаркардаи саводнокии функционалий дар ҳамаи муассисаҳои таълимии озмоиши нишон дод.

Бо дарназардошли натицаҳои давраи ҷамъбастии кори озмоиши қайд намудан мумкин аст, ки дар раванди ташаккули саводнокии функционалий ҳамчун асоси инкишофи салоҳиятҳои хонандагон аз рӯи тамоми меъёрҳои он тағиироти назаррас ба вучуд омаданд. Ҳамин тариқ, дар натиҷаи озмоиши педагогии гузаронидаи мо фарзияи назариявӣ пешниҳод ва асоснок гардид,

мақсади таҳқиқот ба даст омад ва маҳсулнокии шароитҳои педагогӣ, ки ба ташаккули саводнокии функционалии хонандагон (ҳамчун яке аз заминаҳои рушди салоҳиятнокии таълимӣ-маърифатии онҳо ҳангоми омӯзиши фанни химия) мусоидат меқунанд, исбот карда шуд.

## **Синфи 11**

Пас аз гузаронидани озмоиш ва истифодаи шароитҳои педагогӣ, ҳамчун яке аз заминаҳои асосии инкишофи салоҳияти хонандагон дар давраи ҷамъбастии озмоиш, зимни нишондиҳандаҳо ва меъёрҳои муайянгардида санчиши натиҷавии ташаккули саводнокии функционалий гузаронида шуд.

Озмоиш дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёни умумии дар озмоиш ширкатнамуда гузаронида шуд. Аз ҳайати хонандагони синфи 11-уми ҳар як муассисаи таълимӣ як гурӯҳи санчиший ва як гурӯҳи озмоишӣ ташкил карда шуданд. Барои санчиши натиҷавии ташаккули саводнокии функционалий барои ҳарду гурӯҳ як қатор саволҳои якхела мураттаб гардианд. Хонадагон бояд бо истифода аз донишу маҳорат ва малакаҳои бадастовардаашон ба саволҳои хусусияти проблемавӣ дошта ҷавоб мегуфтанд, ки аз мавҷудияти салоҳияти таҳқиқотии онҳо гувоҳӣ медиҳад.

Дар хонандагони гурӯҳи озмоишӣ дараҷаи саводнокии функционалий баланд гардид, ки сабабгораш, ба андешаи мо, ворид кардани технологияи фаъолияти лоиҳавӣ ба раванди таълим буд. Дар хонандагони гурӯҳи санчиший низ нишондиҳандаҳо каме баланд гардианд, ки сабабгораш дар гурӯҳ мавҷуд будани хонандагони зехни баланддошта маҳсуб меёбад. Натиҷаҳои дараҷаи ташаккули саводнокии функционалии хонандагони синфи 11-ум дар ҷадвали 32 оварда шудаанд.

**Дараҷаи саводнокии функционалии хонандагон дар давраи озмоиши  
ҷамъбастӣ дар хонандагони синфи 11-ум (солҳои 2018-2019)**

Ҷадвали 31

Муассиса	Гурӯҳ	Теъдоди хонандагон	Оптималиӣ	Имконпазир	Критикиӣ
ЛИП	К	14	4 (28,6)	7 (50,0)	3 (21,4)
	О	14	5 (35,7)	7 (50,0)	2 (14,3)
№44	К	15	3 (20,0)	9 (60,0)	3 (20,0)
	О	15	5 (33,3)	7 (46,7)	3 (20,0)
№55	К	14	3 (21,4)	7 (50,0)	4 (28,6)
	О	15	4 (26,7)	8 (53,3)	3 (20,0)
№63	К	14	3 (21,4)	9 (64,3)	2 (14,3)
	О	14	4 (28,6)	7 (50,0)	3 (21,4)
№79	К	14	3 (21,4)	8 (57,1)	3 (21,4)
	О	14	5 (35,7)	7 (50,0)	2 (14,3)
Миёна	К		22,56	56,28	21,14
	О		32	50	18

Аз ҷадвали 32 аён аст, ки дараҷаи оптималии саводнокии функционалии хонандагони синфи 11-ум аз 22,56 % то 32 %, дараҷаи имконазир аз 56,28 % то 50 % паст гардиð, критикиӣ бошад – аз 21,14 % то 18 % паст гардиð.

Муқоисаи маълумоти ҷадвали боло, ки дар натиҷаи гузаронидани озмоиш ҷиҳати муайян намудани дараҷаи саводнокии функционалии хонандагон татбиқ гардида буд, аз баланд гаштани дараҷаи саводнокии функционалии гурӯҳи озмоишӣ гувоҳӣ медиҳанд. Дар гурӯҳи санчишӣ низ тағйироти мусбӣ вуҷуд доранд, ки аз баланд будани давомоти хонандагони гурӯҳи мазкур далолат мекунад. Ҳамин тариқ, натиҷаҳои санчиши хонандагонро муқоиса намуда, гуфтан мумкин аст, ки дар гурӯҳи озмоишӣ аксарияти хонандагон малакаву маҳоратҳои таълимӣ-маърифатии фаъолияти умумитаълимиро соҳибанд, яъне метавонанд хулосаҳоро тасвият кунанд, дилҳоҳ ахборро дар намуди нақша ва ҷадвалҳо метавонанд пешниҳод кунанд, бо матн кор карда метавонанд ва ҳамчунин душвориҳои дар раванди омӯзиши мавзӯъ пеш омадаро баррасӣ карда метавонанд. Пас, кори гузаронидашуда дар ҷиҳати муайян намудани ташаккули саводнокии функционалиӣ нишон медиҳад, ки натиҷаи хонандагони гурӯҳҳои санчишӣ ва

озмоиший аз ҳам фарқ мекунанд. Дар гурӯҳи санчиший натиҷаҳои саводнокии хонандагон асосан дар дараҷаи «имконпазир» қарор доранд, дар гурӯҳи озмоиший бошад, аксарияти хонандагон дар дараҷаи оптимальӣ ва имконпазир қарор доранд. Ҳамзамон, дар онҳо дараҷаи баланди фаъолии маърифатӣ мушоҳида мегардад.

Барои зоҳир намудани принципҳои назариявии таҳқиқоти мо ва маҳсулнокии шароитҳои педагогии барои ташакули саводнокии функционалии хонандагон дар раванди таълими химия муқарраргардида, динамикаи натиҷаҳои давраҳои муқарракунанда ва ҷамъбастии озмоишро дар гурӯҳҳои озмоиший аз рӯи меъёри саводнокии функционалий пайгирӣ намудан зарур гашт (чадвали 32).

**Натиҷаҳои давраҳои муқарракунанда ва ҷамъбастии озмоиш барои ташаккули саводнокии функционалии хонандагон (гурӯҳҳои озмоиший)**  
**(солҳои 2017-2018)**

Чадвали 32

<b>Меъёри savodnokii funksionali</b>	<b>Зинаи оптимальӣ</b>		<b>Зинаи имконпазир</b>		<b>Зинаи критикий</b>	
	<b>Озм. Muккар .</b>	<b>Озм. ҷамъб.</b>	<b>Озм. Muккар</b>	<b>Озм. ҷамъб.</b>	<b>Озм. Muккар.</b>	<b>Озм. ҷамъб.</b>
<b>Маромӣ</b>						
ЛИП	34%	60%	48%	30%	18%	10%
№44	33%	58%	49%	31%	18%	11%
№55	34%	59%	47%	32%	19%	9%
№63	32%	60%	50%	31%	18%	9%
№79	33%	58%	48%	31%	19%	11%
среднее	8,6	17,2	65	76,2	26	6,6
<b>Когнитивӣ</b>						
ПЛИ	8%	18%	66%	76%	26%	6%
№44	9%	17%	65%	77%	26%	6%
№55	10%	16%	65%	77%	25%	7%

№63	8%	18%	64%	75%	28%	7%
№79	8%	17%	65%	76%	25%	7%
Миёна	8,6	17,2	65	76,2	26	6,6
<b>Фаъолиятӣ</b>						
ЛИП	9%	29%	35%	57%	56%	14%
№44	8%	28%	36%	58%	56%	14%
№55	9%	29%	34%	58%	57%	13%
№63	8%	29%	36%	58%	56%	13%
№79	8%	28%	36%	57%	56%	16%
Миёна	8,4	28,6	35,4	57,6	56,2	14
<b>Рефлексивӣ</b>						
ЛИП	7%	54%	23%	35%	70%	11%
№44	6%	55%	24%	34%	70%	11%
№55	8%	54%	21%	36%	71%	10%
№63	7%	53%	22%	36%	71%	11%
№79	8%	54%	22%	36%	70%	10%
Миёна	7,2	54	22,4	35,4	70,4	10,6

Натиҷаҳои озмоиши муқарраркунанда ва ҷамъбастӣ доир ба ташаккули саводнокии функционалий (гурӯҳҳои озмоиши) нишон доданд, ки дараҷаи оптималии меъёри маромии саводнокии функционалий аз 8,6 % то 17,2 % афзуд, дараҷаи имконпазир аз 65 % то 76,2 % афзуд, дараҷаи критикӣ бошад – 26 % то 6,6 % паст гардид.

Дараҷаи оптималии меъёри маърифатии саводнокии функционалий аз 8,6 % то 17,2 %, дараҷаи имконпазир аз 65 % то 76,2 %, дараҷаи критикӣ бошад – 26 % то 6,6 % паст гардид.

Дараҷаи оптималии меъёри фаъолиятии саводнокии функционалий аз аз 8,4 % то 28,6 %, дараҷаи имконпазир аз 35,4 % то 57,6 %, дараҷаи критикӣ бошад аз 56,2 % то 14 % паст гардид.

Дарацаи оптималии меъёри рефлексивӣ саводнокии функционалий аз аз 7,2 % то 54 %, дарацаи имконпазир аз 22,4 % то 35,4 %, дарацаи критикий бошад аз 70,4 % то 10,6 % паст гардид.

Шароитҳои педагогие, ки ташаккули саводнокии функционалиро таъмин месозанд, тавассути меъёри «хи-квадрат» ( $\chi^2$ )-и Пирсон муайян гардианд. Меъёри мазкур тағиироти мусбиро аз рӯи меъёрҳои дар боло номбаркардаи саводнокии функционалий дар ҳамаи муассисаҳои таълимии озмоиший нишон дод.

Бо дарназардошти натиҷаҳои давраи ҷамъбастии кори озмоиший қайд намудан ба маврид аст, ки дар раванди ташаккули саводнокии функционалий ҳамчун асоси инкишофи салоҳиятҳои хонадагон аз рӯи тамоми меъёрҳои он тағиироти назаррас ба вучуд омаданд. Ҳамин тарик, дар натиҷаи озмоиши педагогии гузаронидаи мо фарзияи назариявӣ пешниҳод ва асоснок гардид, мақсади таҳқиқот ба даст омад ва маҳсулнокии шароитҳои педагогӣ, ки ба ташаккули саводнокии функционалии хонандагон (ҳамчун яке аз зминаҳои рушди салоҳиятнокии таълимӣ-маърифатии онҳо ҳангоми омӯзиши фанни химия) мусоидат мекунанд, исбот карда шуд.

Маълумоти ҷадвали 27 нишон медиҳанд, ки дар хонандагон донишҳо аз фанни химия ташаккул ёфтаанд (синфҳои 8-11) ва онҳо донишҳои мазкурро дар шароити тағиирёбанда дар дарсҳои химия истифода карда метавонанд (ичрои супоришҳои мундариҷаашон гуногун аз як мавзӯй).

**Маълумоти муқоисавии сифати донишҳои хонандагони синфи 10-уми синфҳои озмоиший аз рӯи натиҷаи буришҳои гузаронидашуда (соли таҳсили 2017- 2018)**

Ҷадвали 33

Муассисаи таълимӣ	Сифати дониш аз рӯи бурриши санчиший дар нимсолаи якум	Сифати донишҳо аз рӯи бурриши санчиший дар нимсолаи дуюм
-------------------	--	--

ЛИП	84,9	84,9
№44	87	89
№55	82	82
№63	87,3	88,1
№79	79,7	80,1

Мушоҳидаи педагогиро гузаронида истода, мо омӯзиши омодагии хонандагони синфҳои озмоиширо ҷиҳати иштирок дар фаъолияти таҳқиқотӣ идома додем (ҷадвали 33). Аз рӯи ҷадвали 33 ҳулоса намудан мумкин аст, ки теъдоди хонандагони ба таҳқиқот мароқ зоҳирнамуда афзудааст. Аз гуфтаҳои боло ҳулоса намудан мумкин аст, ки дар хонандагони синфҳои озмоиший салоҳияти таҳқиқотӣ ташаккул ёфтааст.

**Маълумот оид ба омодагии хонандагони синфҳои озмоиший ҷиҳати иштирок дар фаъолияти таҳқиқотӣ (соли таҳсили 2017- 2018)**

Ҷадвали 34

№	Муассисаи таълими	Теъдоди хонандагон	Теъдоди хонандагоне, ки ҳоҳиши иҷрои лоиҳаҳои илмиро зоҳир намуданд
1	ЛИП	95	38
2	№44	103	36
3	№55	103	31
4	№63	105	30
5	№79	94	27

Дар давраи ҳулоsavӣ-чамъбастии озмоиш мо кори солонаи санчиший гузаронидем, ки дар он хонандагони синфи 11-ум аз синфҳои озмоиший ва санчишии ҳамаи панҷ муассисаи таълими ширкат намуданд. Супоришҳои кори санчиший аз рӯи миқдор ва мундариҷа якранг буданд.

Натицаҳои кори солонаи санчишӣ, ки дар давраи хулосавӣ-чамъбастии озмоиш гузаронида шуда буданд, дар ҷадвали 35 инъикос ёфтаанд.

**Сифати дониши хонандагони синфи 11-ум аз рӯи натиҷаи буриши солонаи санчишӣ дар давраи хулосавӣ-чамъбастии озмоиш (соли таҳсили 2017-2018)**

Ҷадвали 35

Муассисаи таълимӣ	Баҳоҳои гирифташуда								Сифати донишиҳо	
	5		4		3		2			
	Теъд.	%	Теъд.	%	Теъд.	%	Теъд.	%		
ЛИП	21	22,1	49	51,6	25	26,3	—	—	73,7	
№44	25	24,3	50	48,5	28	27,2	—	—	72,8	
№55	19	18,5	52	50,5	32	31,1	—	—	69	
№63	21	20	49	46,7	35	33,3	—	—	66,7	
№79	18	19,2	42	44,7	34	36,2	—	—	63,9	

Аз натиҷаи ҷадвали боло бармеояд, ки дар муқоиса ба синфи санчишӣ дар синфи озмоишӣ афзоиши сифати таҳсилот дар муддати 3 сол ба назар мерасад. Аммо дар синфи санчишӣ низ дараҷаи дониш дар зинаи мувоғиқ қарор дорад. Далели мазкур бо он шарҳ дода мешавад, ки дар синфҳои санчишӣ аз ибтидо теъдоди хонандагони маромнокии таълимӣ ва дараҷаи донишашон баланд назар ба синфҳои озмоишӣ зиёдтар буд.

Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда гуфтан мумкин аст, ки истифодаи супоришҳои ба салоҳиятнокӣ нигаронидашуда имконият медиҳанд, то дар хонандагон салоҳиятҳои калидӣ ва таҳқиқотӣ ташаккул дода шаванд. Супоришҳо ба хонандагон имконият медиҳанд, ки мустақилона андешаронӣ намоянд, таҳлил қунанд ва хулосаҳо бароранд.

## **2.4 Дарацахои бадастомадаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон**

Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқоти педагогӣ мӯътадил шудааст, ки бо хонандагони синфҳои озмоиши ҳамаи панҷ МТМУ пурсишнома гузаронем. Пурсишнома дар синфҳои озмоиши дар давраи хуносавӣ-ҷамъбастии озмоиш гузаронида шуд. Дар пурсишнома саволҳое ҷойгир карда шуда буданд, ки ба ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотӣ мусоидат мекарданд. Пурсишнома ҷанбаҳои зеринро фаро мегирифт:

- ҳоҳиши хонанда ҷиҳати идома додани таҳқиқот;
- ният ва омодагии соҳиб гаштан ба маҳорат ва методҳои таҳқиқотӣ;
- омодагӣ барои ширкат дар озмунҳои корҳои таҳқиқотӣ, конференсияҳои илмӣ-таҳқиқотӣ;
- маҳорати асоснок намудани нуқтаи назари худ, гӯш кардан ва шунидани дигарон;
- маҳорати мантиқона фикр кардан, хушмуоширатӣ.

Дар ҷадвали 29 ҷенаки баҳогузорӣ ба дараҷаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагони синфҳои озмоиши оварда шудааст. Ба мундариҷаи ҷадвали мазкур такя намуда, мо ташаккулёбии салоҳияти таҳқиқотиро дар хонандагони синфҳои озмоиши аз рӯи дарацаҳои зерин арзёбӣ намудем: баланд, миёна, паст.

### **Ҷенаки баҳогузорӣ ба дараҷаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон**

Ҷадвали 36

Дараҷа	Холе, дараҷаро арзёбӣ мекунад	Тавсифи дараҷа
Баланд	3	Хонандагон ҳангоми ичрои фаъолияти таҳқиқотӣ натиҷаҳои баланд ба даст меоранд ва

		салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар онҳо ташаккулӯфтаанд.
Миёна	2	Хонандагон дар баъзе мавридҳо ҳангоми ичрои фаъолияти таҳқиқотӣ натиҷаҳои баланд ба даст меоранд .
Паст	1	Хонандагон дар ичрои фаъолияти таҳқиқотӣ мавҷудияти душвориҳои доимиро зоҳир мекунанд. Дар онҳо салоҳиятҳои таҳқиқотӣ ба қадри кофӣ ташаккул наёфтаанд.

Дар ҷадвали 30 маълумот оид ба ташаккули салоҳиятҳои хонандагони синфҳои озмоиши Ҷаварда шудаанд. Аз мундариҷаи ҷадвал аён аст, ки бисёре аз хонандагон соҳиби салоҳиятҳои таҳқиқотии ташаккулӯфтаанд (60 - 68%). Ин маъни онро дорад, ки ба хонандагон дараҷаи баланди қобилият ба таҳлилу таркиб хос аст ва онҳо метавонанд муҳокимаронӣ намуда, хулосаҳо бароранд. Дар баъзе хонандагон дараҷаи миёнаи ташаккули салоҳияти мазкур мушоҳида мегардад ва танҳо дар 3-5 нафар хонанда он дар дараҷаи паст ташаккул ёфтааст. Дар баробари ин, мо ташаккули чунин салоҳиятҳои таҳқиқотиро аз қабили «Маҳорати истифодаи оқилонаи методҳои гуногуни таҳқиқотӣ», «Маҳорати истифодаи мағҳумҳои методологӣ», «Маҳорати дақиқкорона амалий намудани амалиёти гуногуни фаъолияти таҳқиқотӣ», «Маҳорат ба тафаккури интиқодӣ» қайд намудем. Аз рӯи салоҳиятҳои мазкур теъдоди зиёди хонандагони соҳиби дараҷаҳои «баланд» ва «миёна» гардиданд. Хонандагон дар дарс супоришҳои ба салоҳиятнокӣ нигаронидашуда хусусияти таҳқиқотидоштаро ичро намуда, ташкил ва гузаронидани таҳқиқотро омӯхтанд.

**Маълумот оид ба дарацаи ташаккули салоҳияти ташкил ва  
гузаронидани таҳқиқоти хонандагони синфҳои озмоишӣ дар давраи  
хулосавӣ-чамъбастии таҳқиқот (соли таҳсили 2017 -2018)**

Чадвали 37

Салоҳиятҳои таҳқиқотӣ	Дарацаи ташакку ли салоҳият ҳои таҳқиқо тӣ	Давраи хулосавӣ-чамъбастӣ									
		ЛИП		№ 44		№ 55		№ 63		№ 79	
Теъдод	%	Теъдод	%	Теъдод	%	Теъдод	%	Теъдод	%	Теъдод	%
Маҳорати таҳлилу таркиб	Баланд	29	30,5	28	27,2	30	29,1	27	25,7	23	24,5
	Миёна	48	50,5	56	54,4	54	52,4	57	54,3	49	52,1
	Паст	18	18,9	19	18,4	19	18,4	19	18,1	31	33,0
Маҳоратӣ истифодаи мағҳумҳои методологӣ	Баланд	27	28,4	26	25,2	28	27,2	26	24,8	24	25,5
	Миёна	47	49,5	56	54,4	56	54,4	58	55,2	51	54,3
	Паст	21	22,1	21	20,4	19	18,4	19	18,1	28	29,8
Маҳорати оқилона истифода намудани методҳои гуногуни таҳқиқотӣ	Баланд	24	25,3	24	23,3	27	26,2	25	23,8	21	22,3
	Миёна	55	57,9	62	60,2	54	52,4	60	57,1	55	58,5
	Паст	16	16,8	17	16,5	22	21,4	18	17,1	27	28,7
Маҳорати дақиқкорона амалий намудани амалиёти гуногуни фаъолияти таҳқиқотӣ	Баланд	25	26,3	24	23,3	25	24,3	26	24,8	21	22,3
	Миёна	53	55,8	57	55,3	52	50,5	54	51,4	52	55,3
	Паст	17	17,9	22	21,4	26	25,2	23	21,9	30	31,9
Маҳорат ба тафаккури интиқодӣ	Баланд	26	27,4	26	25,2	25	24,3	23	21,9	20	21,3
	Миёна	50	52,6	56	54,4	59	57,3	59	56,2	55	58,5
	Паст	19	20,0	21	20,4	19	18,4	21	20,0	28	29,8

Сабаби баланд гаштани дарацаи ташаккули салоҳиятҳои мазкур дар аксари хонандагони синфҳои озмоишӣ он аст, ки дар онҳо қобилият ба фаъолияти таҳқиқотӣ ба хубӣ инкишоф ёфтаанд ва ин ба онҳо имкон медиҳад, ки дар даста самаранок кор кунанд, ҳангоми гузаронидани

таҳқиқоти гуногун бо яқдигар ҳамкорӣ қунанд. Натиҷаҳои пурсиш нишон медиҳанд, ки соҳиб будан ба заминаҳои салоҳияти таҳқиқотӣ асоси ташаккулёбии фаъолияти таҳқиқотиро ташкил медиҳад. Далели мазкурро мо бо зеринҳо тасдиқ карда метавонем:

- ба хонандагони синфҳои озмоиши низоми маромӣ-арзиши ва сифатҳои шахсӣ ҳосанд, онҳо ба таҳқиқот мароқ зоҳир мекунанд, арзиши машғул гаштан ба фаъолияти таҳқиқотиро дарк мекунанд;
- дар хонандагони синфҳои озмоиши қобилиятҳои фаъолияти ташаккул ёфтаанд, ки тавассути онҳо метавонад дар даста самаранок кор қунанд, дар мавриди гузаронидани таҳқиқот бо яқдигар ҳамкорӣ карда метавонанд;
- хонандагони синфҳои озмоиши чӣ гуна ташкил намудан ва гузаронидани озмоиш, кадом амалиётро ичро намуданро мефаҳманд. Онҳо инчунин мазмуни мағҳумҳо ва принсипҳои асосии методологиро дарк мекунанд;
- мавҷудияти қобилиятҳои оператсионалий дар хонандагон ва татбиқи онҳо дар ичрои таҳқиқот исбот мегардад.

### **Хулосаи боби дуввум**

1. Дар доираи татбиқи амсилаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар дарсҳои химия озмоиши гузориши-муқарраркунанда ташкил карда шуд. Дар озмоиши мазкур буриши санчишии сифрӣ гузаронида шуд. Гузаронидани буриши мазкур имкон доданд, ки синфҳои санчиший ва озмоиший муайян карда шаванд.

3. Давраи ташаккулдиҳандай озмоиш ба раванди таълими синфҳои озмоиший ворид намудани методи таҳқиқотии таълимро дар сохтори дарси салоҳиятнок дар назар дорад. Дар синфҳои озмоиший дарсҳо дар асоси нақшай зимни таълими салоҳиятнок мураттабгардида гузаронида шуданд, яъне ба сохтори дарси салоҳиятнок супоришҳои таҳқиқотӣ ворид карда шуданд. Дар синфҳои санчиший дарсҳо тибқи низоми

анъанавии таҳсилот гузаронида шуданд, ки фаъолияти репродуктивӣ (азнавҳосилнамоӣ) дар нақши афзалиятдошта дорад;

3. Ба раванди таълими фанни химия дар давраи ташаккулдиҳандаи озмоиш супоришҳои ба салоҳиятнокӣ нигаронидашудаи таҳқиқотӣ ворид намуда, зимни гузаронидани корҳои санчишии нимсола ва солона сифати дониш дар синфҳои озмоишӣ пайгирий карда шуд. Дар раванди гузаронидани озмоиши ташаккулдиҳанда мушоҳидаи педагогӣ аз болои хонандагони синфҳои озмоишӣ гузаронида шуд ва зимни он омодагии хонандагон ба машғул гаштан ба фаъолияти таҳқиқотӣ пайгирий гардид.

4. Дар раванди таҳқиқоти диссертационӣ дар давраи хуносавӣ-чамъбастӣ кори санчиший гузаронида шуда, сифати дониши гурӯҳҳои озмоишӣ ва санчиший муқоиса карда шуданд. Дар натиҷаи ин мо муайян намудем, ки нисбат ба гурӯҳҳои санчиший дар гурӯҳҳои озмоишӣ афзоиши сифати дониш тӯли 3 сол ба мушоҳида мерасад. Натиҷаҳои мазкур дар ҷадвалҳои маводи диссертационӣ оварда шудаанд. Вале дар гурӯҳҳои санчиший низ, сифати дониш дар дараҷаи мӯътадил қарор дорад. Далели мазкурро бо он шарҳ додан мумкин аст, ки аз ибтидо дар гурӯҳҳои санчиший хонандагони дараҷаи дониш ва маромнокияшон баланд бештар буданд.

5. Дар давраи хуносавӣ-чамъбастии озмоиш ҷенқунии дараҷаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагони синфҳои озмоишӣ дар дарсҳои химия амалӣ карда шуд. Барои баҳогузории дараҷаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагони синфҳои таҳқиқотӣ нишондиҳандаҳо ва холҳои ба он мувоғиқ коркард гардиданд.

6. Дараҷаи ташаккули салоҳиятнокии таҳқиқотии хонандагони синфҳои озмоиширо мо муайян намудем, ки чунин салоҳиятҳои таҳқиқотӣ ба монанди «Маҳорати истифодаи мағҳумҳои методологӣ», «Маҳорати моҳирона истифода намудани методҳои гуногуни таҳқиқотӣ», «Маҳорати дақиқкорона амалӣ намудани амалиётҳои гуногуни фаъолияти таҳқиқотӣ», «Маҳорати тафаккури интиқодӣ».

Аз рӯи нишондиҳандаҳои мазкур төъдоди зиёди хонандагони дар дараҷаи «баланд» ва «миёна» қарордошта ба қайд гирифта шуданд. Аз рӯи салоҳиятҳои таҳқиқотии мазкур нишондиҳандаҳои баланд дар 60-68 % хонандагон аз ҳамаи синфҳои озмоишӣ ба назар мерасанд.

7. Дар аксарияти хонандагон дараҷаи баланди ташаккули салоҳияти «Маҳорати ҳамкорӣ намудан бо иштирокчиёни гуногун» (60-80 %), «Маҳорати дар даста маҳсулнок кор кардан» (67-80%) ба назар мерасад. Ташаккули салоҳияти «Маҳорати истифодаи технологияҳои иттилоотӣ» дар синфҳои озмоишӣ аз 56 то 72 %-и хонандагон ба қайд гирифта шуд. Маълумоти болозикр гувоҳи он аст, ки салоҳиятҳои мазкур дар дараҷаи баланд ва дар баъзеҳо дар дараҷаи миёна ташаккул меёбанд. Вале қобили қайд аст, ки дар ҳар як синф 1 ё 2 нафар хонандагоне ҳасанд, ки дараҷаи пасти ташаккули салоҳиятҳои зикргардидаро нишон медиҳанд. Ин аз душвориҳои онҳо дар амалинамоии кори таҳқиқотӣ гувоҳӣ медиҳад. Аз бисёр ҷиҳат ин ба шахсияти хонанда, мизоч ва хусусиятҳои фардии ӯ вобаста аст.

## ХУЛОСА

Натицаҳои таҳқиқоти диссертационии гузаронидашуда имкон медиҳанд хулосаҳои зерин барорем:

1. Таҳлили адабиёти илмию методӣ имконият доданд мундариҷаи мафхуми «муносибати босалоҳият»-ро муайян намоем. Ҳамзамон муайян гашт, ки ба фаҳмишҳои гуногуни мафхумҳои «салоҳият» ва «босалоҳият» вуҷуд доранд. Дар мавриди номгузорӣ ва миқдори салоҳиятҳо низ андешаҳо мухталифанд [6-М].

2. Таърифи мафхумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятҳои калидӣ» таҳлил ва пешниҳод гардиданд. Бо дарназардошти ин мо гуфта метавонем, ки салоҳиятҳо на ба субъекти фаъолият, балки ба доираи муайяни масъалаҳое марбут аст, ки ба фаъолият муносибат доранд [3-М].

3. Нақши муносибати босалоҳият дар ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотӣ дар дарсҳои химия ошкор карда шуд. Ин маънои онро дорад, ки ҳангоми ташаккули салоҳиятҳо омӯзгор бояд мазмуни дарси худро фикр кунад ва онро мушаххас ба нақша гирад. [1-М].

4. Амсилаи ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон коркард гардид. Дар амсилаи мазкур равишҳои асосӣ фаъолиятнокӣ, низомнокӣ, ба шахс нигаронидашуда ва салоҳиятнокӣ буданд. Мутобиқ ба амсилаи коркардшуда нақшай дарсҳои химия омода карда шуданд [4-А].

5. Дар доираи татбиқи амсилаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар дарсҳои химия давраи гузориший-мақарраркундандаи озмоиш ташкил карда шуд. Дар давраи мазкур буриши санчишии нулий гузаронида шуд, ки имконият дод синфҳои санчиший ва озмоиширо барои озмоиш муайян созем [2-М].

6. Мақаррар гардид, ки пас аз гузаронидани озмоиш дараҷаи оптимальии саводнокии функционалии хонандагони синфи 11-ум аз

22,56% то 32 % баланд гардид, имконпазир аз 56,28 % то 50 % паст гардид, критикӣ аз 21,14 % то 18 % паст гардид.

7. Дар давраи хуносавӣ-чамъбастии озмоиш ҷенкуни дараҷаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагони синфҳои озмоишӣ дар дарсҳои химия амалӣ карда шуд. Барои баҳогузории дараҷаи ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагони синфҳои таҳқиқотӣ нишондиҳандаҳо ва холҳои ба он мувоғиқ коркард гардиданд. Дараҷаи ташаккули салоҳиятнокии таҳқиқотии хонандагони синфҳои озмоишро ҷен карда истода, мо муайян намудем, ки чунин салоҳиятҳои таҳқиқотӣ ба монанди «Маҳорати истифодаи мағҳумҳои методологӣ», «Маҳорати моҳирона истифода намудани методҳои гуногуни таҳқиқотӣ», «Маҳорати дақиқкорона амалӣ намудани амалиётҳои гуногуни фаъолияти таҳқиқотӣ», «Маҳорати тафаккури интиқодӣ» [3-М].

8. Аз рӯи нишондиҳандаҳои мазкур төъдоди зиёди хонандагони дар дараҷаи «баланд» ва «миёна» қарордошта ба қайд гирифта шуданд. Аз рӯи салоҳиятҳои таҳқиқотии мазкур нишондиҳандаҳои баланд дар 60-68% хонандагон аз ҳамаи синфҳои озмоишӣ ба назар мерасанд [5-М].

## ТАВСИЯҲО

1. Ба амалияи тадриси фанни химия дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ фаъолона ворид намудани технологияҳои муосири таълимӣ, ки ба ташаккул ва инкишофи маҳоратҳои таҳқиқотии хонандагон равона гардидаанд.

2. Ҳангоми ташкили фаъолияти таълимӣ-маърифатии хонанда ба қисмати амалии он диққати асосӣ додан зарур аст, зоро дар раванди машғулиятҳои амалӣ ва лабораторӣ дониш хонандагон ба салоҳият табдил меёбад.

3. Ҳангоми таълими фанни химия диққати асосиро ба супоришҳои ба босалоҳият нигаронидашудаи ҳусусияти таҳқиқотидошта равона кардан зарур аст.

4. Омода намудан ва бозомӯзии омӯзгорон чиҳати татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим ҳангоми тадриси фанни химия (гузаронидани семинарҳо, мизҳои мудаввар, мастер-классҳо, тренингҳо ва ғ.).

5. Ташкил намудани озмуни лоиҳаи таҳқиқотии беҳтарин барои хонандагон.

6. Дастраси омма намудани натиҷаҳои лоиҳаҳои илмӣ-таҳқиқотии хонандагон тавассути ВАО.

## АДАБИЁТ

1. Андреев, А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско -методологического анализа/ А.Л.Андреев// Педагогика. - 2005.- № 4.-С.19-26
2. Андриенко, А. В. Динамика свойств личности в процессе приобщения к научно-исследовательской деятельности / Актуальные проблемы современной науки: сб. науч. статей 5-й Международной конференции молодых ученых и студентов: в 35 ч. – Самара: СамГТУ, 2004. –Ч. 34. – С. 9–12.
3. Андриенко, А. В. Приобщение учащихся лицея к научно-исследовательской деятельности: дис. ... канд. пед. наук / Андриенко Алена Васильевна. – Красноярск, 2001. – 220 с.
4. Андриенко, Е. В. Интегративные тенденции в современном образовании как фактор его модернизации // Вестник педагогических инноваций. – 2016. – № 1(41). – С. 5–10.
5. Анянова, О.Б. Исследовательское обучение и проектирование в современном образовании / О.Б. Анянова //Материалы российско-американского семинара учителей, 10 – 13 мая, 2006. – Томск; 2006. – С. 56 – 71.
6. Аргунова, М.В. Ключевые образовательные компетенции. ХвШ, 2009, № 6, с. 21.
7. Арцев, М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся: методические рекомендации для учащихся и педагогов / М.Н. Арцев // Завуч. - 2005. - № 6 - С. 29.
8. Байденко, В.И. Базовые навыки, ключевые компетенции как интегрирующий фактор образовательного процесса / В.И. Байденко // Профессиональное образование и личность специалиста. – М., 2002. – С. 14 – 32

9. Балыхина Т.М. Содержание и структура профессиональной компетенции филолога. Методологические проблемы обучения русскому языку. Дис. на соиск. уч. ст. докт. пед. наук. М.: 2000. 475 с., с. 59.
10. Банников, В.Н. Влияние проектно-исследовательской деятельности на развитие творческого мышления и познавательной активности учащихся / В.Н. Банников, М.А. Банникова // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 83 – 86.
11. Бародавкина Т.И. Формирование общих компетенций через игровую технологию в преподавании химии, биологии и экологии в медицинском колледже, Курганский С.М. Интеллектуальные игры по химии. - М:5 за знания, 2007. -208с.
12. Баранников, А. В. Содержание общего образования: компетентностный подход / А. В. Баранников. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 51 с.
13. Баранова, Е. В., Зайкин М. И. Как увлечь школьников исследовательской деятельностью // Математика в школе. – 2004. – № 2. – С. 7–10.
14. Белов П.С. Формирование химических компетенций обучаемых на практических занятиях по химии. Автореф...канд. пед. наук. Москва, 2013 -21 с.
15. Белько, М.А. Компетентностный подход. Методы и средства реализации компетентностного подхода на уроках химии // <https://multiurok.ru/files/kompetentnostnyi-podkhod-metody-i-sredstva-realiza.html>.
16. Бешенков, С. А. Моделирование и формализация: метод.пособие / С. А. Бешенков. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 336 с.
17. Бобиенко, О.М., Сафина З.Н.Компетентностно-ориентированный подход в образовании взрослых. Учебное пособие для преподавателей. Казань: Изд. центр Академии управления «Тисби», 2004. 204 с.

18. Богомолова, О.Б. Активные методы обучения информатике в школах социально-экономического профиля. Педагогическая информатика, 2006, № 3, с. 13–22.
19. Богоявленская, Д. Б. Исследовательская деятельность как путь развития творческих способностей // Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: сб. ст. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – С. 44–50
20. Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14.
21. Большой энциклопедический словарь. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 1997.-1456.: илл.
22. Брунер, Д. Процесс обучения. – М.: Изд-во АНН РСФСР,1962. – 84 с.
23. Брунер, Д. Психология познания: за пределами непосредственной информации. – М.: Просвещение, 1977. – 412 с.
24. Брушлинский А. В. Психология мышления и проблемное обучение. – М.: Знание, 1983. – 96 с.
25. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. – М. : Логос, 2009. – 336 с.
26. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. – М.: Логос, 2009. – 336 с.
27. Воровщиков, С.Г. Учебно-познавательная компетентность старшеклассников: состав, структура, деятельностный компонент / С.Г. Воровщиков. – М., 2006. – 160 с.
28. Габриелян О.С., Краснова В.Г. Компетентностный подход в обучении химии. // Химия в школе, 2007, № 2, с. 16.

29. Габриелян О.С., Сладков С.А. Информация в современном учебном процессе. // Химия в школе, 2008, № 7, с. 23.
30. Габриелян О. С, Сладков С.А. Библиотечные фонды как источник химической информации. // Химия в школе, 2008, № 8, с. 44.
31. Герус С.А., Пустовит С.О. Формирование межпредметных компетенций при изучении экологизированного курса химии. // Химия в школе, 2007, № 8, с. 53.
32. Голубева, Л.М. К вопросу об оценивании учебных достижений школьников в свете современной образовательной парадигмы // Вестник Томского государственного педагогического университета. №2, 2005. <http://cyberleninka.ru/>
33. Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы. Указ Президента Республики Таджикистан №1118. – Астана: Акорда, 7 декабря 2010 года. [www.nkaoko.kz/documents/law\\_of\\_education/](http://www.nkaoko.kz/documents/law_of_education/)
34. Гринько, С.Г. Исследовательские проекты в практике обучения (особенности проектной деятельности) [Текст] / С.Г. Гринько, Г.А. Чернышева // Одаренный ребенок. - 2008. - №3. - С. 5 - 8.
35. Громыко, Ю.В. Исследование и проектирование в образовании [Текст] / Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко // Школьные технологии. - 2005. - №2. - С. 15 - 20.
36. Гулидов, И.Н. Педагогический контроль и его обеспечение: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2005. – 240 с.
37. Дахин, А.Н. Образовательная компетентность: от существующего знания к возникающей инновационной культуре/ А.Н. Дахин // Школьные технологии. – 2006. – №5. – С 35 – 44.
38. Денищева, О.Л., Глазков Ю.А., Краснянская К.А. Опыт создания компетентностно-ориентированных измерителей для оценки образовательных достижений учащихся по математике. Оценка качества образования, 2008, № 4, с. 17–23.

39. Долгова, Л. М. Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию: материалы семинара / под ред. А. В. Великановой. – Самара: Профи, 2001. – 61 с.
40. Драницникова, Л.И. Об организации исследовательской деятельности одаренных школьников [Текст] / Л.И. Драницникова // Химия в школе. - 2008. - №4. - С. 12 - 19.
41. Елпатова О.И. Диалоговые технологии как средство формирования коммуникативной компетентности учащихся. // Химия в школе, 2008, № 7, с. 20.
42. Загвязинский, В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. – М.: Академия, 2001. – 192 с.
43. Заграницная Н.А., Иванова Р.Г. Современные подходы к обучению химии. // Химия в школе, 2010, № 2, с. 20.
44. Закон Республики Таджикистан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.) <http://online.zakon.kz/>
45. Занина, Л. В., Меньшикова, Н. П., Основы педагогического мастерства, Ростов-на-Дону «Феникс» 2003
46. Зверева, Н. М. Практическая дидактика для учителя: учеб.пособие. – М.: Педагог.общество России, 2001. – 256 с.
47. Зеер, Э.Ф. Ключевые компетенции, определяющие качество образования. // Образование в Уральском регионе: научные основы развития: Тез.докл. II науч.-практ. конф. – Екатеринбург: Изд-во Рос.гос. проф.-пед.ун-та. – 2002. – Ч.2. – С. 23-25.
48. Зеер, Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: учеб.пособие / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. – М.: Моск. психолого-соц. ин-т, 2005. – 216 с.
49. Зимняя, И. А. Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика организации и проведения: экспериментальный учебник / И. А. Зимняя // Компетентность и проблемы ее формирования в

системе непрерывного образования (школа – вуз – послевузовское образование): материалы XVI науч.-метод. конф. «Актуальные проблемы качества образования и пути их решения» / науч. ред. И. А. Зимняя. – М.: Исследоват. центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 28 с.

50. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. // Высшее образование сегодня. – 2003. – №5. – С. 34-42.

51. Иванов, Д. А., Митрофанов К. Г., Соколова О. В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий: учеб.-метод. пособие. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2003. – 101 с.

52. Иванов, Д.А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании /Д.А. Иванов. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32 с.

53. Иванова, Т.В. Компетентностный подход / Т.В. Иванова // Лучшие страницы. – 2004. – №3. – С. 28 – 32. 71.

54. Иванова, Т.В. Компетентностный подход к разработке стандартов для 11-летней школы: анализ, проблемы, выводы // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2004. – №1. – С. 16 – 20.

55. Игропуло, В.С. Психолого-педагогические принципы организации научно-исследовательской деятельности школьников // Актуальные проблемы психологической адаптации человека в современном обществе: Материалы II республиканской научно-практической конференции. Элиста, 2010. С. 75- 79.

56. Ильина, И.Н. Исследовательская деятельность учащихся (из опыта) [Текст] / И.Н. Ильина // Одаренный ребенок. - 2008. - №2. - С. 13 - 18.

57. Ильинский, С.В. Методика формирования учебно-познавательной компетенции учащихся в условиях олимпиады

школьников: автореф. дис. ... канд. пед. наук / С.В. Ильинский. – СПб., 2012. – 25 с

58. Исследовательская деятельность учащихся. Научно - методический сборник в двух томах [Текст]; под общ.ред. А.С. Обухова. Т.1: Теория и методика. - М.: Исследователь, 2007. – 480 с.

59. Исследовательская работа школьников [Текст] // Научно-методический и информационно-публицистический журнал; под общ.ред. А.С. Обухова, 2005. - 255 с.

60. Казарина, Л.А. Формирование исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Томск – 2016

61. Калинина Е. С. Интегративный подход в обучении математическим и естественнонаучным дисциплинам в вузах МЧС России // Современное образование: содержание, технологии, качество. – 2018. – Т. 1. – С. 86–89.

62. Кальней, В. Н., Шишов С. Е. Мониторинг качества образования в школе. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 354 с.

63. Качалова Г. С. Лабораторно-практические занятия по методике обучения и воспитания (химия): практикум. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. – 211 с.

64. Качалова Г. С.Методика преподавания химии. Лабораторные занятия: учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. – 145 с.

65. Кашлева, Н.В. Школьная проектная лаборатория / Н.В. Кашлева, Ж.В. Дмитриева, Т.В. Игнаткина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 142 с.

66. Кашлева, Н.В. Школьная проектная лаборатория / Н.В. Кашлева, Ж.В. Дмитриева, Т.В. Игнаткина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 142 с.

67. Кендинан, О.Д.-С. Об особенностях практико-ориентированных учебных задач / О.Д.-С. Кендинан // Химия в школе. –2009. –№ 6. – С.39-42.
68. Кикоть, Е. Н. Теоретические основы развития исследовательской деятельности учащихся в учебном комплексе «лицей-вуз»: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Кикоть Евгения Николаевна. – Калининград, 2002. – 42 с.
69. Кленова, И. Наука становится ближе: опыт организации исследовательской деятельности учеников [Текст] / И. Кленова //Учитель. - 2006. - №5. - С. 23 - 24.
70. Ключевые компетенции для обучения в течение всей жизни: рекомендации Парламента и Совета Европы [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.adukatar/net/wiki/index.php?strukturid=221>
71. Козырева, Л.В. Формирование готовности старших школьников к учебно-исследовательской деятельности [Текст]: дис. ...канд. пед. наук / Л.В. Козырева. - Кемерово, 2005. - 235 с.
72. Компетентностный подход в педагогическом образовании: монография / од ред. проф. В. А. Козырева и проф. Н. Ф. Радионовой. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – 392 с.
73. Компетенции в образовании: опыт проектирования: сборник научных трудов / Под ред. А. В. Хоторского. М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. 327 с.
74. Кон, И. С. Психология старшеклассника / И. С. Кон. – М.: Просвещение, 1982. – 207 с.
75. Корчагин, Ю., Человеческий капитал -интенсивный социально-экономический фактор развития личности, экономики, общества и государственности, Высшая школа экономики, Факультет психологии, кафедра организационной психологии, Научный семинар «Человеческий капитал как междисциплинарная область исследований”: Москва, Воронеж, 2011

76. Кривых, С. В. Соотношение понятий «среда» и «пространство» в социокультурном и образовательном аспектах // Мир науки, культуры, образования, 2011. – № 2 (27). – С. 106–111.
77. Кривых, С.В. Методика приобщения учащихся к методам научного познания как средство формирования рефлексивных умений при изучении химии в современной школе [Текст]: спецкурс для учителей и методические рекомендации / С. В. Кривых. - Новокузнецк, 1998. – 240 с.
78. Кропанева, Г.А. Учебно-исследовательская деятельность школьников как технология развивающего образования [Текст] / Г.А. Кропанева // Теория и практика дополнительного образования. - 2007. - №6. - С. 13 – 19.
79. Кузнецова Л. М. Философия и психология обучения школьников (на примере химии). – М., 2016. – 170 с.
80. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Обучение химии на основе межпредметной интеграции: 8–9 классы: учебно-методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 352 с.
81. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): учеб.пособие. – 5-е изд. – М.: Изд-во УРАО, 1999. – 176 с.
82. Кулюткин, Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений. – М.: Педагогика, 1970. – 229 с.
83. Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений. – М.: Педагогика, 1970. – 229 с.
84. Кяэрст, М. Рассмотрение компетентности в психологической концепции совершенствования управления производством организации // Актуальные проблемы психологии труда. – Тарту: ТГУ, 1980. – С. 45–67.
85. Лакоценина, Т.П. Современный урок. Часть 6: Интегрированные уроки / Т.П. Лакоценина. – Ростов-н/Д: Учитель, 2008. –256 с.

86. Лебедев, О.В. Компетентностный подход в образовании / О.В. Лебедев // Школьные технологии. – 2004. – №5. – С. 3 – 12. 97.
87. Лебедева В.П. Психо-дидактические аспекты развивающего образования / В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.И. Панов // Педагогика. – 1996. – № 6. – С. 25 –30. 98.
88. Леонтович, А. В. Концептуальные основания моделирования исследовательской деятельности учащихся // Школьные технологии. – 2006. – № 5. – С. 63–71.
89. Леонтьев, А.Н. Потребности, мотивы и эмоции / А.Н Леонтьев. – М.: Просвещение, 1971. – 310 с.
90. Лузгина, Н.Н. Формирование информационной компетенции слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки при изучении курса химии / Н.Н. Лузгина // Достижение фундам., клин. медицины и фармации: материалы 71 научн. сессии сотрудников ун-та, Витебск, 27-28 января. 2016 г. / ВГМУ; редкол.: В.И. Петухов [и др.]. – Витебск, 2016. –С. 290-291.
91. Луцкая, Л.А., Никишов А.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии: Пособие для учителя. -2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1987.-112с
92. Махмутов, М. И. Организация проблемного обучения. – М.:Просвещение, 1977. – 240 с.
93. Меерович, М.И. Технология творческого мышления: Практическое пособие [Текст] / М.И. Меерович, Л.И. Шрагина - Минск; Харвест, М., АСТ, - 2000. – 210 с.
94. Меньшикова, Е.А. Развитие познавательной активности детей (психолого-педагогический аспект) / Е.А. Меньшикова. – Томск: Изд-во Томск.гос. пед. ун-та, 2006. – 204 с.
95. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика: учеб.пособ. для студ. физ.-мат. фак. пед. ин-тов / В. А. Оганесян, Ю. М. Колягин и др. – М.: Просвещение, 1980. – 368 с.

96. Мещерякова, Е.В. Обучение приемам экспериментально - исследовательской деятельности как средство развития творческой активности старшеклассника [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Челябинск, 1998. - 24 с.
97. Молибоженко, В.В. Исследовательская деятельность школьников как прием обучения. Из опыта практической работы с исследовательскими проектами школьников [Текст] / В.В. Молибоженко // Учитель в школе. - 2008. - №3. - С. 45 - 48.
98. Мудрик, А. В. Современный старшеклассник: проблемы самоопределения / А. В. Мудрик. – М.: Знание, 1977. – 64 с.
99. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник. - М.: Академия, 2010.- 452 с.
100. Мухина В.С. Психологический смысл исследовательской деятельности для развития личности [Текст] / В.С. Мухина // Школьные технологии. - 2006. - №2. - С. 19 - 31.
101. Мухина, В. С. Психология дошкольника / В. С. Мухина. – М.: Просвещение, 1975. – 264 с.
102. Непомнящая, Р.А. Развитие исследовательских умений и навыков детей в условиях гимназии [Текст] / Р.А. Непомнящая // Одаренный ребенок. - 2008. - №2. - С. 43 - 49.
103. Нешко, О.В. К вопросу о значении исследовательской деятельности в процессе подготовки учителя [Текст] / О.В. Нешко // Вестник педагогических инноваций. - 2007. - №1. - С. 56 – 60
104. Никишина, Е.В. Компоненты готовности учащихся к самостоятельной учебно-исследовательской деятельности при обучении химии [Текст] / Е.В. Никишина // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. - 2009. - №13. - С. 78 - 79
105. Обухов, А. С. Исследовательская деятельность как способ формирования мировоззрения // Народное образование. – 1999. – № 10. – С. 158-161.

106. Обуховский, К. Психологическая теория строения и развития личности-М., 1981.
107. Огородник, В.Э. Практико-ориентированные ситуационные задачи как средство реализации компетентностного подхода к методической подготовке будущего учителя химии // Актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе: сб. науч. статей конф. (Витебск, 25–26 апреля 2016 г.). – Витебск: Изд-во Витебского гос. ун-та им. П. М. Машерова. – С. 279–282.
108. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: около 100000 слов, терминов и фразеологических выражений/ С.И. Ожегов; под ред. Л.И. Скворцова. -26-е изд., исп. и доп. - М.: Оникс, 2009.-1359с.
109. Осипова, С.И. Развитие исследовательской компетентности одарённых детей [Текст] / С.И. Осипова. – ГОУ ВПО «Государственный университет цветных металлов и золота» [www.fkgru.ru/conf/17.doc](http://www.fkgru.ru/conf/17.doc).
110. Пак М. С.Дидактика химии: учебник для студентов вузов. – СПб.: Трио, 2012. – 457 с.
111. Панькова С.В. Из опыта формирования химической компетенции. ХвШ, 2009, № 4, с.29.
112. Пентин, А.Ю. Исследовательская и проектная деятельности: структура и цели [Текст] / А.Ю. Пентин // Школьные технологии. - 2007. - №5. - С. 5 - 12.
113. Перелыгина, Е.А. Методические рекомендации по формированию ключевых компетентностей учащихся начальной школы / Е.А. Перелыгина, И.С. Фишман. – Самара: Учебная литература, 2007. – 128 с
114. Петровский, В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности: учеб.пособ. для студ. вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 510 с.
115. Платонов, К. К. О знаниях, умениях и навыках // Советская педагогика. – 1963. – № 11. – С. 98–103.

116. Поздеева, С. И. Концепция развития открытого совместного действия педагога и ребенка в начальной школе: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Поздеева Светлана Ивановна. – Томск, 2005. – 43 с.
117. Поздняк, С.Н. Исследовательская деятельность школьников и метод проектов [Текст] / С.Н. Поздняк // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2006. - №3. - С. 52 - 56.
118. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2007. – 125 с.
119. Пономарев, Я. А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976. – 303 с.
120. Прозументова, Г. Н. Введение в педагогику совместной деятельности / Г. Н. Прозументова // Школа совместной деятельности. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2001. – Кн. 4: Образовательная траектория для педагогов «Педагог – участник и организатор совместной деятельности». – С. 4–14.
121. Прозументова, Г. Н. Введение в педагогику совместной деятельности / Г. Н. Прозументова // Школа совместной деятельности. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2001. – Кн. 4: Образовательная траектория для педагогов «Педагог – участник и организатор совместной деятельности». – С. 4–14.
122. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 544 с.
123. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. – М.: Изд- во Когито-центр, 2002 – 396 с.
124. Разуменко И. Н., Кошман Н. В., Шпикс Т. А. Компетентностный подход к процессу активизации учебной деятельности студентов // Медицина и образование в Сибири. – 2015. – № 5. – С. 17.

125. Рубинштейн, С.П. Основы общей психологии: в 2 т. – М., 1989 - Т.1 (Развитие мышления ребенка: 400 – 442.Развитие речи у детей: 460 – 482).
126. Рубцов, В.В. Образовательная среда школы как фактор психического развития учащихся / В.В. Рубцов, К.Н. Поливанова. – М., 2007. – 288 с.
127. Савенков, А. И. Исследовательское обучение и проектирование в современном образовании // Исследовательская работа школьников. – 2004. – № 1. – С. 22–32.
128. Савенков, А. И. Путь к одаренности: исследовательское поведение школьников / А. И. Савенков. – СПб. Питер, 2004. – С. 268–272.
129. Савенков, А. И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. – М.: Сентябрь, 2003. – 204 с.
130. Самохина, В. М. Исследовательская деятельность старшеклассников как фактор их подготовки к профессиональному самоопределению: дис. ... канд. пед. наук / Самохина Виктория Михайловна. – Чебоксары, 2004. – 198 с.
131. Сенько, Ю.В. Формирование научного стиля мышления учащихся [Текст] / Ю.В. Сенько. - М.: Знание, 1986. – 258 с.
132. Сергеев И.С., Блинов В.И.. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности - Москва. Издательство «Аркти». 2007.
133. Симонов, В.П. Диагностика степени обученности учащихся: учеб. - справ. пособие / В.П. Симонов. – М., 1999. – 46 с.
134. Сластенин, В. А. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений/ В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н. Шиянов. М.: Школа-Пресс, 1998. 512с.
135. Смирнова, Г.Н. Словник дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» // Вестник башкирского университета. № 4 /том 13/. 2008. <http://cyberleninka.ru/>

136. Смирнова, Т.Г. Формирование и развитие основ исследовательского творчества учащихся [Текст] / Т.Г. Смирнова // Химия в школе. - 2006. - №1. - С. 56.
137. Смышляева, Л. Г. Методология и методы педагогических исследований: учебно-методич. комплекс / Л. Г. Смышляева, А. Г. Яковлева, Л. А. Сивицкая. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2007. – Ч. 1. – С. 232.
138. Современные средства оценивания результатов обучения / Т.И. Шамова, А.Н. Худин, Г.Н. Подчалимова, И.В. Ильина, С.Н. Белова, С.А. Золотухин, И.Я. Благирева. уч. пос. 2005, МПГУ, КГУ, РФ.
139. Степанов, С. Ю. Створчество на уроке – как это возможно? / С. Ю. Степанов, Е. З. Кремер // Актуальные проблемы химического образования: материалы II всерос. научно-метод. конф. (28–29 апреля 2011). – М.: Моск. ин-т открытого образования, 2011. – С. 163.
140. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. М.: Дрофа, 2002, с.210.
141. Степашкина, Л.Ю. Развитие общих учебных умений и навыков как ключевой образовательной компетенции. // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – 10 сентября. – <http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-09.htm>
142. Тарасова, Н.В. Стратегия реализации компетентностного подхода в образовании: историко-педагогический аспект / Н.В. Тарасова. – М.: ФИРО, 2007. – 51 с.
143. Теремов, А.В. Теория и практика организации проектно - исследовательской деятельности учащихся [Текст]: сборник учебно-методических материалов / А.В. Теремов. - М.: ДО, СЗОУ, 2005. - 122 с.
144. Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения: около 5500 слов и выражений/ Е.Ю.Ваулина, Т.И. Гайкович, А.В. Зеленин и др.; под ред. Г.Н.Скляревской; РАН. Ин-т лингвист. Исслед. -СПб.: Фолио-Пресс, 1998.-700с.

145. Тяглова, Е.В. Методика аprobации результатов исследовательской деятельности учащихся [Текст] / Е.В. Тяглова // Школьные технологии. - 2007. - №1. - С. 45 - 49.
146. Умняшова, И.Б. Психологические особенности отношения учащихся к школьной отметке. – 143 с. -Москва. <http://www.dissercat.com/>
147. Усачева И.В. Формирование учебной исследовательской деятельности: обучение чтению научного текста [Текст]: учебное пособие по спецкурсу "Методика информационно-поисковой деятельности исследователя / И.В. Усачева, И.И. Ильясов. - М.: изд - во Московского университета, 1986. - 122 с.
148. Усова, А. В. О критериях и уровнях сформированности умений учащихся // Советская педагогика. – 1980. – № 12. – С. 45–48.
149. Ушаков, А. А. Развитие исследовательской компетентности учащихся общеобразовательной школы в условиях профильного обучения: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ушаков Алексей Антонидович. – Майкоп, 2008. – 26 с.
150. Ушаков, А.А. Развитие исследовательской компетентности учащихся профильной школы как личностно-осмыщенного опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология, №5, 2008. <http://cyberleninka.ru/>
151. Федотова, Н. А. Развитие исследовательской компетентности старшеклассников в условиях профильного обучения: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Федотова Наталья Александровна. – Улан-Удэ, 2010. – 23 с.
152. Фридман, Л.М. Формирование познавательных интересов у школьников [Текст] / Л.М. Фридман. - М., 1979. - 135 с.
153. Фрумин, И.Д. Компетентностный подход как естественный этап обновления содержания образования / И.Д. Фрумин // Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление; Красноярский ун-т. – Красноярск, 2003. – С. 33 – 55. 150.

154. Халемский, Г.А. Научно - исследовательская работа в условиях общеобразовательной школы [Текст] / Г.А. Халемский // Наука и школа. - 2006. - №3. - С. 78.
155. Хасан, Б.И. Границы компетенций: педагогическое вмешение и возрастные притязания / Б.И. Хасан // Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление; Красноярский ун-т. – Красноярск, 2003. – С. 23-31.
156. Холодцова, И. И. Учебно-исследовательская деятельность как средство профессиональной ориентации старшеклассников: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Холодцова Ирина Ивановна. – М., 2007. – 23 с.
157. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.
158. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное образование. – 2003. – № 5. – С. 55–61.
159. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов. // Интернет-журнал "Эйдос". – 2002. – <http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm>.
160. Хуторской, А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций / А.В. Хуторской // Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 12 декабря. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm>
161. Чошанов, М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: Методическое пособие – М.: Народное образование, 1996. – 160 с.
162. Шабанова И. А., Ковалёва С. В., Полещук О. Х., Минич А. С., Якутина Д. В. Ситуационные задачи в подготовке будущих учителей химии // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2017. – № 12 (189). – С. 92–99.

163. Шадриков, В.Д. Базовые компетенции педагогической деятельности. // Сибирский учитель. – 2007. – № 6. – С. 5-15.
164. Шадриков, В.Д. Личностные качества педагога как составляющие профессиональной компетентности. // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Психология – № 1. – 2006. – С. 15-21.
165. Шаймуханова, С. Д. Кенжебаева З. С. Модернизация образования Республики Таджикистан: состояние и перспективы развития, Успехи современного естествознания. - 2014. — № 5 (часть 1)
166. Шалашова М.М. Использование контекстных задач для оценивания компетенций учащихся. // Химия в школе, 2009, № 4, с. 24.
167. Шакиров, Р.Х., Буркитова А.А., Дудкина О.И. (сост.) Оценивание учебных достижений учащихся. Методическое руководство. - Бишкек: Билим, 2012. - 80 с. <http://www.twirpx.com/file/1483899>
168. Шамардина, Т.В. Формируем учебно-познавательную компетенцию учащихся / Т.В. Шамардина // Директор школы. – 2007. – № 4. – С. 57 – 62.
169. Шишов, С.Е. Компетентностный подход к образованию как необходимость / С.Е. Шишов, И. Агапов // Лучшие страницы. – 2002. – № 3. – С. 3 – 8.
170. ШукайлоА.Д. Тематические игры по химии. Методическое пособие для учителя. - М: ТЦ Сфера, 2004. – 96с.
171. Щедровицкий, Г.П. Проблемы логики научного исследования и анализ структуры науки / Г.П. Щедровицкий. - М., 2004. – 420 с.
172. Юлпатова, Е.А. Формирование исследовательских умений старшеклассников в системе профильного обучения: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Е.А. Юлпатова. - Волгоград, 2007. – 24 с.
173. Юрмазова, Т. Опыт привлечения школьников к научно - исследовательской работе/ Т. Юрмазова и др. // Высшее образование в России. - 2007. - №10. - С. 34 - 39.

174. Ялаева М.М. Реализация деятельностного подхода в школьном химическом образовании // Химия в школе, 2008, № 8, с. 64.

175. Якиманская, И. С. Технология личностно ориентированного образования. – М.: Сентябрь, 2000. – 176 с.

**МУҚҚАРРАОТИ АСОСӢ ВА ХУЛОСАҲОИ ДИССЕРТАЦИЯ ДАР  
ИНТИШОРОТИ ЗЕРИНИ МУАЛЛИФ ТАҶАССУМ ЁҒТААНД:**

*Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:*

[1 - М] Файзуллоева М., Бобизода Г. Компетентностный подход в процессе обучения учащихся на уроках химии // // Вестник института развития образования. 2019, №4 . С. 143-148.

[2 - М] Бобизода Г., Файзуллоева М. Методы обучения химии в общеобразовательных учреждениях в зависимости от компетентностного подхода// Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. 2020, №1(34). С. 25-31.

[3 - М] Файзуллоева М. Бобизода Г. Формирование ключевых компетенций учащихся на уроках химии // Вестник Государственного педагогического университета им. С.Айни. 2020, №1. С. 59-64

[4 - М] Файзуллоева М., Бобизода Г. Лабораторная работа как форма обучения химии в условиях компетентностного подхода // Вестник Таджикского национального университета. №8. 2021. С. 227-231

[5 - М] Файзуллоева М. Бобизода Г. Результаты реализации компетентностного подхода при обучении химии // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ № 1(10-11) 2021. С. 378-388.

*Мақолаҳои дар дигар наширияҳо ба табърасида:*

[6 - М] Файзуллоева, М.М. Интегративний подход к обучению химии с применением физических знаний учащихся при компетентностного подхода к обучению// Маводи конференсияи илмӣ-методии Ҷумҳурияйӣ дар мавзӯи «Проблемаҳои татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои табии-риёзӣ ва технологияи информатсионӣ». Душанбе 2019. С. 161-163.

[7 - М] Файзуллоева, М.М. Истифодай табдилоти химияйӣ ҳангоми омӯзиши синфҳои асосии пайвастагиҳои гайриорганикӣ зимни татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим// Маводи конференсияи

илмӣ-методи Конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳурияйӣ дар мавзӯи «Проблемаҳоитатбиқимуносибатибосалоҳият дар таълими фанҳоитабии-риёзӣ ватехнологияи информатсионӣ» Душанбе 2019. С. 171-173.

[8 - М] Файзуллоева, М.М. Стандарти давлати ва Стратегияи рушди таҳсилоти ба салоҳиятнокӣ нигаронидашуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон// Маводи конференсияи илмӣ-амалии Ҷумчӯрияйӣ дар мавзуи «Проблемаҳои татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои табии-риёзӣ ва технологияи информатсионӣ». Душанбе 2019. С. 7-11.

[9 - М] Файзуллоева, М.М. Татбиқи муносибати босалоҳият дар таълим ҳангоми омӯзиши мавзӯи «Сулфур. Пайвастагиҳои он дар табиат. Ҳосиятҳои физики ва химиявии он» дар синфи 9. / Таҳқиқи таълими тафриқа. Душанбе 2019. С. 140-142.

[10 - М] Файзуллоева, М.М. Истифодаи корҳои мустақилона ҳангоми омӯзиши «Спиртҳо» дар синфи 10 тибқи муносибати босалоҳият ба таълим // Маводи конференсияи илмӣ –амалии Ҷумҳурияйӣ дар мавзӯи «Нақши ҳунарҳои мардумӣ ва рушду пойдории фарҳанги миллӣ» Душанбе. 2019. С. 284-286.

[11 - М] Файзуллоева, М.М. Маъсалаҳои методии муносибати босалоҳият дар омӯзиши мавзӯи «Методикаи омӯзиши пайвастагиҳои нитрогендор» дар курси химияи органики мактабӣ // Конференсияи илмӣ-методии Ҷумҳурияйӣ дар мавзӯи «Маъсалаҳои тамоили салоҳиятнокӣ дар раванди таълими фанҳои таҳассусии синфҳои ибтидой» Душанбе 2019. С. 107-111.

[12 - М] Файзуллоева, М.М. Татбиқи таълими салоҳиятнок дар омӯзиши мавзӯи «Рибоза ва дезоксирибоза» // Конференсияи илмӣ-методии Ҷумҳурияйӣ дар мавзӯи «Маъсалаҳои тамоили салоҳиятнокӣ дар раванди таълими фанҳои таҳассусии синфҳои ибтидой» Душанбе 2019. С. 111-114.

[13 - М] Файзуллоева, М.М. Муносибати босалоҳият ба таълим ҳангоми омӯзиши мавзӯи «Глюкоза ва фруктоза» дар курси химияи мактабӣ/ Конференсияи илмӣ-методии Ҷумҳурияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи «Муносибати босалоҳият дар таълими фани химия. Душанбе 2020. С.123-127.

### Намунаи кори санчишӣ барои хонандагони синфи 10

Ному насаби хонанда \_\_\_\_\_

Хонандаи синфи \_\_\_\_\_

Муассисаи таълими \_\_\_\_\_

#### Варианти 1

- 1) Дар натичаи таъсири 2 мол метан бо оксиген чанд грамм обхосил мешавад?
 

A) 50;      B) 40      C) 62;      D) 72;      E) 32;
  
- 2) Кадом аз моддаи додашуда ранги перманганати калий ва бромобро беранг мегардонад?
 

A) этан;    B) хлорпрен;    C) пропилен;    D) этилен;    E) хлорпропан;
  
- Хангоми дегидрататсия ва дегидрогенонии кадом спирт дивинил ҳосил мешавад?
 

A) бензол;    B) пропанол;    C) бутанол;    D) этанол;    E) спирт;
  
- 3) Аз се мол атсетати натрий чанд литр метан (дар ш.м.) ҳосил кардан мумкин аст?
 

A) 44,8;    B) 22,4;    C) 11,2;    D) 67,2;    E) 56,8;
  
- 4) Муодилаи реаксияи байни этилен ва бромро нависед ва массаи молекулавии онро ҳисоб кунед.
 

A) 189;    B) 118;    C) 183;    D) 188;    E) 180;
  
- 5) 32 грамм метан чанд литр ҳаҷмро (дар ш. м.) ишғол мекунад?
 

A) 11,2;    B) 44,6;    C) 22,4;    D) 44,8;    E) 44,2;
  
- 6) Барои пурра сӯхтани 20 литр метан чанд литр оксиген лозим аст?
 

A) 30;    B) 20;    C) 60;    D) 40;    E) 50;

**8)** Мувофиқати байни моддаҳои ба ҳам таъсиркунанда ва маҳсули реаксияро муайян намоед.

- A)  $\text{Al} + \text{H}_2\text{SO}_4 =$ ;  
 B)  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 =$ ;  
 C)  $\text{Al} + \text{HCl} =$ ;  
 D)  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{HCl} =$ ;

- 1)  $\text{AlCl}_3 + \text{H}_2 + \text{O}_2$ ;  
 2)  $\text{AlCl}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ;  
 3)  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$ ;  
 4)  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2$ ;  
 5)  $\text{AlCl}_3 + \text{H}_2$ ;

A	B	C	D

**9)** Мувофиқати формула ва номи моддаҳоро муайян қунед.

- A)  $\text{C}_6\text{H}_6$ ;  
 B)  $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ ;  
 C)  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ;  
 D)  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ;

- 1) Глюкоза;  
 2) Сахароза;  
 3) Крахмал;  
 4) Бензол;  
 5) Селлюлоза;

A	B	C	D

**10.** Байни моддаҳои ба ҳам таъсиркунанда ва маҳсули реаксияро мувофиқат намоед.

- A)  $\text{MgCl}_2 + \text{H}_3\text{PO}_4 =$ ;  
 B)  $\text{MgO} + \text{P}_2\text{O}_5 =$ ;  
 C)  $\text{Mg} + \text{H}_3\text{PO}_4 =$ ;  
 D)  $\text{Mg} + \text{K}_3\text{PO}_4 =$ ;

- 1)  $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{HCl}$ ;  
 2)  $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$ ;  
 3)  $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{H}_2$ ;  
 4)  $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{K}$ ;  
 5)  $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{H}_2\text{O}$ ;


Ҷавобҳо:

Дуруст:

Нодуруст:

Хол:

## Кори санчишій барои хонандагони синфи 10

Ному насаб \_\_\_\_\_

Хонандаи синфи \_\_\_\_\_

Муассисаи таълими \_\_\_\_\_

### Варианти 2

1) 56 г этилен чанд литр ҳацмро (дар ш. м.) ишғол мекунад?  
 А) 44,4;      В) 44,2;      С) 33,6;      Д) 44,8;      Е) 67,2;

2) Формулаи структурии бензолро кадом олим ва кадом сол  
пешниход кардааст.

А) Н. Н Зинин;      В) Менделеев;      С) Марковников соли 1861;  
 Д) Ф. А. Кекуле соли 1865;      Е) Зелинский соли 1927;

3) Ҳангоми пурра хлоронидани этан кадом модда ҳосил мешавад.  
 А) пропан;      В) хлорэтан;      С) тетрахлорэтан;      Д) гексахлорэтан;      Е)  
трихлорэтан;

4) Ҳангоми бо об таъсири кардани 128г карбиdi калсий бо об чанд  
литр атсетилен (дар ш. м.) ҳосил мешавад.

А) 44,9;      В) 56,8;      С) 22,4;      Д) 44,8;      Е) 11,2;

5) Дар лаборатория атсетиленро чӣ тавр ҳосил мекунанд?

А) ҳангоми гидрататсияи атсетилен бо об;      В) ҳангоми гидрогенонии  
атсетилен;  
 С) ҳангоми крекинги метан;      Д) дар натиҷаи таъсири карбиdi калсий  
бо об  
 Е) дар натиҷаи таъсири карбиdi алюминий бо об;

6) Дар натичаи таъсири бензол бо хлорметан кадом модда ҳосил мешавад?

- A) этилбензол; B) винилбензол; C) хлорбензол; D) метилбензол;  
E) метилбензол;

7) Дар натичаи бромонидани 2мол метан чанд грамм бромметан ҳосил мешавад?

- A) 170; B) 180; C) 160; D) 190; E) 140;

8) Мувофиқати формулаи химиявӣ ва дараҷаи оксидшавии карбонро иҷро намоед.

- A)  $C_6H_{12}O_6$ ; 1) -1;  
B)  $CaC_2$ ; 2) -2;  
C)  $CH_3OH$ ; 3) +4;  
D)  $CH_4$ ; 4) -4;  
5) 0;

A	B	C	D

9) Мувофиқати байни формулаҳои умумӣ ва номи моддаҳои органикро иҷро намоед.

- A)  $C_nH_{2n}$ ; 1) Бутанат;  
B)  $C_nH_{2n+1}OH$ ; 2) Бутин;  
C)  $C_nH_{2n+1}COOH$ ; 3) Бутанол;  
D)  $C_nH_{2n-1}$ ; 4) Бутан;  
5) Бутен;

A	B	C	D

10) Номи пайвастҳои химиявиро бо шумораи бандҳояшон мувофиқ оваред:

- A) 2-метил пентан; 1) 10;  
B) пропан; 2) 12;  
C) сиклобатан; 3) 9;  
D) этан; 4) 19;  
5) 7;

A	B	C	D

Ҷавобҳо:

Дуруст:

Нодуруст:

Хол:

## Кори санчишій барои хонандагони синфи 10

Ному насаб \_\_\_\_\_

Хонандаи синфи \_\_\_\_\_

Муассисаи таълими \_\_\_\_\_

### Варианти 3

- 1) Массаи молекулавии бензол ба чанд баробар аст?
 

A) 79;      B) 76;      C) 74;      D) 78;      E) 73;
  
- 2) Формулаи карбогидрогенҳои қатори атсетилениро нишон дихед?
 

A) пропан, бутан ;    B) этан, бутан;    C) этен, бутен;    D) пропин, бутин;    E) атсетилен, пропилен;
  
- 3) Дар натиҷаи оксид кардани толуол кадом модда ҳосил мешавад?
 

A) этилбензол;    B) пропилбензол;    C) диметилбензол;    D) кислотаи бензоат;    E) кислотаи атсетат;
  
- 4) Намояндаи карбогидрогени носерро нишон дихед?
 

A) пентан;    B) этан;    C) бутан;    D) этилен;    E) гексан;
  
- 5) Гомологи бензол кадом аст?
 

A) пропандиол;    B) метанол;    C) этанол;    D) этилбензол;    E) бутанол;
  
- 6) Ҳангоми сұхтани 2мол бензол чанд литр гази карбонат (дар ш. м) ҳосил мешавад.
 

A) 303;    B) 403,9;    C) 268,6;    D) 268,8;    E) 268,4;
  
- 7) Карбогидрогени ароматиро нишон дихед?
 

A) диметилкетон;    B) кислотаи бензоат;    C) алдегид;    D) бензол;    E) кислотаи атсетат;
  
- 8) Мувоғиқати формулаи умумӣ ва синфи пайвастагиҳои химиявиро ичро намоед.

A)  $C_nH_{2n+2}$ ;

1) Сиклоалкан ва алкенҳо;

B)  $C_nH_{2n}$ ;

2) Аренҳо;

C)  $C_nH_{2n-2}$ ;

3) Алканҳо;

D)  $C_nH_{2n-6}$ ;

4) Алканолҳо;

A	B	C	D

5) Алкадиен ва алкинҳо;

9) Шумораи протонҳои пайвастҳои овардашударо бо формулаашон мувофиқ оваред.

A)  $C_6H_{14}$ ;

1) 18;

B)  $C_2H_6$ ;

2) 42;

A	B	C	D

C)  $C_7H_{16}$ ;

3) 47;

D)  $C_5H_{12}$ ;

4) 58;

5) 50;

10) Мувофиқати байни формулаи умумӣ ва синфи пайвастагиҳоро иҷро намоед.

A) R-O-R;

1) Эфирҳои мураккаб;

B) R-COO-R;

2) Кетонҳо;

C) R-COOH;

3) Алдегидҳо;

D) R-CO-R;

4) Кислотаҳо;

A	B	C	D

5) Эфирҳои содда;

Чавобҳо:

Дуруст:

Нодуруст:

Хол:

## Кори санчишій барои хонандагони синфи 9

Ному насаб \_\_\_\_\_

Хонандаи синфи \_\_\_\_\_

Муассисаи таълими \_\_\_\_\_

### Варианти 1

- 1) Ҳангоми таczияи 0,2 мол перманганати калий чанд литр оксиген (дар ш. н) ҳосил мешавад?
   
A) 2,27;    B) 2,25    C) 2,24;    D) 2,26;    E) 2,28;
  
- 2) Металлҳои амфотериро нишон дихед?
   
A) стронсий, барий; B) силитсий, аргон; C) қурғошим, алюминий;
   
D) нитроген, гелий;    E) криптон, ксенон;
  
- 3) Дар таркиби купороси оҳан чанд мол об мавҷуд аст?
   
A) 17;    B) 19;    C) 10;    D) 20;    E) 11;
  
- 4) Массаи молекулавии перманганати калий ба чанд баробар аст?
   
A) 151;    B) 154;    C) 158;    D) 152;    E) 155;
  
- 5) 20 грамм калсий чанд молро ташкил медиҳад ?
   
A) 0,2;    B) 0,4;    C) 0,5;    D) 0,6;    E) 0,1;
  
- 6) Оксиди дар об ҳалнашавандаро нишон дихед?
   
A) оксиди калсий ;    B) оксиди волfram;    C) оксиди силитсий;
   
D) оксиди калий;    E) оксиди рубидий;
  
- 7) Мувоғиқати формулаи модда ва коэфисентеро, ки пеш аз он дар муодилаи реаксияи  $K_2Cr_2O_7 + HCl = CrCl_3 + Cl_2 + KCl_2 + H_2O$  мавҷуд аст, муайян кунед.
   
A) HCl;    1) 14;
   
B) CrCl<sub>3</sub>;    2) 2;
   
C) Cl<sub>2</sub>;    3) 3;
   
D) H<sub>2</sub>O;    4) 7;
   
               5) 6;

A	B	C	D

8) Мувофиқати формулаи химиявӣ ва соҳти банди химиявиро нишон дихед.

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| A) $\text{AlCl}_3$ ; | 1) Коваленти бекутб;  |
| B) $\text{O}_2$ ;    | 2) Коваленти қутбнок; |
| C) $\text{HCl}$ ;    | 3) Гидрогенӣ;         |
| D) $\text{Cu}$ ;     | 4) Металӣ;            |
|                      | 5) Ионӣ;              |

A	B	C	D

9) Аз 136 кг селитраи калий ( $\text{KNO}_3$ ) рустани чанд килограмми онро ба сифати физо қабул мекунад?

10) Аз 780г сулфиди сурб чанд грамм кислотаи сулфати 80% ҳосил карда мешавад?

Чавобҳо:

Дуруст:

Нодуруст:

Хол:

### Кори санчишӣ барои хонандагони синфи 9

Ному насаб\_\_\_\_\_

Хонандаи синфи\_\_\_\_\_

Муассисай таълими\_\_\_\_\_

### Варианти 2

1) 42 грамм нитроген (дар ш. м) чанд литр ҳаҷмро ишғол мекунад?

- A) 33,7; B) 33,4; C) 33,6; D) 22,6; E) 22,5;

2) Массаи молекулавии ишқори сезий ба чанд баробар аст?

- A) 180; B) 120; C) 150; D) 130; E) 190;

2) Массаи молекулавии пероксиди гидроген ба чанд баробар аст?

- A) 36; B) 35; C) 34; D) 37; E) 33;

3) Массаи молекулавии сулфиди барий ба чанд баробар аст?

- A) 170; B) 168; C) 169; D) 180; E) 163;

4) Массаи молекулавии 2 мол оксиidi силитсий ба чанд баробар аст?

- A) 110;    B) 130;    C) 120;    D) 128;    E) 125;


5) Дар таркиби санги ахзар чанд атом оксиген мавчуд аст?

- A) 2;    B) 1;    C) 5;    D) 3;    E) 6;

6) Ҳангоми дар об ҳал кардани дуоксиdi сүлфур кадом модда ҳосил мешавад?


- A) кислотаи сүлфид; B) кислотаи сүлфат; C) кислотаи сүлфит;  
D) кислотаи силикат; E) кислотаи гидрогенсүлфид;

7) Мувофиқати моддаҳои бо ҳам таъсиркунанда ва маҳсули реаксияро дар муодилаи реаксияҳои химиявӣ иҷро намоед.



A	B	C	D

8) Мувофиқати формулаи модда ва коэфисентро, ки пеш аз он дар муодилаи реаксияи  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 = \text{CaSO}_4 + \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{CO}_2$  мавчуд аст, муайян кунед.



A	B	C	D

9) Барои тайёр кардани 200 мл маҳлули 2 М чанд грамм хлориди натрий лозим аст?

10) Дар 200мл маҳлул 2,52 грамм хлориди манган (II) мавчуд аст. Концентратсияи молярии маҳлулро ҳисоб намоед?

Чавобҳо:

Дуруст:

Нодуруст:

Хол: